

**СУХАНИ
МЕХРУ
ВАФО**

Садои Маддадум

Душанбе - 2012

ББК –76.0+76.02+72.3
С 95

*Ба 20-солагии «Садои мардум»
бахшида мешавад*

Мураттиб ва муҳаррир Ҷ. НАБОТОВ

Китоби мазкур аз нигоштаҳои аҳли
эҷоди рӯзномаи «Садои мардум»
мураттаб шудааст.

ISBN 978-99947-40-36-9

© «Садои мардум»,
2012

**Васоити ахбори умум дар чомеа неруи муассири иттилоотӣ ва таблиғари аркони нав мебошанд.
Нақши онҳо дар раванди демократикуонӣ ва рушди чомеа ниҳоят калон аст.**

*Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ РАҲМОН ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, 20 апрели соли 2011*

МУРОДОВ АБДУЛМАЧИД МИРЗОШАРИПОВИЧ

18 феврали соли 1959 дар шаҳри Турсунзода таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1981 факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатиаш соли 1981 ба сифати омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактаби миёнаи рақами 52-и ноҳияи Ҳисор оғоз ёфтааст. Солҳои 1982-1986 тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Академияи ҳарбии илмҳои тибби Ҷумҳурии Исломии Афғонистон буд.

Солҳои 1986-1987 омӯзгори мактаби миёнаи рақами 91-и шаҳри Турсунзода, 1987-1989 котиби ташкилоти комсомолии Раёсати соҳтмонии «Алюминсоҳтмон» шуда кор кардааст.

МОҲИ ДЕКАБРИ СОЛИ 1990 БА ИДОРАИ НАВТАҲСИСИ РЎZNOMAИ «САДОИ МАРДУМ» БА КОР Даъват шуд ва ҳамчун мусаҳҳехӯ масъул ба кор шурӯй кард.

Минбаъд дар рўznomaи «Садои мардум» вазифаҳои хабарнигор, муовини котиби масъул, хабарнигори маҳсус, мудири шуъбаи иқтисод ва иҷтимоиёт, директор оид ба тиҷоратро ба зимма дошт. Аз соли 1998 инҷониб муовини сармуҳаррир мебошад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.



ЧАШН МУБОРАК, ҲАМВАТАН!

Салом хонандаи азиз, дӯсти меҳрубон, рафиқи нуктасанҷ!

Рӯзномаи маҳбуби мову шумо «Садои мардум» -нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 20 -сола шуд. Оре, ду даҳсола аст, ки «Садои мардум» меҳмони хонадону коргоҳи Шумо гардида, бароятон пайғом мерасонад, пайғом аз рӯзи нав, пайғом аз кору пайкори ҳамватанон баҳри шукуфоии кишвари азиз –Тоҷикистони озоду соҳибхтиёр ва мустақил.

Дар Қарори Совети Олии РСС Тоҷикистон «Дар бораи ташкили нашри рӯзнома –органи Совети Олии РСС Тоҷикистон» аз 29 августи соли 1990 аз ҷумла омадааст: «Бо мақсади сари вақт ва ҳаматарафа инъикос намудани фаъолияти ҳамаи соҳаҳои шӯроҳои намояндагони ҳалқ, роли онҳо дар ҳалли масъалаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодии кишвар, инъикоси қонунҳои қабулгардида ва ибрози назари намояндагони ҳалқ рӯзномаи мустақил –органи Совети Олии РСС Тоҷикистон бо унвони «Садои мардум» таъсис дода шавад».

Тасаввур намоем авзои ибтидои солҳои 90-уми аспи гузаштаро: мисли дигар ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар Тоҷикистон низ воқеаҳои муҳими сиёсӣ рух дода, ба афкори мардум такон ворид намуд, бедории шуури миллӣ ва андешаҳои истиқлолҳоҳи доираи ҳар ҷой васеи оммаро вусъат баҳшид. Бо назардошти ин ҳама, вакилони ҳалқдар Совети Олии РСС Тоҷикистон бо дарки масъулият ва тағиироти баамаломада ва дурнамои соҳти давлатдорӣ мавқеи мақоми олии қонунгузори кишварро ба инобат гирифта, нашрияи хешро таъсис намуданд. Гузашти айём, фаъолияти рӯзномаи «Садои мардум» собит намуд, ки қарори вакилони ҳалқ саривақтӣ ва дуруст будааст. Ҳаминро низ бояд зикр намуд, ки мақоми олии қонунгузори кишвари мо дар миёни дигар кишварҳои соҳти нави ҷумҳуриҳои Шӯравӣ аз аввалинҳо шуда, чунин иқдомро пеша намуд.

Бояд тазаккур дод, ки бо мақсади номи мувофиқ ёфтанд барои рӯзномаи нав дар ҷавоб ба муроҷиати Совети Олии РСС

Тоҷикистон мардуми ҷумҳурий садҳо номаву барқия ирсол намуданд ва аз миёни даҳҳо номҳои пешниҳодшуда номи имрӯзии он - «Садои мардум» мавриди интихоб қарор гирифт.

Ҳамчуноне аз номи рӯзнома маълум мешавад, мардум бо изҳори фикру пешниҳоди хеш омолу дарҳост ва ниёзҳояшро аз ин нашрияни навтаъсис бо орзуҳои нек тақозо мекард. Дарҳосту ниёзи мардум аз рӯзнома инъикоси воқеӣ ва ҳақиқатнигоронаи рӯйдоду навигариҳо, воқеаву ҳодисоти доҳиливу ҳориҷӣ, фаъолияти васеи вакилони ҳалқ, шарҳу тафсири қонуну қарорҳои қабулшаванд, тавзехи тадбиру ҷораҳои Ҳукумат дар бобати баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии ҳалқ, мусоидат ба ҳалли мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву фарҳангии чомеа ва аз ҳама муҳимтаринаш инъикоси фаъолияти мақомоти намояндагӣ ва қонунгузори кишвар буд.

Мардум рӯзномаи навро ҳамчун минбари баёни афкору андешаи нав, воситаи маънавии пайванди ҳалқ бо Ҳукумат дидан меҳост ва хушбахтона, рӯзномаи «Садои мардум» аз рӯзҳои нахустини нашраш ҷавобгӯи ниёзҳои хонандагону алоқамандонаш гардид.

Имрӯз зикри он нукта маҳсусан зарур аст, ки нахустин Сармуҳаррири «Садои мардум», вакили ҳалқ дар Совети Олии РСС Тоҷикистон, шодравон Муродуллоҳи Шерализода буд ва ўдар бунёдгузории ин нашрияни бонуфуз саҳми бағоят бузург гузошт.

Муродуллоҳи Шерализода инсони бағоят хоксор, соҳиби иродати некӯ, дорои сифатҳои баланди касбию кордонӣ, хислатҳои ҳамидаи инсонӣ буд ва тавонист рӯзноманигорони болаёқатро дар рӯзномаи навтаъсис ҷамъ оварад. Мирзомаҳмуд Мирбобоев, Додочон Раҷабӣ, Бахтиёри Муртазо, Шарифи Ҳамдампур, Фотеҳи Абдулло, Гани Ҷӯразода, Умриқул Ҳақбердиев, Мақсуди Ҳусейн, Қироншоҳ Шарифзода, Камоли Қурбониён, Мардони Муҳаммад, Тиллои Некқадам, Бобоҷон Абдулвоҳидов, Қурбон Мадалиев, Зулфиқори Шодӣ, Акбаралӣ Сатторов, Маҳмадшариф Бобошоев аз ҷумлаи аввалин қаламкашони рӯзномаи «Садои

мардум» буданд, ки бо даъвати ин инсони шариф дар ин чо ба фаъолият шурӯй намуда, аз шумораҳои нахустини нашри рӯзнома ба амалий кардани ҳадафҳои пешгузоштаи Сармуҳаррир пардохтанд.

«Садои мардум» минбари халқ ва барои халқ аст. Дар саҳифаҳои он барои чапгароию росттароӣ, барои мочароҷуио фитнаангезӣ, хусумату ниқоргирий ва таҳрифи ҳақиқат чой наҳоҳад буд. Агар идораи рӯзнома яке аз додрасҳо бошад, пас «Садои мардум» ба хотири табдил ёфтан ба додгоҳи воқеии Шумо устуворона пайкор ҳоҳад кард», - навишта буд Муродуллоҳи Шерализода дар мақолааш «Сухане чанд ба ҳаводорони рӯзнома», ки дар нахустшумораи рӯзнома 1 январи соли 1991 ба табъ расида буд.

Ин мавқеи рӯзнома ва тамоми қаламкашони нашрия буду онҳо ҳама ба он кӯшиданд, ки манзалат ва обруҷу нуфузи рӯзномаро боло баранд ва чуноне вақт нишон дод, ин кор барояшон муюссар гардид.

Ҳар гуна расонаи хабарӣ рисолате дар пеш дорад. Рисолати «Садои мардум» аз нахустшуморааш то ба имрӯз иборат аст аз инъикосгарӣ ва муфассирии рӯйдодҳои айём, расонидани иттилооти воқеӣ, инъикоси ҳақиқати ҳоли чомеа, дарчи саривақтии беҳтарин мақолаву хабарҳо, оғоҳ намудани хонандагонаш аз рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар. Ва ин рисолати бас пурифтиҳорро ду даҳсола аст, ки аҳли эҷоди рӯзнома бо шарафмандӣ бар дӯш гирифтааст.

Дар ин муддат ба «Садои мардум» рӯзноманигороде, аз қабили Неъматулло Солеҳов, Аъзам Мӯсоев, Парда Ҳабиб, Низом Қосим, Абдурофеъ Рабизода, Ҳуриниссо Ализода, Далер Мерганов, Шаҳрияни Адҳамзод, Муҳтори Абдулло, Ҳусейни Назрулло, Давлат Султонов, Шоҳтолиби Шоҳқосим, Карим Давлатов, Ҷумъа Қувват, Бурҳониддин Каримзода, Толиб Сафаров ва як иддаи дигар пайваста, дар пурмазмуну ҷолиб нашр шудани ҳар як шумора саҳми чашмрас гузоштанду мегузоранд.

Рӯзномаи «Садои мардум» тӯли ин муддат ба манбаи

8

«САДОИ МАРДУМ» РЎЗНОМАИ РАСМИСТ
Моддаи 53. Тартиби интишори расмии
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

1. Манбаи расмии интишори санадҳои қонунгузорӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Садои мардум» мебошанд. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки аз мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахсони мансабдор) ба мақомоти нашри расмӣ ворид шудаанд, бояд дар мӯҳлати на дертар аз 10 рӯз аз лаҳзаи воридшавӣ интишор гарданд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»,
26 марта соли 2009 №506

омода кардани кадрҳо мубаддал ёфт гӯем, хато наҳоҳад буд, зеро теъдоди зиёди ҳодимони рӯзнома имрӯз вазифаҳои сармуҳаррир, муовинони аввали сармуҳаррирони рӯзномаю ҳафтанома ва маҷаллаҳои ҷумҳуриявию соҳавиро бар зимма дошта, таҷрибай аз мактаби эҷодии «Садои мардум» бардоштаашонро муваффақона татбиқ менамоянд.

Наширии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсоли Истиқполият аст ва тӯли мавҷудияти хеш ҳамеша дар дифоъ аз арзишҳои он мекӯшад. Ба ҳонандай азиз маълум аст, ки дар ин муддат Истиқполияти мо дучори таҳдидҳои зиёд гардид, вале аз баракати ҳамдигарфаҳмӣ мо ин мӯъчизаи атошударо ҳифз кардем.

Баъд аз баргузории Ичлосияни шонздаҳуми Шӯрои Олии

Чумхурии Тоҷикистон рӯзномаи «Садои мардум» ба ичрои вазифаҳои боз ҳам масъул ва ҷиддӣ сафарбар шуд. Тарғиби ғояҳои нави давлатдорӣ мутобиқба принсипҳои эъмори чомеаи демокративу дунявӣ ва ҳуқуқбунёд, роҳҳои ноил шудан ба сулҳи умумӣ, ваҳдати миллӣ, ба Ватан баргардонидани гурезаҳои иҷборӣ, таҳқими қонуният, ки Сардори давлат мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН аз минбари баланди Иҷтисодии XVI Шӯрои Олӣ эълом дошта буд, асоси мавзӯю мундариҷаи навиштаҳои «Садои мардум»-ро ташкил намуд ва рӯзнома воқеан ҳам ба солноманависи сулҳи тоҷикон мубаддал гардида.

Аз ин ҷост, ки имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки баъд аз якчанд соли гуфтушунидҳо бо кӯшиши Сарвари давлат ва мардуми кишвар ба даст омад, аҳли эҷоди рӯзномаро, ки гуфтем - ҳамсолу ҳамболи Истиқполияти давлатӣ аст ва ноил шудан ба ризоияти миллӣ аз аҳдофи бас муқаддаси истиқполият махсуб мешуд, басо хушнуд гардонид.

Таъсиси Парламенти дупалатагӣ дар Тоҷикистон дар назди рӯзнома ҳамчун нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои нав гузошт. Акнун рӯзнома аз фаъолияти ҳар ду палатаи мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори кишвар пайваста хонандагонашро ошно сохта, ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишварро васеъ инъикос менамояд.

Метавон гуфт, мо дар шарёни қалби муассиси хеш қарор дорем ва фаъолияти Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи рӯзномаи «Садои мардум» ба хонанда расида, ба дили он ҷой мегирад. Мо хушбахтем, ки тӯли бист сол ҷаҳраҳои зиёди машҳурро барои хонандаамон ошно сохта, ноошноёнро маъруф гардонидем. Аз ҳама муҳимаш, пешбинии Сармуҳаррири нахустинамон, ки гуфта буд: ««Садои мардум» садои дили ҳар як сокини ҷумҳурии азизи мо ҳоҳад шуд», - дурбинона баромад. Хушнудем, аз он ки тӯли ин муддат арзи ҳамвatanonи зиёдамонро ба дasti нашр супурдем ва ин муроҷиатҳо ба мақомоти даҳлдору салоҳиятдор фиристода шуда, ҳақ ба ҳақдор расид. Мамнунем, ки ҳамвatanonамон бо

мо рози дил мегӯянду аз саҳифаҳои рӯзнома садои қалби хешро мешунаванд.

«Садои мардум» кӯшишҳои пайгирионаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОНро дар боби устувор гардонидани дастовардҳои Истиқполияти давлатӣ, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид шудани Тоҷикистон ва ноил омадан ба зиндагии сазовори ҳар як сокини ҷумҳурӣ тарғиб менамояд.

«Рӯзноманигорон дар назди ҳалқу Ватан масъулияти бузург доранд ва бояд ҳамеша дар доираи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои амалқунанда фаъолият намуда, суханро санҷидаву некбинона гӯянд, ҳушбахтию орзуҳои мардум, рафъи камбудихои дар ҳаёт ҷойдоштаро пайваста дар мадди аввал гузоранд», - омадааст, дар Паёми табрикии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН ба муносибати даҳсолагии таъсисёбии рӯзномаи «Садои мардум». Ин дастур ва роҳнамои Сарвари давлат имрӯз низ аз ҷумлаи муқаддасоти мост ва пайваста мекӯшем дар ҳар шумораи рӯзнома истифода кунем.

«Садои мардум» - тифли бо ноз парвардаи мо, ки ба размгоҳи зиндагӣ устуворона қадам ниҳода буд, имрӯз бистсола шуд. Он ба сони ҷавонмарди бистсола аст, ки тавонаш пур аз нерӯ асту ҳамеша ҷадал дорад. Ҳарчанд бистсол низди умри инсон он қадар тӯлонӣ нест, вале агар онро ба назар гирем, ки ҳар шумораи рӯзномаи маҳбуби мо бо чӣ қадар ташвишу тараддуд ва заҳмати гарон тавлид мешавад ва тамоми ин муддат ман дар ин рӯзнома кор кардааму шоҳиди бевоситаи он будам ва имрӯз аз он ифтихор дорам, умрест басо пурфайзу баракат.

Орзу мекунем, ки файзу баракат доимо «Садои мардум»-ро ҳамроҳӣ намояд.

Ҷашни камолоти «Садои мардум»-ро барои ҳамватанон муборак мегӯем.

«Садои мардум», №1(2673) аз 1 янеари соли 2012

МҰСОЕВ АЪЗАМ САИДРАҲМОНОВИЧ



Mұсоев Аъзам Саидраҳмонович 25 июли соли 1945 дар дәхәу Роҳи нави ноҳияи Вахш дар оиласи дәхқон таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаби миёнаи №11-и ноҳияи Вахш соли 1965 ба факултети филологияни тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло ДМТ) дохил гашта, онро соли 1970 ба итмом мерасонад.

Фаъолияти рӯзноманигориашро ба ҳайси ходими адабии рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш оғоз намудааст. Баъдан дар вазифаҳои ҷонишини муҳаррири рӯзномаи «Коммунисти Кӯргонтеппа»,

котиби масъули рӯзномаи вилояти «Ҳақиқати Кӯргонтеппа» кор карда, муддати 14 сол (1979-1993) муҳарририи рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахшро ба ўҳда дошт. Аз соли 1998 то ҳол дар рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дорад.

Корманди шоистаи Тоҷикистон (соли 2008), Аълоҷии фарҳанг ва Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълоҷии Кӯшунҳои сарҳадии дараҷаи якум буда, бо Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, медалҳои ҷашни 10-солагии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шудааст.

Очерку мақолаҳояш дар китобҳои дастаҷамъии «Пайки истиқпол», «Дар коргоҳи қонун», «Маром ва мақоми намояндагӣ», ба муносибати 80-солагии таъсисёбии мақомоти прокуратура ва ҳикояеву тарҷумаҳояш дар рӯзномаҳои вилоятӣ, шаҳрию ноҳиявӣ чоп шудаанд.

Аз соли 1977 узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва Конфедератсияи байналмилалии журналистон. Иштирокчии конференсияҳои Иттифоқи журналистони СССР (Волгоград-1982, Москва – 1986).

ВОДИИ ГУЛПŪШ ДАР ҶОДАИ АБРЕШИМ

(Очерк)

Азхудкуни водии Вахш аввали солҳои сиоми асри гузашта шакли оммавиро гирифт. Аммо масъалаи обёй ва азхудкуни заминҳои Осиёи Миёна барвақт оғоз ёфта буд. Баъди галабаи Инқилоби Октябр сиёсати агарӣ, аз ҷумла ривоҷи азхудкуни ва обёрии заминҳои Осиёи Миёна, дар маркази дикати Давлати Советӣ қарор дошт. Ба ин декрети Совети Комиссарони Ҳалқи РСФСР аз 17 майи соли 1918 оиди обёрии 764 ҳазор гектар замин дар ин минтақа ва бо ин мақсад ҷудо намудани 50 миллион сӯм далолат мекунад. Ин декрети Давлати Советӣ ҷиҳати анҷом додани корҳои бузурги ирригатсияни Осиёи Миёна ҳамчун барнома маҳсуб меёфт, аммо ҷангӣ гражданий имкон надод, ки он амалӣ шавад. Танҳо баъди анҷоми ҷангҳо дар доираи нақшаҳои панҷсолаи тараққиёти хоҷагии ҳалқи СССР ин барнома амалӣ шудан гирифт.

Қарори КМ ВКП(б) аз 18 июли соли 1929 дар бораи соҳтмони системаи обёрии Вахш аҳамияти таъриҳӣ дошт. Ҳамзамон ин масъала дар съезди IV Советҳои РСС Тоҷикистон 25 феврали соли 1931 низ мавриди муҳокима қарор ёфта буд. Дар ин съезд қайд гардид, ки соҳтмони ирригатсияни водии Вахш барои парвариши пахта (он солҳо пахтаи мисрӣ меномиданд) заминаи мустаҳкаму мусоид фароҳам меорад ва масъалаи индустрекунонии Тоҷикистонро то андозае ҳал ҳоҳад намуд. Масъалаи ба корҳои азхудкуни водии Вахш ҷалб намудани қувваи корӣ аз дигар манотиқи кишвар низ баррасӣ гардид.

То ин дам дар баъзе минтақаҳои водӣ, баҳусус қад-қади соҳили дарёҳои Вахшу Панҷ мардум зиндагӣ дошта, ба зироаткорӣ, чорводорӣ, аз ҷумла пахтакорӣ, машғул буданд.

Соли 1929 дар водии Вахш (он солҳо яккахочагӣ ва ТОЗ-ҳо ташкил ёфта буданд) 26,7 ҳазор гектар пахта кишт гашта, 14,8 ҳазор тонна ҳосил гирифта шуд. Ҳосилнокӣ аз ҳар гектар 5,5 сантнериро ташкил мешод.

Баҳори соли 1931 соҳтмони системаи обёрии Вахш иншооти зарбдори умумииттифоқӣ эълон гардид ва ривоҷи тоза ёфт. Ин кор аз ҷониби баъзе мутахассисони хориҷӣ иҷроношуданий, як навъ ҳаёлпарастӣ маънидод мешуд. Мутахассиси амрикӣ Людвелл Гордон, ки ҳамчун мушовир ба СССР даъват шуда буд, дар ҷаласаи комиссияи Совети Комиссарони ҳалқи РСС Тоҷикистон ҳангоми шинос шудан бо ин барнома ҷунин изҳори нобоварӣ менамояд: «...Шумо ҳаёлпарастони бузургу боистеъдоде ҳастед. Ман дар соҳтмонҳои бузурги ирригатсионии дунё «Империал Виллей» ва «Ҳинд» иштирок намудаам. Ширкатҳои амрикӣ маро ҳамчун мутахассис, шаҳси ақли солимдошта эътироф менамоянд. Ман ҷӯяндагони конҳои тиллои Калифорнияро дидаам, иҳтироъкорони примусро, ки орзуи Эдисон шуданро доштанд, медонам, бороманнависи машҳури давр Герберт Уэллс мусоҳиб гаштаам. Онҳо дўстони азизи ман, фикрҳои ҷасурона доранд. Аммо он чи шумо дар бораи Вахш фикр карда баромадед, аз онҳо як сару гардан болост. Ман итминони комил дорам, ки инсоният ҷунин корро дар ҳамин гуна шароит ёд надорад. Бубахшед, ба ақидаи банда, ин корест иҷроношуданий».

Ҳамин тавр, соҳтмони ин системаи «берун аз ақл» оғоз ёфт. Ва онро тамоми ҳалқҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ месоҳтанд. Каме поёнтар аз Нерӯгоҳи барқи обии «Сарбанд» соҳтмони канали магистралии ба номи Сталин оғоз ёфт, ки то дарбанди №189 (воқеъ дар ноҳияи Вахш) 34 километр масофа дошт. Аз ин ҷо об ба каналҳои Қумсангир (62 км), Ҷиликӯл (22 км) ва Гулистон тақсим мешуд. Аммо то соҳтани ин иншоотҳои обёрикунӣ корҳои бисёреро ба ҷо овардан лозим меомад. Канал қисман ба воситаи техника ва асосан ба қувваи

даст канды мешуд. Тұли солҳои журналистиам бо бисёр иштирокчиёни ин сохтмону азхудкунандағони водй ҳамсұхбат шудаам. Бо ҳүччатҳои бойғонии аввалин ташкилоти обёрикунини ин водй – идораи системаи обёрии Вахш ошноям. Мусоҳибону ҳүччатҳо оиди ин иншооти ирригацияның маълумоти дақиқу өлибек медиҳанд. Чанд сол қабл бо саринженери идораи системаи обёрии Вахш Гуломчон Қамбаров сұхбат намуда, ҳүччатҳои бойғонии онро аз назар гузарондем. Чүнин сабти өлибек мөхонем: « 12 сентябрь соли 1933 канали магистралии ба номи Сталин ба кор даромад». Яъне, он рўз об ба канал ҷорӣ гашт. Идораи сохтмони «Вахшстрой», ки корҳои ирригацияниро бар ўҳда дошт, то соли 1939 бо Нерӯгоҳи барқи обии «Сарбанд» якчоя фаъолият мекард. Соли 1939 идораи системаи обёрии Вахш мустақилан ташкил ёфт. Акнун ин идора баробари идомаи сохтмони каналҳо, назорату хизматрасонии иншоотҳои обёрикунандаро низ бар ўҳда дошт. Идораи системаи обёрии Вахш ҳоло ҳам фаъолият дорад ва соли 2003-юм 70-солагии ташкил ёбиашро қашн гирифтанд.

То соли 1939 каналҳои ирригацияның (навбати якум) аллакай 1755 километр масофа доштанд ва ҳачми об 12,4 млн. метри мукаабро ташкил медод. Иншоотҳои хурди обёрикунй башад, 2534 адад буданд. Сохтмони иншоотҳои калону хурд на ба он сурате ба ҷо оварда мешуд, ки имрӯз мебинем, аксари онҳо аз чӯбу тахта сохта мешуданд.

Ирригатори хизматнишондодаи Тоҷикистон Мария Сергеевна Власова баъди ҳатми мактаби олии Москва солҳои сиом ба ин ҷо ба кор меояд ва то охири умр дар идораи системаи обёрии Вахш ҳамчун инженер кор мекунад.

- Аввали солҳои сиом ноором буд. Моро лозим меомад, ки бисёр вақтҳо бо яроқ гардем. Корҳои сохтмонй башад, аксаран дастӣ иҷро мешуданд. Иншоотҳои аз чӯбу тахта тайёрнамударо имрӯз ба истифода медодем, аммо фардо аз он ному нишон намемонд: об ҳамаро шуста мебурд. Лозим меомад, ки ҳама

корҳо аз нав такрор ёбанд, - нақл менамуд М.С. Власова.

То навбати дуюми обёрии водии Вахш (соли 1939) аллакай бештар аз 50,7 ҳазор гектар замин аз худ ва обёрий шуда буд. Кишти пахта зиёда аз 27 ҳазор гектарро ташкил медод. Ҳамин тавр ботадрич майдони кишт васеъ мегашт. Заминҳои обёрий соли 1940-ум 52,018 гектарро ташкил медоданд, соли 1952-юм 56,638 га ва соли 1958 ба беш аз 65,216 (аз чумла 41,722 гектар пахта) расонда шуданд. Дар ин солҳо азхудкуни заминҳои минтақаҳои Оқғоза, Гулистон, Қараланг ва ғайра идома ёфтанд.

Баробари азхудкунию обёрии заминҳои ташналаб деху шаҳракҳои нав пайдо мешуданд. Киштзорҳои сабзу хуррам, боғҳои гулпӯш симои ин макони бе долу дарахтро куллан тафтиир дода буд.

Ободонӣ, азхудкунию обёрии водии Вахш ба осонӣ ба даст наомадааст. Лозим меомад, ки ҳар ваҷаб заминро бо мушкилоти зиёде омодаи кишт намоянд. Қамишзору сангзор буд ин ҷо. Ҳайвону даррандаҳои вахшӣ ба одамон ҳамеша ҳавф доштанд. Яке аз фотоҳони водии Вахш Давлат Сангинов дар яке аз сӯҳбатҳояш гуфта буд, ки барои аз як деха ба дехаи дигар рафтан ҳамеша 5-6 нафарӣ ҳамроҳ мегирифтанд. Зоро аз ҳамлаи ҳайвоноти вахшӣ ҳавф доштанд. Кор дар заминҳои навобод ҳам чандон осон набуд. Замини асрҳо боз лабташна ҳангоми обёрий обро ба коми худ фурӯ мебурд. Ва бо об қитъаҳои замин низ фурӯ мерафтанд. Аз рӯи нақли бобои Давлат ҳангоми обмонии пахта дар миёнашон ҷӯб мебастанд то дар обу гил дарнамонанд.

Дар маҳалҳои навобод дарахте набуд, ки мардумро аз гармо соябон шавад. Аз ин рӯ, муҳочирион ба худ ниҳол, қаламчаи дарахтон меоварданд. Чанд сол қабл бо бобои Эшмат, сокини хоҷагии ба номи С.Чӯраеви ноҳияи Вахш, ки аз ноҳияи Истаравшан муҳочири шуда омада буд, ҳамсӯҳбат шуда будам. Он кас мегуфтанд, ки ҳангоми ба ин ҷо кӯч бастан бо худ қаламчаи ниҳоли бед низ оварда буданд. Қаламчаҳо ниҳол, баъд дарахт шуда, аз гармою сармо онҳоро эмин медоштанд.

Мардуми муҳочиршуда ин ҷо шуғли нав- паҳтакорӣ меомӯҳтанд. Оҳиста-оҳиста дар ин кор устоди касби худ гаштанд. Дар ҳақиқат, водӣ ба арсаи қаҳрамонон, мардони шуҷою далер табдил ёфт.

Як гурӯҳ паҳтакорони мамлакат барои рӯёндани ҳосили баланд, баҳусус паҳтаи маҳиннаҳ, бо мукофотҳо сазовор гардидаанд. Аз ҷумла сардорони звеноҳои паҳтакории совҳози ба номи Кирови ноҳияи Вахш Тӯйчи Мадкаримов (соли 1947), колхози ба номи Калинини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ Сайфура Зоирова (соли 1948) ва ҷанде дигарон унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистиро гирифта буданд. Баъд сафи онҳо аз ҳисоби дигар қаҳрамонони арсаи меҳнат зиёд шуд.

Дар паҳлуи соҳтмончиён адибону журналистон низ дар пешрафти корҳо саҳм доштанд. Корнамоии фотеҳон мавзӯи ашъори онҳо буд. Адибон Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар ва дигарон дар соҳтмон бевосита иштиrok менамуданд. Соли 1932 дар ин соҳтмон рӯзномаҳои «Зарбдори Вахшстрой» ва «Ударник Вахшстроя» нашр мешуданд. Дар ҳар шумораи рӯзнома мусобиқаи байни бригадаҳо, ташабbusи коргарони алоҳида ҳамаҷониба тарғиб мешуданд. Ин нахустин рӯзнома буд, ки корнамоии фотеҳони водиро очилан ба чоп мерасонд ва миёни коргарон маҳбубият пайдо карда буд. Мирсаид Миршакар аз аввалин муҳаррирони рӯзномаи «Зарбдори Вахшстрой» буданд.

Рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш идомаи ҳамон «Зарбдори Вахшстрой» аст. Соли 1982-юм 50-солагии ташкилёбии рӯзномаи «Вахш» таҷлил мешуд. Он сол муҳарририи ин рӯзномаро бар ӯҳда доштам.

Ба хонаи Мирсаид Миршакар омада, устодро ба ин ҷаҳон даъват намудем. Бо сабаби беморӣ дар ин ҷаҳон ширкат надоштанд. Номаи табриқӣ ва расмашонро фиристонданд, ки он як ӯзғаш шумораи идонаро зебу оро медод. Дар он солҳо пайиҳам ҷандин рӯзномаҳои ноҳияйӣ таъсис ёфтанд. Фарҳангӣ адаб низ дар ин водӣ нумӯъ дошт.

Баъди ба истифода додани канали магистралии Вахш соли 1955 дар маҳали «Участкаи дуюм» (ҳоло маркази ноҳияи Вахш) соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Шаршара» оғоз ёфт. Соли 1958 агрегати аввал ва 10 январи соли 1959 агрегати дуюми он ба кор даромад. Ин нерӯгоҳи барқдорои се агрегат буда, иқтидори умумиаш қариб 30 ҳазор квт (ҳачми солона 196,26 млн.квт-соат) мебошад.

Ин неругоҳ таҳти роҳбарии муҳандис Вагаршаг Чавводович Карамов соҳта, ба истифода дода шуд. Ў дар соҳтмони роҳҳои Тоҷикистон иштирок намудааст. Ҳоло як кӯчаи маркази ноҳияи Вахш номи Карамовро дорад. Давоми солҳои 1962-1963 Неругоҳи барқи обии «Сарбанд», ки дорои 6 агрегат аст, ба истифода дода шуд. Соли 1964 Неругоҳи барқи обии «Марказӣ» (дорои ду агрегат) соҳта шуд, ки иқтидори умумиаш 15,1 ҳазор квт. мебошад. Асосан он неругоҳи ёрирасон ҳисоб ёфта, бештар дар фасли зимистон кор меқунад. Инчунин неругоҳҳои хурд-хурд соҳта шуда буданд, ки солҳои баъдӣ аз фаъолият бозмонданд. Зоро бо ташкили системai ягонаи гидроэнергетикӣ зарурати истифодаи неругоҳҳои хурд аз байн рафта буд.

Ҳангоми чамъ намудани маводи ин очерк ҳисси кунҷковиам боло гирифт ва хостам фаҳмам, ки теъдоди мардум солҳои аввал чӣ қадар буд ва минбаъд чӣ миқдор афзоиш ёфт. Дар яке аз сӯҳбатҳо бо Ҳомидбек Давлатов ин матлабро баён намудем. Ў солҳои 1979-1986 сардори идораи омори вилояти Қўрғонтеппа буд. Соли 1982 бо роҳбарии ў кормандони ин идора ба муносибати 50-солагии азхудкунии водии Вахш маҷмӯаи оморӣ таҳия ва чоп намуда буданд.

Ҳангоми шиносой бо ин маҷмӯа оиди бисёр масъалаҳо ҷавобҳои саҳех гирифтам. Мувофиқи барӯйхатгирии аҳолӣ аз 17 декабря соли 1926 аҳолии водии Вахш 67,8 ҳазор нафарро ташкил медод. Аз ин миқдор 0,9 ҳазор дар шаҳр ва 66,9 ҳазораш дар деҳот зиндагӣ доштанд. Соли 1939 аллакай теъдоди аҳолӣ ба 185,7 ҳазор нафар расида буд. Ин миқдор соли 1959-ум 378 ҳазор ва соли 1980-ум 775,4 ҳазорро ташкил медод.

Ин солҳо соҳаи асосии водӣ пахтакорӣ чӣ гуна пеш рафт ва тараққӣ кард? Дар ин бахш низ рақамҳо ҷолибанд. Соли 1940 майдони кишти пахта 39,3 ҳазор гектарро ташкил медод. Ҳамон сол 48,6 ҳазор тонна пахта тайёр шуда, ҳосилнокии ҳар гектар 12,4 сантнериро ташкил дод. Майдони кишти пахта соли 1950 ба 42,6 ҳазор гектар расид ва 83,7 ҳазор тонна «тиллои сафед» (ҳосилнокии ҳар га 19,7 сантнерӣ) тайёр карда шуд. Кишти ин зироат муттасил афзоиш меёфт ва соли 1980 беш аз 140 ҳазор гектарро такшил медод. Ҳамон сол ба микдори 476,6 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ гардид ва аз ҳар гектар 33,9 сантнерӣ ҳосил гирифта шуд.

Чои пахтаи навъи мисриро хелҳои маҳаллиӣ (пахтаи навъи советӣ) иваз менамуданд. Чунончӣ, бо қарори КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон аз 15 июни соли 1931 ноҳияи Саройкамар (ҳозира Панҷ) базаи парвариши тухмии пахтаи навъи маҳиннаҳ эълон гардид. Минбаъд бо роҳбарии селексионер Вячеслав Прокофевич Красичков дар стансияҳои таҷрибавӣ навъҳои нави пахтаи маҳиннаҳи советӣ, аз ҷумла «23-В» (с.1935), «504-В», «2929-В», «2957-В» (с.1941 -1945), «5230-В» (с.1950), «5595-В» (с.1964) ва ғайра иҳтироъ шуда, ба истеҳсолот тавсия гардидаанд. Барои бозёфтҳои калони илмиаш ба В.П. Красичков унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ дода шуд, ҳамзамон ў барандаи Ҷоизаи ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Ҳодими хизматнишондодаи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Ҳоло филиали Пажӯҳишгоҳи тадқиқоти илмии зироаткории Ҷумҳурии Тоҷикистон (воқеъ дар ноҳияи Бохтар) номи ўро дорад. Минбаъд кори ўро шогирдаш - олимни шинохтаи тоҷик академик Бобо Сангинов идома дод.

Лимӯи тоҷик низ дар ҳамин водӣ «тавлид» гардид. Дар стансияи навъсанҷии ноҳияи Колхозобод ин зироати ситруси озмуда ва ба истеҳсолот тавсия шуд. Ва он ҳоло машҳур буда, бо тамъу бӯяш аз лимӯи дигар манотиқ бартарӣ дорад.

Водии Вахш як пораи замини аҷдодии мост. Ёдгориҳои таърихии зиёди он ҷо маҳфузмонда ба ин далолат мекунанд.

Бозёфтҳои қадимӣ аз маҳалҳои гуногуни водӣ ва теппай шаҳри Қӯрғонтеппа исботи дорои таърихи бойи ин сарзамин аст. Каме дурттар аз шаҳри Қӯрғонтеппа Ачинатеппаи таърихӣ воқеъ аст, ки аз он ҳайкали будои 14 метра ёфт шуда буд. Ривоят меқунанд, ки теппай Қӯрғонро дар чанд навбат бардоштанд. Атрофи он, ки се метр ғафсӣ доштааст, бо девор маҳкам намудаанд. Он дар Шоҳроҳи бузурги абрешим қарор дошт.

Аз дасти аҷнабиён ва бо мурури замон макони ободи водӣ, аз ҷумла теппай Қӯрғон низ ҳароб гашта буданд. Тавассути азхудкунии водии Вахш Қӯрғонтеппа ҳамчун шаҳри саноатӣ таҷдид гашт. Дигар шаҳру ноҳия ва маҳалҳои аҳолинишин сохта, ободу зебо гардианд. Аз ҷумла теппай Қӯрғон низ обод шуд. Рӯи теппа бо усули миллӣ машмаи меъморӣ бунёд ёфта, 4 сентябри соли 1999 ифтитоҳ гашт. Манораи болои он 23,5 метр баландӣ ва 4 дарвоза дорад. Накқошони самарқандӣ онро зебу оро додаанд.

Бо сабабҳои гуногун ин сарзамин рӯ ба ҳаробӣ оварда буд. Онро эҳё гардонданд. Нагузоштанд, ки вайрону гумном шавад.

Мутахассиси амрикӣ Людвелл Гордон азхудкунии водии Вахшро амали намешуданӣ, як навъ ҳайётпарастӣ ҳисобида, худашро шахси ақли солим дошта муаррифӣ намуда буд. Аммо ӯ иштибоҳ кард.



НЕКҚАДАМОВ ТИЛЛО АМОНУЛЛОЕВИЧ (Тиллои НЕКҚАДАМ)

7 сентябри соли 1959 дар деҳаи Деррӯшони ноҳияи Рӯшони ВМКБ дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст.

Дастпарвари гурӯҳи журналистикаи факултаи филологияи тоҷикии Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон) мебошад.

Пас аз ҳатми университет солҳои 1986-1989 омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики мактаби миёнаи №15-и шаҳри Душанбе буд.

Фаъолияти журналистиааш аз соли 1989 оғоз ёфтааст. Вай аввал дар рӯзномаи навтаъсиси «Паёми Душанбе» (нашрияи ҳукумати шаҳри Душанбе) солҳои 1989-1990 ба сифати муҳбири маҳсуси шӯъбаи шӯроҳо кор карда, моҳи ноябрь соли 1990 барои кори минбаъда ба рӯзномаи навтаъсиси Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон, ҳоло Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - «Садои мардум» даъват шуда, зиёда аз 20 сол боз дар идораи ин рӯзнома кор мекунад.

Солҳои 1991-1992 муҳбири шӯъбаи ахбор, варзиш ва реклама, аз 1 майи соли 1993 то 23 майи соли 1995 муҳбири маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон буд.

Аз моҳи майи соли 1995 то июни соли 1998 ҳабарнигори шӯъбаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҷамъиятигу сиёсӣ ва ҳуқуқ, аз 1 июни соли 1998 то 27 августи соли 1998 муҳаррири шӯъбаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ҳифзи муҳити зисти



рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Мутобиқи Қарори Раёсати Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 августи соли 1998 муовини аввали сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» таъин шуда, то 2 майи соли 2000 дар ин вазифа кор кардааст.

Аз моҳи майи соли 2000 то 25 декабри соли 2009 муҳаррири шӯбайи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо ҷомеа буд. Алҳол аз 25 декабри соли 2009 инчониб муҳаррири шӯбайи маънавиёт, иттиҳодияҳои ҷамъияти ҳизоми кори рӯзномаи «Садои мардум» шуда кор мекунад.

Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз соли 2001).

Аълоҳии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз соли 2008).

Ба қаламаш китоби «Журналистони Бадаҳшон» (Душанбе, «Нодир», соли 2005) тааллук дорад.

Тиллои Некқадам аз соли 1991 узви Иттифоқи журналистони СССР, Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва аз соли 1994 узви Конфедератсияи байналхалқии Иттиҳодияҳои журналистони ИДМ мебошад.

ЧУН ҲУНАР ДОИМ ҶАВОНӢ

(Очерк)

Баррӯшон дар ноҳияи Рӯшон яке аз деҳаи калонтарин ва обод ба шумор меравад. Шояд аз ин сабаб бошад, ки шахсиятҳои барҷастаи собиқ Иттиҳоди Советӣ ва ҷумҳуриямон ҳини сафар ба Қӯҳистони Бадаҳшон лаҳзае бошад ҳам, дар ин деҳа таваққуф намуда, дар боғи сарсабзу ҳуррамаш, дар зери сояи дараҳтони себ лаҳзае кӯфти роҳашонро мебароранд. Сокинони Баррӯшон ба академикҳо М.Андреев, А.Вавилов, Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ, лётчик-кайҳоннаварди СССР А.Севаствянов, нависанда Павел Лукнитский, таҳиягари кино Владимир Мотыл, ҳунарпешаҳои шинохтаи кинои шӯравӣ Борис Ҳмелнитский, Светлана Светличная, Александр Петренко ва дигар шахсиятҳои маъруф оғӯш кушода, эшонро бо расму русуми маҳаллӣ меҳмоннавозӣ кардаанд.

Муаллифи китоби «Тоҷикони дараи Ҳуф» академик М.Андреев ҳафтаҳо дар ин деҳа истиқомат намуда, расму русум ва дигар урфу ӯдати аҳолии ин деҳаро омӯхта, баъдҳо ҳини навиштани китоб-шоҳасараш истифода намудааст. Беш аз ҳама дар бораи тарҳи ҳавлӣ ва хонаи истиқоматии бобои Ёрмаҳмад сухан ронда, ҳатто расмашро кашида, дар китобаш овардааст. Шояд зикр намудани ҳавлӣ ва хонаи Ёрмаҳмад бесабаб набошад, зоро дар он айём ин ҳавлӣ нисбати дигар ҳавлиҳо ободтару калонтар ва ҳам дар маркази қишлоқ воқеъ буд. Ҳатто ҷамъомадҳо, воҳӯриҳо ва маҷlisҳои колхозу консертҳо низ дар ин ҳавлӣ мегузаштанд.

Дар ҳамин деҳаи зебоманзари ноҳияи Рӯшон қаҳрамони мо яке аз бунёдгузорони санъати касбӣ дар ВМКБ оҳангсоз, ҳофиз, таҳиягар, балетмейстер, Артисти хизматнишондодаи РСС Тоҷикистон Маҳмадназар Ҳотамов 10 апрели соли 1916 ба дунёи ҳастӣ қадам ниҳод. Бо мурури солҳо ин тифли кӯчак

калон шуда, дар сатҳи ноҳия, вилоят, ҷумҳурӣ ва ниҳоят пойтахти СССР - шаҳри Москва аз ҳунармандиаш дарак дода, ҳам хеш ва ҳам диёрашро шӯҳратманд гардонд.

Боре дар ҳавлии бобои Ёрмаҳмад консерти калон доир гардид. Ҳофизону мутрибон таҳти роҳбарии овозхон ва мутриби овозадори Бадаҳшон Қурбоншоҳ Ноёбшоев аз Театри шаҳри Хоруғ омада буданд. Дар баробари дигар ҷавонон Маҳмадназар низ дар концерт ҳузур дошт. Он рӯз Қурбоншоҳ Ноёбшоев бо Гулбегим Махсудшоева ном овозхони ҷавон суруду таронаҳои дилангез ичро намуд. Ба Маҳмадназари ҷавон, агарчӣ мутрибӣ ва сурудхонии Қурбоншоҳ таъсири бениҳоят бузург расонда бошад ҳам, сурудҳои иҷро карда ва садои форами Гулбегим варо шефтai хеш намуд. Вай ҳанғоми сурудхонияш гӯшу ҳуш шуда буд. Аз ин пеш дар тӯю маъракаҳо ва дигар маросимҳои ҳурсандӣ аз овози духтарон сурудҳои зиёде шунида бошад ҳам, аммо овози Гулбегим вайро чунон маст карда буд, ки то дер боз овози ўдар гӯшаш садо медод...

Рӯзи дигар тамоми дастаи артистони театр ба шаҳри Хоруғ баргаштанд. Вале сокинони деҳаи Баррӯшон ҳанӯз ҳам аз таассуротҳои хеш дар бораи санъаткорон нақӯ мекарданд. Овози маргулайдори Гулбегим на танҳо як нафар ҷавони 21-соларо шайдо соҳт, балки роҳи ояндашро дар зиндагӣ ба куллӣ дигар намуд.

Соли 1937 Маҳмадназар дар участкаи Бичувчуви деҳаи Баррӯшон бригадир буд. Рӯзе раиси колхози ба номи Ленини ноҳияи Рӯшон Ҳудобаҳш Илчибеков вайро дар сари замин дидা гуфт:

-Ба фикрам, туро барои кори минбаъда ба ноҳия даъват мекунанд. Дирӯз мудири шӯъбаи маорифи ноҳия Давлатқадам Саодатқадамовро дидам. Дар бораи худат бисёр сӯҳбат кардем. Он кас туро мудири қироатхона таъин карданӣ. Барои кор дар ноҳияи навтаъсис қадрҳои ҷавону болаёқат лозиманд. Мабодо боз рад нақунӣ.

Фаъолияти ҳунарии ин марди ҳушзварқ аз соли 1937 оғоз



ДАР СУРАТ: *Маҳмадназари 24 сола -иштирокчии Даҳаи нахустини адабиёт ва санъати ҳалқи тоҷик дар шаҳри Москва, соли 1941.*

гардидааст. То он вақт вай дар мактаб узви фаъоли дастаи ҳаваскорон буд. Ҳам суруд меҳонду ҳам дар асбобҳои гуногуни мусиқӣ менавоҳт.

Маҳмадназар бояд дар ноҳия дастаи санъаткоронро таъсис дода, ҳамзамон кори қироатхона ва клубро ҷоннок намояд. Вай аз нав сурудҳониҳои Гулбегимро ба хотир оварда, орзу кард, ки дар

маҳфили навтаъсиси онҳо низ чунин овозхонҳои хушадо пайдо шаванд, то мардум аз садои форамашон ҳаловат баранд.

Дар ноҳияи Рӯшон бо Марватшоҳ ном ҳунарманде шинос гардид, ки дар гитор ва пианино озодона менавоҳт. Баъдҳо Марватшоҳ Ҳайдарбековро чун устодаш ном мегирад. Дар асл ҳам Маҳмадназар аз Марватшоҳ нозукиҳои касби сарояндагӣ ва навозандагиро аз нигоҳи нав дарёфта, дар бисёр ҳолатҳо ба вай муроҷиат мекард. Марватшоҳ низ ба Маҳмадназари ҷавон ва шефтаи санъат ғамхорона ёрӣ мерасонд, то шӯълаи нав фурӯзонгаштаи санъат дар дилаш ҳомӯш нагарداد.

Маҳмадназар Ҳотамов деха ба деха гашта, истеъдодҳоро гулчин карда, барои кор ба ноҳия даъват менамуд. Дар андак вақт Моҳҷон Назардодова, Рошт Маликҷонов, Ислом Қурбонбеков, Азизмамад ва Завурбек аз Баррӯшон, Муборакшоҳ Гуленов, Пайша Асаншоев, Файз Ҷорӯбов, Музаффар Бахтдавлатов, Сарадбеки Вазнавдӣ ва дигарон ҳайати гурӯҳи консертиро пурра намуданд. Маҳмадназар истеъдоди ҷавони рӯшонӣ Ғуломҳайдарро

(баъдҳо Гуломхайдар Гуломалиев Артисти халқи СССР шуд) пай бурда, вайро низ ба гурӯҳашон даъват намуд. Роҳбарии ин дастаро Маҳмадназар Хотамов ва Гуломхайдар Гуломалиев ба ўҳда доштанд. Вазифаашон ҳам мураттаб намудани барномаи консертӣ буду ҳам таҳияи рақсу сурудҳо. Ва ин ду тан: Маҳмадназар Хотамов ва Гуломхайдар Гуломалиев на танҳо шогирдони болаёқатро ба воя расонданд, балки худ низ шахсиятҳои шинохтаи давлатӣ ва фарҳангӣ гардианд.

Яке аз шогирдонаш Ходими шоистаи маданияти РСС Тоҷикистон Басир Расо (рӯҳаш шод бод!) дар сифати устодаш Маҳмадназар Хотамов, ки зери роҳбарии вай солҳои 1943-1946 дар Ансамбли этнографии бачагонаи Помир фаъолият дошт, менависад: «Ба ҳама мушкилоте, ки дар пеш буд, бори нахуст М.Хотамов бо ҳамроҳии F.Гуломалиев баҳорони соли 1939 ба қаламрави Ванҷ сафар карда, ба мардум ҳунари доштаашонро дар машшоқӣ ва ҳофизӣ муаррифӣ намуданд ва иброз доштанд, ки меҳоҳанд аз ҷумлаи наврасон ва ҷавонон касонеро пайдо кунанд, ки дар санъат каму беш ҳунаре дошта бошанд.

Баъди гуфтугузори дуру дарозе бо падару модарон ва идораҳои салоҳиятдори ноҳия ҷаҳор наврас барои минбаъд такмил додани маҳорати сарояндагӣ ва дар Даҳай науҳстини санъати касбии тоҷик дар шаҳри Москва ширкат намудан интихоб гардианд. Инҳо: Бачабек Шобеков, Ҷарнай Исмоилов, Давлатбегим Ҳимматшоева ва Садбарг Ҷебачиева буданд».

Баъди ду сол ташкилотчигӣ ва кордонии Маҳмадназар Хотамовро ба назар гирифта, ўро барои кор ба Театри драмаи шаҳри Ҳоруғ даъват намуданд. Бар дӯши вай ва F.Гуломалиев вазифаи бисёр масъул - таъсиси Ансамбли этнографии бачагонаи Помирро гузоштанд, ки пас аз ду сол - соли 1941 дар нахустин Даҳай адабиёт ва санъати халқи тоҷик дар шаҳри Москва бояд баромад мекарданд. Онҳо беҳтарин ва ҳунармандтарин бачагони наврасро ҷустуҷӯ намуда, имтиҳон мегирифтанд ва дар андак

муддат ҳайати ансамблро мукаммал сохтанд.

Инҳо: Зебо Искандарова, Мамадаёз Шаъмиров, Ҳукуматшо Мулкамонов, Бахтибегим Гадомамадова, Хоркаш ва Абдулваҳҳоб Мирзошоевҳо аз дехаи Емс, Азизбек Мақбулов, Амоншо ва Товус Асалбековҳо, Долчин Низомова, Ҳудоёр Қурбонбеков аз дехаи Баррӯшон, Гурминҷ Завқибеков ва Лаълбегим Ширинхонова аз дехаи Шучанд, Ошурбек Зарифбеков ва Қурбондавлат Толибова аз дехаи Пастхуф, Музоғир Ғарифшоев, Давлатшо Ғуломҳайдаров, Сайдҷон Шоисмоилов, Азалбегим Мамадризоева, Ҳукуматшо Бандишоев, Доробшо Ғарифшоев аз дехаи Вамари ноҳияи Рӯшон, Сайдбек Қодиров, Тайғуншо Шодмонбеков ва Мирзо Мамадазизов аз ноҳияи Роштқалья, Аҳмадбек Қўчқоров аз ноҳияи Ишкошим, Нозумко Шомансурова ва Гулғунча Қадамшоева аз шаҳри Ҳоруг, Ҷарнай Исмоилов аз водии Язгулом ва Давлатбеким Ҳимматшоева аз ноҳияи Ванҷ ва дигарон буданд, ки ба Ансамбли этнографии бачагонаи Помир шомил гардидаанд. Ва ин санъаткорони наврас хушбахт буданд, ки бо устод Лоҳутӣ ва аҳли байташ барои хотира сурат гирифтаанд.

Ду сол бо наврасони бадахшонӣ кор карда, як барномаи ниҳоят рангину ҷолиби ҷашниро таҳия соҳтанд. Ҷавонони наврас-аъзои ансамблро ба шаҳри Душанбе оварданд. Ин ансамбл дар назди Филармонияи давлатии Тоҷикистон аз 1 сентябри соли 1940 ба фаъолият шурӯъ намуд, ки роҳбари бадеии он Маҳмадназар Ҳотамов, ташкилотчӣ ва роҳбари мусикиаш Ғуломҳайдар Ғуломалиев буд. Ин ҳамон ансамбле буд, ки 20 апрели соли 1941 дар Даҳаи нахустини адабиёт ва санъати ҳалқи тоҷик, дар бинои Театри калони СССР-и шаҳри Москва ҳунарнамоӣ карда, ҳатто Лоҳутии шириنسуҳанро шефтai хеш соҳтанд.

Баъди чанд соли Даҳа Маҳмадназар Ҳотамов аз воҳӯриҳо ва мулоқоташ бо устод Абулқосим Лоҳутӣ ёдовар шуда мегӯяд: «...Баъди баромади Ансамбли этнографии бачагонаи Помир устод Лоҳутӣ ба назди мо омада, хеле шодмон буд ва

моро ба меҳмонӣ даъват намуд.

Мо ҳатто тасаввур намекардем, ки вай «Лолаҳои Бадаҳшон» ном шеърашро навишта меорад. Он шеърро дар ҳузури мо хонда, нусхаашро ба ман дод ва гуфт:

-Рафиқ Ҳотамов ин шеърро ба оҳанг дароварда хонед:

*Бар дил ин лабҳои хандон шодмонӣ медиҳанд,
Пирӣ аз хотир баранд, ин навҷавононро бубин.
Ҳолашон пурҷилваҷу ояндашон тобанда аст,
Шодию фахру умеди Тоҷикистонро бубин.*

Устод Лоҳутӣ дуруст пешгӯй карда буд. Баъди чанд сол ин санъаткорони наврас дар асл ҳам «фахру умеди Тоҷикистон» шуданд. Зеро аз байнашон санъаткорони маъруфи имрӯза ба воя расиданд.

Рӯзи дигар, ки аъзои ансамбл дар меҳмонии устод Лоҳутӣ буданд, суруди «Лолаҳои Бадаҳшон» низ бори аввал дар ҳузури устод садо дод. Афсӯс, ки ҳангоми суратгирий бо аҳли оилаи устод Лоҳутӣ бо завчааш Силсилафону ва фарзандонаш ба ман муяссар нагардид. Зеро ба кори муҳиме банд будам ва натавонистам, ки бо ин устоди бузурги назми тоҷик сурат гирам. Он замон тасаввур намекардам, ки ин расм бо гузашти айём чӣ қадар қимат пайдо мекунад. Акси наврасон он айём тамоми рӯзномаву маҷаллаҳоро зеб медод, санъатшиносон дар бораи комёбихояшон навишта, Помирро осорхонаи зиндаи мусиқӣ номида буданд».

Дар ҳамин Даҳа Маҳмадназар Ҳотамов бо ҳамовозии Савсан Бандишеева бадехаи «Акрамҷон»-ро (оҳанги Қ. Ноёбшоев) дар саҳнаи Театри калони СССР ичро намуд. Тамошобинони Москва ин ду сарояндаи ҷавони бадаҳшониро бо гулу гулдастаҳо пешвоз гирифтаанд. Он рӯзҳо рӯзномаи «Правда» аз ҳунарнамоии санъаткорони Тоҷикистон гузорише чоп карда, ҳамзамон номи ин ду танро низ зикр кардааст.

Пас аз анҷоми Даҳаи аввалини адабиёт ва санъати ҳалқи

точик дар Москва бо Укази Президиуми Совети Олии СССР дар баробари дигар санъаткорони точик роҳбари бадеии Ансамбли этнографии бачагонаи Помир Маҳмадназар Хотамов низ бо медали «Барои меҳнати шоён» қадр гардид. Медалро ба вай шахсан Раиси Президиуми Совети Олии СССР М.И.Калинин супурд. Ин лаҳза барои Маҳмадназари ҷавон хеле гуворо буд ва комёбиҳои нахустин ўро бо корҳои нисбатан ҷиддӣ ҳидоят мекард.

Баъди бозгашт аз Москва роҳбарияти Вазорати маданияти РСС Тоҷикистон вайро чун ташкилотчии ансамбл ва балетмейстер дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон мондани буданд, аммо дилаш ба Бадаҳшон қашол буд.

Маҳмадназар Хотамов ба Театри драмаи мусиқии шаҳри Хоруғ баргашта, солҳои 1941-1942 чун овозхон ва оҳангозо фаъолият дошт. Аз соли 1943 сар карда, ба кори роҳбарӣ ва балетмейстерӣ гузашт. Наслҳои он айём намоишномаи «Тошбек ва Гулқурбон»-ро дар иҷрои Тошбек - М.Хотамов ва Гулқурбон - С.Бандишиоева ҳанӯз нағз дар ёд доранд ва лапарҳои иҷрокардаашонро то кунун бо як эҳсосот ба хотир меоранд. Вай ба сифати режиссёр драмаву спектаклҳои «Тошбек ва Гулқурбон», «Муаллимни ишқ»-и М.Миршакар, «Рози озод» ва дигар намоишномаро ба саҳна гузошта, дар намоишномаҳои театрӣ ва композитсияҳои адабӣ-музиқӣ, сюитаҳои раксӣ чун режиссёр ва ҳунарпешаи баркамол баромад мекард.

Умуман, аз соли 1940 сар карда, то ба нафақа баромаданаш вай дар Театри мусиқӣ-мазҳакавии шаҳри Хоруғ дар вазифаҳои гуногун кор карда, дар инкишофи санъати касбӣ, ташаккули театр ва тарбияи кадрҳои нав саҳми ниҳоят беандоза дорад. Шогирдонаш имрӯзҳо на танҳо дар Бадаҳшон, балки дар аксари театрҳои кишварамон кор мекунанд ва ифтихор доранд, ки нахустин сабақҳоро аз мактаби эҷодии Маҳмадназар Хотамов омӯхтаанд.

Соли 1946 дар шаҳри Сталиnobod (ҳоло Душанбе)

Олимпиадаи нахустини санъаткорони Бадахшон доир гарди. Устод Мирзо Турсунзода, ки он айём сардори Управлениии санъати назди Совети Комиссарони халқии РСС Тоҷикистон буд, ҳунарнамоии наврасони Ансамбли этнографии Помирро тамошо карда, дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» менависад: «Тамошобинони нозуксанчи пойтакт тамошоро бо шавқ ва мароқи калон пешваз гирифта, артистони ҷавони пурмаҳорати Бадахшони кӯҳсурро, ки санъати онҳо аз замонҳои қадим гавҳари раҳшандай тоҷи санъаткорони тоҷик гардидааст, сазовори таҳсин ва оғарин гардонидаанд».

Маҳмадназар Ҳотамов дар ин байн зиёда аз 30 оҳанг, ба монанди «Эй офтоби ҳовар...» (шеъри Усто Пӯлод), «Пиёлаи мо» (шеъри М.Турсунзода), «Базми ҷавонон», «Республикаи ман», «Ман лочинам» (шеъри М.Миршакар), «Боди насим» (ғазали Ш.Шоҳин), «Ба Армияи Сурх», «Бадахшонам» (шеъри Т.Пӯлодӣ), «Хандай лаъли лабат» (шеъри Ҳ.Юсуфӣ), «Шодии дил», «Булбулакони боғи дониш» (шеъри А.Деҳотӣ), «Бозуи ман», «Савганд», «Азизон», «Толиби сулҳ» ва ғайраҳо эҷод намудааст, ки то ҳанӯз ба репертуари ҳофизон дохиланд. Маҳсусан суруди эҷодкардааш «Пиёлаи мо» (шеъри М.Турсунзода) қариб, ки ҳар замон дар иҷрои Ансамбли тарона ва рақси Помир аз Радио Тоҷикистон садо медиҳад.

Ин ҷо сифатҳои Маҳмадназар Ҳотамовро чун ҳунарпеша, таҳиягар, оҳангсоз ва ташкилотчӣ зикр намудем, аммо дар байнӣ аҳли фарҳанги Бадахшон ва ҷумҳурӣ вайро чун раққоси моҳир, устоди рақс ва балетмейстер кайҳо боз эътироф намудаанд. Рақсҳои таҳиянамудааш, ба монанди рақси «Ҷавонӣ», «Шодиёна», «Миёнбанд», «Мӯйсафедон», «Хурсандӣ», «Пахта», «Кабӯтар», «Моҳигирӣ», «Калтак», «Қошуқ» дар саҳнаи театрҳои вилоят то ҳанӯз иҷро карда мешаванд.

Устоди рақси тоҷик, Артисти халқии СССР Ғаффор Валаматзода ҳини гузаронидани ҳар Фестивал -озмуни

чүмхуриявии «Бўстон» рақсҳои таҳиянамудаи вайро бодиққат тамошо мекард ва аҳсан меҳонд, ки бе хатми ягон мактаби хореографӣ чӣ қадар саҳнаҳои ҷолиби рақсӣ ва дорои хаёлоти бое рӯи саҳна меорад ў.

«...Ин мард саропо ҳунар аст. Истеъдоди табиӣ ва модарзод дорад. Тавре ки мегӯянд, истеъдоди худодод дорад. То ҳол гумон доштам, ки ў консерватория ва ё Донишкадаи санъатро хатм кардааст, вале чун фаҳмидам, ки ў дар ягон донишкада таҳсил накардааст, дар ҳайрат мондам.

Нозукиҳои таҳия ва ба саҳна гузоштани рақсҳои оммавӣ, сюитаҳои рақсии идона ва якка, интихоби мавзӯъ, таносуби ҳаёту саҳна, ки ҳама як фалсафай нозук аст, дар зехн ва хаёлоташ аз кучо сарчашма мегиранд?! Чунин истеъдодҳои худододро аҳён-аҳён дучор мешавем. Нотакроранд онҳо, нотакрор...» - навишта буд устоди рақси тоҷик Артисти ҳалқии СССР Гаффор Валаматзода.

Маҳмадназар Хотамов Гаффор Валаматзодаро чун устоди рақс эътироф карда, доимо таъқид менамуд, ки мо бояд ифтихор намоем, ки монанди Артистони ҳалқии СССР Игор Моисеев, Маҳмуд Эсанбоев, Галина Уланова, Нинико Рамишвили устоди бузурги рақс дорем.

Вай аз Г. Валаматзода бисёр чизҳо омӯхтааст. Ва ҳангоми сафари ҳунарӣ ба шаҳри Душанбе ҳатман ба ҳолпурсии устодаш Г. Валаматзода мерафт. Маслиҳатҳо мегирифт ва аз корҳо ва рақсҳои нав, сюитаҳои рақсии нав таҳиякардааш устодашро оғоҳ мекард. Гаффор Валаматзода ба консертси санъаткорони Бадаҳшон рафта, аз тамошои барномаи консертӣ, рақсҳои нав ва сюитаҳои рақсӣ, ки бештарашро балетмейстери модарзоди Бадаҳшон Маҳмадназар Хотамов таҳия ва ба саҳна гузоштааст, ҳаловат мебурд. Пас дар сӯҳбати хоса ба Маҳмадназар маслиҳатҳо дода, роҳҳои нави эҷодиро мувофиқӣ давру замон пешниҳод мекард.

Устоди рақс Хотамов дар давоми ин солҳо 130 номераҳои рақсӣ, 90 рақсҳои умумӣ, 50 сюитай ҳалқӣ, 10 композитсияи

адабӣ-бадей таҳия намуда, чун ба саҳнагузорандай рақсҳо ва сюитай рақсӣ дар аксари конкурс-азназаргузоронии ҳамаи «Бӯстон»-ҳо ҳаваскорони санъати вилоят ва ноҳияи Рӯшонро раҳнамоӣ мекард. Дар аксар маврид рақсу сюитаҳои таҳиянамудааш аз тарафи жюрӣ баҳои баланд мегирифт.

Устод Басир Расо дар мавриди саропо ҳунарманд буданаш борҳо таъкид мекард. «Устоди мо М.Хотамов дар саноёи нафиса аз ҳама ҳунарҳо барҳӯрдоранд. Сетор, рубоб, ғичак, танбӯр ва найро дар зинаи устодӣ менавозад, дар сурӯд лаҳни ширадор ва шевай хосае доранд, ки сомеонашонро ба ваҷд меоранд.

Устод дар рақси миллӣ санъати худодод доранд. Ҳар кас рақси ӯро бо ҳаракатҳои зебояш дар саҳна дида ё тамошобини сюитаҳои рақсии ӯ шудааст, «офарин бар ин ҳунари устод» мегӯяд.

Соли 1955 дар заминаи Ансамбли этнографии бачагонаи Помир дар назди Филармонияи давлатии Тоҷикистон Ансамбли тарона ва рақси Помир таъсис ёфт, ки беҳтарин ҳунармандони ҷавони Бадаҳшониро гирд оварда буд. Роҳбари бадеии ансамбли мазкурро ду сол, яъне то сли 1957 Маҳмадназар Хотамов ба ӯҳда дошт.

Мавриди зикр аст, ки дар бештар баромаду гузоришҳо ҳамагон танҳо як Ансамбли тарона ва рақси Помирро ном мегиранду ҳалос. Бояд гуфт, ки ду ансамбл-яке Ансамбли этнографии бачагонаи Помир соли 1940 ва дуввумӣ Ансамбли тарона ва рақси Помир соли 1955 ҳар ду дар назди Филармонияи давлатии Тоҷикистон ташкил карда шудаанд ва Маҳмадназар Хотамов чун яке аз бунёдгузорони ин ду ансамбл ба сифати роҳбари бадеӣ, режиссёр, балетмейстер ва роҳбари мусиқӣ кор кардааст.

Ҳамзамон роҳбарии ин ду ансамблро дар солҳои муҳталиф Виталий Смирнов ва Гуломҳайдар Гуломалиев ба ӯҳда дошта, дар ташаккули ин ду ансамбли он замон шӯҳратёر саҳми калон доранд. Аз ин рӯ, ҳангоми ном гирифтани роҳбарони бадеӣ, мусиқӣ ва режиссёри ин ду ансамбл фаромӯш намуданашон

хатои маҳз аст.

Роҳбарияти Вазорати маданияти РСС Тоҷикистон тӯли ин солҳо борҳо қӯшиш намуд, ки Маҳмадназар Ҳотамовро барои кор ба шаҳри Душанбе, ба Филармонияи давлатии Тоҷикистон даъват намояд, аммо вай истодагарӣ мекард. Хонаи падарӣ ва падари пирашро танҳо гузоштан намехост.

Боре Гаффор Валаматзода вайро ба наздаш хонда гуфт:

-Маҳмадназар, ту истеъододи худодод дорӣ, vale афсӯс, ки ин қадар маҳорат ва ҳунаратро танҳо дар доираи вилоят маҳдуд мекунӣ. Беҳтараш ба шаҳри Душанбе биё! Бо Азиза Азимова мактаби рақси тоҷикиро ғаний гардонед. Шогирдҳо тайёр кунед...

-Бале, устод Шумо дуруст мегӯед, vale ман шогирдонро дар Бадаҳшон тайёр намуда, пас ба пойтаҳт мефиристанам. Охир касе аз пойтаҳт ба Бадаҳшон омада, фарз кардем, ҳофиз ё раққосаҳоро тарбия намекунад-ку, - ҷавоб дод вай.

Гаффор Валаматзода хандидга гуфт:

-Оре, шояд ҳақ бошӣ. Ба ҳар ҳол ҷои ту дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон - дар шаҳри Душанбе аст.

Ҳамин тавр, ин ҳунарманди бадаҳшонӣ тамоми умр дар Театри мусикиӣ - мазҳакавии шаҳри Ҳоруғ, Театри ҳалқии ноҳияи Рӯшон ба номи F.Гуломалиев, Хонаи маданияти қишлоқи Баррӯшони ноҳияи Рӯшон кор ва фаъолият намуда, зиёда аз 50 сол барои пешрафти санъати тоҷик заҳмат кашидааст.

Соли 1980 устод Ҳотамов ба нафақа баромад, vale роҳбарияти ноҳия нагузоштанд, ки ин ҳунарманд бознишин бошад. Бояд аз ҳунари волояш бештар баҳра бурд. Ӯро директори Хонаи маданияти деҳаи Баррӯшон таъин карданд. Кори Хонаи маданият чоннок гардид. Сафи аъзоёни он аз ҳисоби ҳаваскорони санъат ва хонандагони мактаби миёна зиёд шуд. Сурудҳои нав, рақсҳои дилнишин рӯи саҳна омаданд. Ҳотамов чун режиссёр дар саҳнаи Хонаи маданияти деҳаи Баррӯшон спектаклҳои «Калтақдорони сурх»-и С.Улуғзода ва



ДАР СУРАТ: *Маҳмадназар Ҳотамов* (дар байн) бо шогирдонаш *Хушназар Майбалиев* ва *Шер Пўлодов*, сурати соли 1950.

«Кўпрук»-и Ф.Ниёзиро гузошт, ки писанди ҳамагон гардидаанд...

Ҳукумати РСС Тоҷикистон хизматҳои арзандай Маҳмадназар Ҳотамово ба инобат гирифта, ўро бо унвони Артисти хизматнишондодаи РСС Тоҷикистон (1960), орденҳои «Нишони Фаҳрӣ» (1947), «Байрақи Сурхи Меҳнат» (1957), ду Грамотаи Фаҳрии Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон (солҳои 1946, 1955) ва медалҳои «Барои меҳнати шоён» (1941), «Барои меҳнати шоён дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватани 1941-1945» (1946) ва медали ҷашни «Барои меҳнати шуҷоатнок, Ба ифтихори 100-солагии В.И.Ленин» (1970) қадр намудаанд. Вале мукофоти аз ҳама баланд барояш ин шогирдонаш мебошанд, ки ҳар яке ба қавле «Турфа шогирде, ки дар ҳайрат кунад устодро». Инҳо: Артистони ҳалқии Тоҷикистон, барандаҳои Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Гурминҷ Завқибеков ва Ҳушназар Майбалиев, Артистони ҳалқии Тоҷикистон Нуқра Раҳматова, Сабзачон Шоисмоилова, Голиб Исломов, Ҳодими шоистаи санъати Тоҷикистон Ҳукумат Мулкамонов, Артистони шоистаи Тоҷикистон Алиназар Ҳоҷаев, Қиматшоҳ Ҳимматшоев, Шер Пӯлодов, Устоқадам Машрабов ва Мастибек Паллаев (Усто ва Масто), М.Маликов, Бибимоҳ Маликова, Бовар Ҳусравов, Палла Завқибеков, Асалбек Назриев, Ҳ.Бандишоев, М.Сӯҳробшоев, Маҳингул Назаршоева, Шералий Абдулқайсов, Корманди шоистаи Тоҷикистон Ҳудоёр Қурбонбеков ва дигарон мебошанд, ки имрӯзҳо дар ҷумхӯрий шинохта шудаанд.

Агар касе Осорхонаи асбобҳои мусиқии Гурминҷ Завқибековро, воқеъ дар шаҳри Душанбе, тамошо карда бошад, дар даромадгоҳи қисмати аввал ба расми марди нуроние дучор мегардад.

-Ин касе устоди ман, устоди беҳтарин санъаткорони имрӯзai тоҷик Маҳмадназар Ҳотамов мебошанд. Ман аз ин марди ҳунар якумр миннатдор ва қарздорам, - мегӯяд. Артисти ҳалқии РСС Тоҷикистон Гурминҷ Завқибеков. -Зоро ман барин даҳҳо ҷавононро тарбия намуда, ба дунёи васеи санъат раҳнамой кардааст.

Дар Ҳонаи маданияти қишлоғи Баррӯшони ноҳияи Рӯшон 85-солагии зодрӯзи Артисти хизматнишондодаи РСС Тоҷикистон Маҳмадназар Ҳотамов ҷаҳон гирифта шуд. Соҳибчаширо раиси ноҳияи Рӯшон Зулайҳо Сақаева табрик гуфта, аз номи ҳукумати ноҳия ба вай тӯҳфаҳо супурд. Дастан ҳаваскорони санъати ҳонаи маданият аз оҳангҳо ва рақсҳои таҳиякардаи соҳибчашн ба ҳозирон пешкаш намуданд. Устод ба ҳунарномаии ҷавонон нигариста, ашки шодӣ рехт ва байтеро аз шеъри устод Лоҳутӣ бадоҳатан замзама кард:

**...Бар дил ин лабҳои ҳандон шодмонӣ медиҳанд,
Пирӣ аз хотир баранд, ин навҷавононро бубин...**

-Дар асл ҳам, устод Лоҳутӣ он айём дуруст гуфта буданд. Он солҳо ҷавон будам, танҳо 25 сол доштам. Вале таъсири ин ду байтро пас аз 60 сол ҳис намудам. Ин лаҳзаҳо, ки ҷавонони баррӯшонӣ ҳунарнамоӣ карданд, айёми ҷавонии ман ва ҳунарнамоии санъаткорони навраси Ансамбли этнографии бачагонаи Помир аз соли 1941 боз пешӣ назарам ҷилвагар шуд..., - гуфт вай.

Пас аз таҷлили ҷаҳон бо ин марди бузург дар ҳонааш сӯҳбати дурударозе доштам. Аз шиносоияш бо бузургони миллат Бобоҷон Ғафуров, Турсун Ӯлҷабоев, Назаршо Додхудоев, Мирзо Турсунзода, Бокӣ Раҳимзода, Мирсаид Миршакар, Мехрубон Назаров, А.И.Просенко, Тилло Пӯлодӣ, Ғуломҳайдар Ғуломалиев, Шариф Ҷӯраев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Ғаффор Валаматзода, Бобоқул Ғайзуллоев, Аҳмад Бобоқулов, Саидалий Вализода ва дигарон бо некӣ ёдовар шуд.

Устод Зафар Нозимовро ба хотир овард. Зоро солҳои 90-ум ҳангоми таъсиси Ансамбли этнографии «Ганчина» Зафар Нозимов ўро чун донандай беҳтарини суруду рақсҳои қадимаи бадаҳшонӣ ба шаҳри Душанбе, ба Филармонияи давлатии Тоҷикистон даъват намуда, шаш моҳ аз маслиҳату кӯмакҳояш барҳӯрдор буд.

-Агар ба Душанбе равӣ, Зафар Нозимовро ёфта, аз номи ман вайро бодарёфти Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ табрик намо, - гуфт бобои Маҳмадназар Ҳотамов.

-Устод, Шумо ба синни мубораки 85 расидед, бигӯед, ки дар ин байн қадом сурудҳо ва рақсҳо беш аз ҳама бароятон хотирмон буд?

Соҳибҷашн бисёр фикр накарда гуфт:

-Ба ин синни 85 расидам, аммо монанди овози Гулбегим, ки расо 60 сол пеш шунида будам, то кунун нашунидаам. Ҳанӯз ҳам овози форамаш дар гӯшҳоям садо медиҳад. Ин садои форам тамоми умр маро роҳбаладӣ мекард...

Суоли навбатиям шояд аз рӯи одоб набуд. Вале ба ҳар ҳол ман меҳостам ба он ҷавоб гирам, зеро ҷавоби ин суолро ҳамдиёрони Маҳмадназар Хотамов солҳои сол боз интизоранд.

-Мехостам дар масъалаи унвонгирӣ ва мукофотҳои давлатӣ каме сӯҳбат намоем. Шумо нахустин мукофот - медали «Барои меҳнати шоён»-ро ҳанӯз соли 1941 гирифта, пас аз 20 сол, яъне соли 1960 унвони Артисти хизматнишондодаи РСС Тоҷикистонро сазовор гаштед. Албатта, дар ин байн ду орден ва ду Грамотаи фахрӣ низ гирифтед. Аммо аз соли 1960 то имрӯз, яъне таи 42 соли охир ягон унвони дигареро бароятон сазовор надонистанд. Охир шогирдонатон имрӯзҳо Артистони ҳалқии Тоҷикистон, дорандагони Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳастанд. Шумо бояд кайҳо Артисти ҳалқии Тоҷикистон мешудед?

-Бале. Аз соли 1960 то кунун, будуни медали ҷашни «100-солагии В.И.Ленин» дигар ҷизе нагирифтаам. Ҳоло ин ки дар байнин шогирдони ман ҳатто Артисти ҳалқии СССР низ ҳаст. Ғуломҳайдар Ғуломалиевро дар назар дорам. Вақте ки дар қироатхонаи Рӯшон соли 1937 ба кор сар кардам, истеъододи Ғуломҳайдарро пай бурда, барои кор даъваташ кардам. Боистеъод буд, аммо ба маслиҳату кӯмакҳои устод мӯҳтоҷ буд. Аз ин рӯ, ман ба вай ҳаққи устодӣ дорам, агарчӣ дар синну сол аз ман қалонтар буд. Дигар шогирдонамро худат медонӣ.

Дар айёми роҳбарии Бобоҷон Ғафуров ва Турсун Ӯлҷабоев ман ва ансамбли мо ҳама вақт дастгирӣ мейёфт. Мукофотҳои давлатиро низ дар он замон гирифтем.

Боре котиби аввали ҲҚ Тоҷикистон Т.Ӯлҷабоев ба тамошои яке аз консертҳоямон омада, бо ману Ғуломҳайдар Ғуломалиев сӯҳбат намуда гуфтанд, ки масъалаи ташкил намудани Ансамбли тарона ва рақси Помирро дар Москва шахсан бо Н.С.Хрушёв ҳал карданд.

Унвони Артисти хизматнишондодаи РСС Тоҷикистонро низ

дар давраи Т.Ұлчабоев гирифта будам. Аз ин пас чандин бор барои унвони Артисти халқии Тоҷикистон пешниҳод шудам, аммо бо ҳар баҳона имсол нашуд, соли дигар мешавад гуфта, оқибат маро ба нафақа гусел намуданд.

Баъзе дўстонам маро дилбардорӣ мекарданд, ки ба муносибати 85-солагиам унвони Артисти халқии Тоҷикистонро медиҳанд, аммо боз нашуд. Дар ин дунё чӣ қадар дўст бошад, ҳамон қадари дигар душман дорем. Шояд ман ба яке некӣ кардаму дигареро ранҷонда бошам.

Ман аз ҳаминаш ифтихор дорам, ки шогирдонам шахсиятҳои маъруфи фарҳангиианд ва номи маро доимо пос медоранд, - гуфт вай.

Хонаи ин фидоии санъат дар яке аз мавзеъҳои зебо ва баландтарини қишлоқи Баррӯшон ҷойгир аст. Бобои Маҳмадназар 20 сол пеш дар наздикии хонааш, дар мавзеи санглоҳи Чошчизак боғи дараҳтони мевадор ва сояфканро бунёд намуда, имрӯзҳо низ вақтҳои холияшро ҳамроҳи писараш Мутриб ва наберагон барои ободонии боғ мегузаронад. Ва ҳар меҳмоне, ки ба айёдаташ меояд, ҳатман меваҳои боғашро пешкаш менамояд. Ҳанӯз ба пиронсолиаш нигоҳ накарда, ба мардум ҳурсандиву шодмонӣ мебахшад. Аз ин рӯ, дар деҳа азизи ҳар хонадон аст. Зоро ба яке ҳаққи устодӣ дораду дар тӯи бештари сокинони деҳа то бевақти шаб суруд хонда, арӯсу домодро муборак гуфтааст.

Ҳангоми бозгашт маро то дарвозааш гусел намуда гуфт:

-Писарам, саломат бош, ки ба айёдати мани мӯйсафед омадӣ. Одам, ки пир шуд, аз маъракаҳо дур мемонад ва дар иштиёқи дидор ва сӯҳбати дўстон мешавад.

Илоҳо, ба синну соли ман расӣ.¹

Бо устод Маҳмадназар Ҳотамов хайрухуш намуда, оҳиста-оҳиста аз хонааш поинтар фурӯмадам. Ӯ ҳамоно аз баландии хонааш ба деҳа, ба поинҳо назора мекард. Ва ин дам чанд байте ба хотирам омад, ки ба ин лаҳзаҳо созгор буд:

Туро донам бузургу солдида,
Валекин чун хунар доим ҷавонӣ,
Хунар пирӯ надорад, ҷовидон аст,
Ту ҳам пирӯ надорӯ, ҷовидонӣ.

P.S. Шояд ҳанӯз ҳам дер нашудааст ва
масъулини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
хизматҳои кӯҳансолтарин санъаткори тоҷик, яке
аз ташкилкунандагони Ансамбли этнографии
бачагонаи Помир (соли 1941) ва Ансамбли
тарона ва рақси Помир (соли 1956),
балетмейстер, оҳангсоз ва ҳофиз бобои
Маҳмадназар Хотамови 85-соларо қадр
намоянд. Хизматҳое, ки ин пири барнодил барои
инкишофи санъати тоҷик кардааст, сазовори
ҳар гуна мукофотҳо мебошад.

«Садои мардум», №94(1466) аз 16 октябри соли 2002



1 Артисти хизматнишондодаи РСС Тоҷикистон Маҳмадназар
Хотамов 16 апрели соли 2006 дар синни 90-солагӣ дар зодгоҳаш - деҳаи
Баррӯшони ноҳияи Рӯшон вафот кард.

МЕРГАНОВ ДАЛЕР АБДУЛЛОЕВИЧ (ДАЛЕРИ АБДУЛЛО)



Соли 1981 дар ноҳияи Айнии вилояти Сугд таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 2003 факултаи журналистика ва тарҷумонии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ)-ро бо дипломи аъло хатм намудааст. Навиштаҳояш ҳанӯз замони донишҷӯ буданаш дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ ба табъ мерасиданд.

Соли 2003 ба рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор омад ва ҷанд муддат ба сифати ҳабарнигорӣ шӯбайи иқтисодӣ ёт ва иҷтимоӣ ёт фаъолият намуд.

Аз соли 2005 инчониб муҳаррири ҳамин шӯбайаш аст. Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

БАҲРИ РУШДИ МИНБАЪДАИ БОНК КЎШИШ ХОҲЕМ КАРД,

**-мегӯяд раиси тозаинтиҳоби Раёсати ҶСК
«Агроинвестбонк» Фарруҳ Тағоймуровов**

МУАРРИФИНОМА
Фарруҳ Тағоймуровов
соли 1968 дар шаҳри Душанбе
таваллуд шудааст.

Соли 1990 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленинро (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) бо ихтисоси «Банақшагирии хоҷагии қишлоқ» ҳаттм намудааст. Аз ҳамон вақт фаъолияташ ба сифати мутахассиси бахши ҷудо намудани маблагузорӣ ва қарздиҳии дарозмуддат дар ҶСК «Агроинвестбонк» оғоз ёфтааст. Моҳи майи соли 2002 директори мудирияти молиявӣ-иқтисодии бонки мазкур таъин гардида, соли 2005 ба ҳайси ҷонишини раиси Раёсат-роҳбари мудирияти молиявӣ - иқтисодии он фаъолият дошт. Аз моҳи майи соли 2008 то декабри соли 2009 ҷонишини раиси Раёсат - роҳбари Дирексияи ҳазинадорӣ ва савдои бонки зикршуда ва аз моҳи декабри соли 2009 то раиси Раёсати бонк интиҳоб шуданаш дар вазифаи ҷонишини раиси Раёсат - нозизи Дирексияи бонкдории корпоративии ҶСК «Агроинвестбонк» кор мекард.



18 июни соли 2010 ҹаласаи саҳомони ЧСК «Агроинвестбонк» баргузор гардида, мутахассиси ҹавону варзида ва дастпарвари ин бонк Фаррух Тағоймуродов яқдилона раиси Раёсат интихоб шуд. Бонки мазкур яке аз муассисаҳои муқтадири молиявии мамлакат маҳсуб ёфта, дар рушди баҳшҳои ҷомеа нақши муассир дорад. Мо бо Фаррух Тағоймуродов сӯҳбате доир намудем, ки он фарогири фаъолияти бонк дар 6 моҳи соли 2010 ва нақшаҳои роҳбари тозаинтихоби он аст.

-Фаррух Голибович, меҳостам дар оғози сӯҳбатамон доир ба ҳолати молиявии бонк тайи нимсолаи аввали соли 2010 муҳтасар маълумот дүхед...

- Ҷоиз ба зикр аст, ки дар ин муддат дороиҳрои (активҳои) бонк ба 1 миллиарду 350 миллион сомонӣ ва сармояи умумиаш ба 202,2 миллион сомонӣ баробар гардид. Муҳим он аст, ки ин нишондиҳандаҳо дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан ба андозаи 440,4 миллион сомонӣ ва 900000 сомонӣ зиёд аст. Омилҳои мазкур далели онанд, ки вазъи молиявии бонк қаноатбаҳш аст.

-Яке аз самтҳои асосии фаъолияти бонкро пешниҳоди қарз ташкил медиҳад. Лутфан мегуфтед, ки дар мӯҳлами зикршуда, ки шиддатнокии таъсири бӯхрони ҷаҳонии молиявӣ ҳанӯз боқист, ин раванд аз ҷониби бонк чӯ гуна амалӣ гардиð?

-ЧСК «Агроинвестбонк» барои афзоиши пешниҳоди қарзҳо ба соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ қӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ медиҳад. Мувофиқи маълумотҳо дар давоми шаш моҳи соли 2010 шумораи қарзгирон дар низоми ЧСК «Агроинвестбонк» 24,9 ҳазор нафарро ташкил дода, ҳачми қарзҳои ҷудошуда ба 443,8 млн.сомонӣ (78,8 фоизаш қарзҳои қӯтоҳмӯҳлат, 21,2 фоизаш қарзҳои дарозмӯҳлат) баробар гардид, ки ин нисбат ба ҳачми қарзҳои дар нимсолаи соли 2009 додашуда 119,9 млн.сомонӣ ё 37 фоиз зиёд мебошад.

Аз ҳаҷми умумии қарзҳоे, ки дар ин давра дода шудаанд, 167,6 млн.сомониаш ба қарзҳои хурд рост меоянд. Дар шаш моҳи соли 2010 ҳаҷми қарзҳои хурд дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2009 ба маблағи 24,3 млн.сомонӣ ё 17 фоиз афзоиш ёфтааст. Гуфтан бамаврид аст, ки ин пешравӣ, пеш аз ҳама, дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари мамлакат, Ҷаноби Олий, мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН рӯи кор омадаанд.

-Баъзан дар воситаҳои ахбори омма андешаҳое дарҷ мегарданд, ки гӯё дар аксари маврид бонкҳо, аз ҷумла ҶСК «Агроинвестбонк», бештар ба бахши тиҷорат қарз пешниҳод менамоянду дигар соҳаҳо аз мадди назар дур мондаанд...

-Ман ба ин андеша комилан розӣ нестам. Барои он ки суханонам асоси воқеӣ дошта бошанд, ба таваҷҷуҳи хонандагони рӯзнома гурӯҳбандии қарзҳои аз ҷониби мо додашударо пешниҳод менамоям. Аз он бармеояд, ки дар 6 моҳи соли 2010 ба бахши савдои хориҷӣ -111,8 млн.сомонӣ (25,2 фоиз), соҳаи кишоварзӣ -69,8 млн.сомонӣ (15,7 фоиз, аз ҷумла 18,4 млн.сомонӣ ба бахши пахтакорӣ), қарзҳои истеъмолӣ -64,3 млн.сомонӣ (14,5 фоиз), соҳаи соҳтмон -24,3 млн.сомонӣ (5,5 фоиз), хизматрасонӣ -17,8 млн.сомонӣ (4,0 фоиз), соҳаи саноат -10,4 млн.сомонӣ (2,3 фоиз), нақлиёт -3,3 млн.сомонӣ (0,7 фоиз), хӯроки ҷамъиятӣ -1,2 млн.сомонӣ (0,3 фоиз), миёнаравии молиявӣ - 0,6 млн.сомонӣ (0,1 фоиз) ва дигар соҳаҳои ҳоҷагии ҳалқ -140,3 млн.сомонӣ (31,6 фоиз) қарз дастрас шудааст.

Мувоғики таҳлили сандуқи қарзӣ ба ҳолати 30 июни соли 2010 фоизи миёнавазни қарзҳо бо асьори миллӣ 26 фоизи солона ва бо асьори хориҷӣ 27,7 фоизи солонаро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2009 бо асьори хориҷӣ қариб тағиیر наёфта, бо асьори миллӣ ба андозаи 3,7 фоиз боло рафтааст.

Табиист, ки паст гардидани сатҳи камбизоатӣ дар миқёси ҷумҳурӣ бевосита ба беҳтаршавии вазъи молиявию иқтисодии

навоҳии кӯҳистони ҷумҳурӣ вобастагии қалон дорад. Аз ин рӯ, ҶСК «Агроинвестбонк» ба ин ноҳияҳо диққати маҳсус дода, дар давраи баррасишаванда ба минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ ба миқдори 4,7 ҳазор адад ва ба маблағи 33,5 млн.сомонӣ (қарип 20 фоиз аз ҳачми умумии маблағҳои қарзҳои хурд) қарзҳои хурд пешниҳод намудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 5,3 млн.сомонӣ ё 18,8 фоиз зиёд аст.

Ба таркиби қарзҳои қалон асосан қарзҳои ба ширкатҳои воридсозандай маҳсулоти ҳаётан муҳим (ғалла, орд, маҳсулоти ҳӯрокворӣ, доруворӣ, масолеҳи соҳтмон, маводи сӯзишворӣ, гази моеъ, нуриҳои минералӣ, техника ва таҷхизот ва ғайра) додашуда доҳил мешаванд. Қисми зиёди амалиёти воридотӣ дар доираи Барномаи маблағгузории тиҷоратӣ анҷом дода мешавад. Дар нимсолаи аввали соли 2010 аз тарафи ҶСК «Агроинвестбонк» 31 аккредитив бароварда шудааст, ки дар доираи он ба маблағи 1 962,2 ҳазор доллари ИМА маводи сӯзишворию молиданӣ, 1 657,6 ҳазор доллари ИМА маҳсулоти озуқаворӣ, 1 397 ҳазор доллари ИМА доруворӣ, 618,4 ҳазор доллари ИМА маҳсулоти ниёзи мардум ва 169,2 ҳазор доллари ИМА маводи соҳтмонӣ ба ҳудуди ҷумҳурӣ аз тарафи мизочони бонк ворид шудаанд.

-Фарруҳ Голибовиҷ, дар ҳоле ки шумо аз дастовардҳои бонк ҳарф мезанед, аз ҳисоботи Ширкати бонуфузи байналмилалии аудитории «Делойт ва Туш», ки аудити соли гузаштаи ҶСК «Агроинвестбонк»-ро гузаронида буд, бармеояд, ки соли гузашта дар натиҷаи зиёд будани ҳароҷот нисбат ба даромад бонк фаъолияти молиявии худро бо 56,9 миллион сомонӣ зиён ҷамъбаст намудааст. Ин масъаларо чӯ гуна шарҳ медиҳед?

-Сабаби асосии бо зиён ҷамъбаст намудани соли 2009 аз ҷониби бонк иштироки фаъолонаи бонк дар раванди аз ӯтибор соқит намудани қарзҳои соҳаи кишоварзӣ маҳсуб

мейбад. Лозим ба ёдоварист, ки бо мақсади ичрои Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 406 аз 2 июли соли 2009 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2009 таҳти рақами 663 «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҶСК «АгроИнвестБонк» қарзҳои хоҷагиҳои пахтакор ва сармоягузорони онҳоро, ки то санаи 1 январи соли 2008 ба маблағи 116 млн.сомонӣ ба вучуд омада буданд, аз ҳисоб соқит намуд.

Қарори мазкур пас аз ҷониби комиссияи дахлдори давлатӣ тасдиқ гардидани рӯйхати қарздороне, ки қарзҳояшон бояд аз ҳисоб соқит карда шаванд, инчунин аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фоидаи ҶСК «АгроИнвестБонк» пешниҳод гардидани векселҳои давлатӣ ба маблағи 85 млн.сомонӣ, бо даромаднокӣ ба андоzaи 2 фоизи солона ва бо мӯҳлати пардоҳт то охири соли 2018 қабул шудааст.

Доир ба ҳисботи ширкати аудитории аз ҷониби шумо зикргашта бояд гуфт, ки воқеан ҳам аз рӯи ҳисобҳои аудиторони Ширкати «Делойт ва Туш» мувофиқи Стандартҳои Байнамилалии Ҳисобдории Молиявӣ (МСФО) аз рӯи натиҷаҳои ҷунун амалиётҳои гузаронидашуда талафоти молиявии ҶСК «АгроИнвестБонк» беш аз 54 млн.сомонӣ ё худ 46,6 фоизи маблағи қарзҳои аз ҳисоб соқитшаванди пахтаро ташкил дод. Ҳамзамон 31 млн.сомонии он талафоти бебозгаште мебошад, ки дар натиҷаи муқаррар намудани дисконти 27 фоиз аз рӯи вексели давлатии пешниҳодшуда ва боқимонда 23,3 млн.сомонии талафот дар натиҷаи мӯҳлатдиҳии пардоҳт аз рӯи вексели давлатӣ ва аз рӯи он истифода намудани меъёри ғайрибозории даромаднокӣ ба миён омадаанд.

Азбаски ҳанӯз моҳҳои ноябр -декабри соли 2009 аз тарафи ҶСК «АгроИнвестБонк» дар варақаҳои маҳсуси пешниҳоднамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қарздорони дахлдор оиди аз ҳисоб соқитсозии қарзҳо

огохиномаҳо пешниҳод шуда буданд, талафоти молиявии дар боло зикргардида дар ҳисботи молиявии аудитории ЧСК «Агроинвестбонк», ки бо санаи 31 декабри соли 2009 ба итмом расид, инъикос ёфтанд.

- Оё ин омил ба ичрои ўҳдадориҳоу ЧСК «Агроинвестбонк» дар назди мизочон таъсири манғӣ намерасонад?

-Бо боварии комил зикр менамоям, ки бо зарар ҷамъбаст намудани соли молиявии 2009 ба имкониятҳои бонк оид ба ичрои пурраи ўҳдадориҳои ба зиммагирифтааш дар назди мизочон, амонатгузорон ва қарздиҳандаҳояш ҳеч гуна таъсири манғӣ нарасонд ва намерасонад. Заарҳои бонк, ки каме бештар аз 20 фоизи сармояи худии бонкро ташкил медиҳад, аз ҳисоби сармояи саҳомӣ, фоидаҳои солҳои қаблӣ ва фондҳои гуногуни ҷамъшудаи захиравӣ ташаккул ёфтаанд ва танҳо ба саҳомони бонк таъсир расониданд, ки аз рӯи натиҷаҳои соли 2009 суд (дивиденд)-и саҳмияҳои қаблан аз ЧСК «Агроинвестбонк» харидорӣ намудаашонро намегиранд.

Илова ба ин, дар шароити бӯхрони молиявии ҷаҳонии дар нимсолаи дуюми соли 2008 оғозёфта, барои бартараф кардани ҳолатҳои имконпазири номатлуби молиявӣ, мақомоти идоракунандай ЧСК «Агроинвестбонк» оид ба зиёд намудани сармояи саҳомии бонк бо мақсади фароҳам овардани «такягоҳи бехатарӣ» тадбирҳо андешиданд. Танҳо дар соли 2009 сармояи саҳомии бонк ба маблағи 100 млн.сомонӣ зиёд карда шуд, аз он ҷумла нисфи ин маблағро сармоягузории Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд ташкил дод, ки ба ин васила бонки номбурда бо ҳиссаи иштирок ба андозаи 25 фоиз +1 саҳмия вориди сармояи ЧСК «Агроинвестбонк» гардид.

-Фарруҳ Голибовиҷ, саволе пайдо мешавад, ки ба қадом хотир ЧСК «Агроинвестбонк» дар раванди ҳалли қарзҳои бахши кишоварзии мамлакат иштироки фаъолона дошт? Аз нуқтаи назари шумо, ҳамчун мутахассиси банақшагирии бахши кишоварзӣ, ин иқдоми

Ҳукумати ҷумхурӣ то чӣ андоза муносибатҳои соҳа мусоидат намояд?

-Ҳадафи асосии мо аз иштирок дар раванди зикршуда, пеш аз ҳама, саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати хирадмандона ва бунёдкоронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН маҳсуб меёбад. Зоро саҳомӣ будани бонк ба ҳеч ваҷҳ маънои аз саҳмгузорӣ дар рушди мамлакат дар канор мондан ва ё бетарафӣ ихтиёр намудани онро надорад. Аз ҷониби дигар, аз рӯи натиҷаҳои татбиқи қарори қабулнамудаи Ҳукумати ҷумхурӣ оиди аз ҳисоб соқитсозии қарзҳои гуншудаи соҳаи пахтакорӣ, сарфи назар аз зарарҳои молиявии калони аз ҷониби бонк бақайдигирифташуда, иштирокчиёни муносибатҳои тарафайни қарзӣ (ҳочагиҳои пахтакор ва қарздиҳандагони онҳо) барои рушди оянда ва афзоиши имконияташон ҳавасманд ҳоҳанд шуд. Омили муҳим дар ин ҷода ба назари ман он аст, ки истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ аз бори гарони қарзҳои солҳои пешин гуншуда озод гардида, имконияти дастрас намудани қарзҳои нави бонкиро пайдо мекунанд, ки тавассути ба роҳ мондан муносибатҳои шартномавии мустақими қарзӣ бо бонкҳо амалӣ мегарданд. Бо ба даст овардани имконияти мустақиман ҷалб намудани қарзҳои бонкӣ ба гардиши ҳочагӣ бе ширкати соҳторҳои миёнарав истеҳсолкунандай маҳсулоти кишоварзӣ ҳуқуқи бо ҳоҳиши хеш, бо самараи бештар ва таҳти масъулият истифода намудани ин воситаҳои қарзиро пайдо менамояд. Дар баробари ин, бояд зикр намуд, ки ҳам бонкҳо ва ҳам истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ҳавасманди ба роҳ мондан муносибатҳои қарзии байниҳамдигарии дарозмуддат мебошанд ва ҳангоми фаъол гаштани чунин нақшай сармоягузорӣ қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ҳамасола сари вақт ва дар ҳаҷми пурра талаботи шартномаҳои қарзиро ичро карда, шарики боэътиҳод буданашонро собит намоянд. Дар шароити боло рафтани рақобат ҳар ду ҷониб дарк

менамоянд, ки аз даст додани эътимод боиси аз даст рафтани имкониятҳои оянда мегардад.

Дар ҳамин радиф мавҷуд будани имконияти таҳти таъминоти векселҳои давлатӣ аз бозори байнибонкӣ ҷалб намудани захираҳои қарзӣ шароит фароҳам меоварад, ки бонкҳо натиҷаҳои молиявии хешро аз ҳисоби ба даст овардани даромадҳои фоизӣ аз ҷойгирсозии нав ва нисбатан самараноки воситаҳои пулӣ беҳтар намоянд.

-Вобаста ба таъсири бӯҳрони ҷаҳонии молиявӣ баъзе иқтисодшиносон бамаротиб кам гаштани маблағҳои интиқолиро пешгӯйӣ намуда буданд. Мегуфтед, ки дар шаш моҳи соли 2010 раванди мазкур дар қадом сатҳаст?

-Фаъолияти бомуваффақият дар бозори амалиёти интиқолӣ, ки дар он ҶСК «АгроИнвестБонк» яке аз мақомҳои пешсафро ишғол менамояд, бо гуногуннавъии нақшаҳои хизматрасонии ба мизочон пешниҳодшаванда вобаста мебошад. Маблағи умумии ҳаволаҳои воридшуда аз рӯи тақсимоти асъорӣ дар давоми шаш моҳи соли 2010 бо доллари ИМА- 184,7 млн., бо рубли русӣ -4,5 млрд., бо евро-1,1 млн.мебошад. Дар маҷмӯъ, маблағи умумии ҳаволаҳои дар ин давра воридшуда бо эквиваленти доллари ИМА 336,2 млн.долларро ташкил дод.

Ҳачми умумии маблағҳои воридшуда дар нимсолаи аввали соли 2010 нисбат ба ҳамин давраи соли 2009 ба андозаи 65,1 млн.доллари ИМА ё 24 фоиз зиёд гардид. Афзоиши воридоти маблағҳои интиқолӣ бо доллари ИМА дар ҳачми 6,1 млн. ва бо рубли русӣ ба маблағи 1,5 млрд. ба муноҳида мерасад.

-Сарвари давлат мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН мунтазам дар суханрониҳояшон бонкҳои кишварро баҳри зиёд намудани раванди пешниҳоди қарзҳо вазифадор менамоянд, бигӯед, ки боз чӯи навгониҳо дар ин ҷода рӯи кор омадаанд?

- Мо ба масъалаи мазкур аҳамияти аввалиндарача зоҳир

намуда истодаем ва ин раванд минбаъд низ идома хоҳад ёфт. Масалан, зимни суханрониашон дар мулоқот бо фаъолони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, ки ба рӯзҳои таҷлили Иди Ваҳдат рост омада буд, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН бонкҳоро муваззаф намуда буданд, ки ҳаҷми пешниҳоди қарзро ба соҳаҳои гуногуни ин вилоят зиёд намоянд. Мо то ин замон дар миқёси вилоят зиёда аз 12 миллион сомонӣ қарз дода будем ва баҳри иҷрои дастури зикршудаи Роҳбари мамлакат тасмим гирифтем, ки онро то ба 25 миллион сомонӣ расонем.


Бобати навгонӣ ҳаминро бояд гӯям, ки аз ҷониби бонк ба наздикий «Номгӯи маҳсулоти қарзии чаканаи ҶСК «АгроИнвестБонк»» таҳия ва тасдиқ шудааст, ки барои боз ҳам бештар дастрас гаштани маҳсулоти қарзии бонк ба мизочон имконият фароҳам меоварад. Дар Номгӯи мазкур барои ҳар як намуди қарз, аз ҷумла қарз барои муҳоҷирони меҳнатӣ, қарз барои эҳтиёҷоти зарурӣ, барои ҳаридани молҳо, барои донишомӯзӣ, саёҳат ба воситаи қарз, барои дастрас намудани манзил, автокредит ва оид ба шарту шароити пешниҳоди қарз, ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванд аз тарафи қарзгиранда ба корманди қарзии бонк, маблағи қарз, ҳамчунин тартиби барасмиятдарорӣ ба таври возеҳ маълумот дода шудааст.

Амалий намудани ин иқдом замина фароҳам меорад, ки мизочон доир ба қарзҳои аз ҷониби бонк пешниҳодшаванд маълумоти коғӣ пайдо намоянд.

-Ба шумо бароу сӯҳбати самимӣ арзи сипос менамоям.
-Саломат бошед. Дар анҷом ҳаминро меҳоҳам зикр намоям, ки бо истифода аз нерӯву дониши зеҳнӣ кулли кормандони бонк, ки мутахассисони варзидаи соҳа маҳсуб мейёбанд, барои таъмини рушди минбаъдаи бемайллони бонк кӯшиш хоҳам кард. Ва итминонам комил аст, ки дар ин ҷода муваффақ хоҳем гашт.

«Садои мардум», № 93(2618) аз 17 августи соли 2010

**КАРИМОВ
БУРҲОНИДДИН ИСМАТОВИЧ
(Бурҳониддин Каримзода)**



Мудири шўъбаи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо ҷомеаи рӯзномаи «Садои мардум». Узви ҳайати таҳририя. Сӯ сол боз дар матбуот фаъолият дорад. Муаллифи китобҳои «Ҷаҳони одамият»(соли 2004), «Суфие аз Пчеф»(соли 2006), «Қадри инсон ва меҳнати ҳалол» ва «Зиндагӣ дарёст»(соли 2006- бо ҳаммуалифи М.Шодиев), «Парвози шоҳини Зингӣ» (соли 2009). Тарҷумони китоби Кале Кёнкёля ва Хейни

Сарасте «Тамоми олам хонаи ман шуд» (соли 2006). Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

Аълоҷии матбуоти Тоҷикистон.

БИБИЯМ ИНСОНИ ҚИМАТ БУД ё чӣ тавр мо аз асли худ дур шудем

Номи бибиам Қимат буд. Воқеан, ба номаш мувофиқ шахси бо қадру қимате буд, ҳамаро дӯст медошт, ҳама ўро дӯст медоштанд, дасташ ба ҳама мерасид.

Аслан бибиам, аз он рӯзе, ки ман худро мешинохтам, танҳо буд, намедонам ҳамсар дошт ё на, модари ман чиянаш буд. Аммо барои бисёриҳо бибии асосӣ ҳисоб меёфт. Баъзан мо, хешу ақрабо барои ў баҳс мекардем. Ман мегуфтам вай бибии ман аст, дигарон мегуфтанд, не ў бибии мост. Баъзан болои баҳсу талоши мо бибиам меомаду мегуфт:

-Ман бибии ҳамаатон мешавам, ҳар кас бачаи боодоб шавад, ман бибии ў мешавам. Мо кӯшиш мекардем, ки дар мусобиқаи боодобӣ пешсаф бошем. Дар ҳақиқат кампирӣ Қимат барои ҳамаи хешу ақрабои мо, ки дар ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ зиндагӣ доштанд, хеле азизу мӯътабар, шахси ба ҷон баробар ва ба номаш мувофиқ - шахси қимате буд. Ҳама наздикон ўро бо эҳтиром оча мегуфтанд. Бешубҳа, ў модари маънавии ҳамаи мо буд. Вай худиу бегона намегуфт. Ҳамаро баробар фарзанд мегуфт, тарбия мекард, насиҳат менамуд, панд медод, роҳнамоӣ мекард. Ҳатто ҳамсояҳо, хешу ақрабо ҳар қадом барои ба хонаи худ бурдани кампир талош мекарданд. Ба ҳар хонае, ки ў меҳмон мешуд, файзу баракат он хона медаромад, он хонадон пур аз меҳмон мегашт, дастархон лаҳзае ҷамъ карда намешуд, ҳар нафаре, ки ба дидани ў меомад, ҷизҳои беҳтаринро меовард то кампирро ҳурсанд кунад ва дуои ўро бигирад. Ин фазилату фаросат, ин қадру қимат, ин ҳама бузургии бибиамон қабл аз ҳама аз тақводории ў, имондории ў ва Худотарсиаш буд.

Кампирӣ Қимат табиби хубе ҳам буд. Имрӯз ман табибон, духтурони зиёдеро мешиносам, аксарияти онҳо воқеан истеъододи хуб доранд, шӯҳратманданд, аммо тарзу усули

табобати ҳеч қадоми онҳо ба табиии бибиам баробар шуда наметавонад. Ӯ бисёр иллатҳои гулӯ, гӯш, чашм, ишқамро дар лаҳзаҳои ниҳоят кӯтоҳ даво мекард. Ҳамеша дар кисаҳои камзулу (нимтана) ҷомааш қиёми гулу гиёҳ дошт. Мӯъчиизаи дасту суханашро намегӯед. Агар лаҳзае дар сӯҳбаташ менишастед (воқеан Ӯ бисёр гап ҳам намезад) дарди сар, фаромӯшҳотирий, ҳастагӣ бартараф мешуд. Дуюхонияш низ ниҳоят кӯтоҳ ва хомӯшона буд, аммо зуд таъсир мекард. Имрӯз агар Ӯ дар қайди ҳаёт мебуду ман имкон медоштам, унвони баландтарини илми тибро ба вай медодам...

Рӯзе ба дехаи мо як духтури рус омад, номашро аниқ дар ёд надорам, ба фикрам Маша ном дошт. Ӯ ҳамшираи тиббӣ буд ва дар бемористони марказии дехот кор мекард. Машахола ҳам зани меҳруbonу хуб буд, ба беморон дору мегузаронд, ҳаб (таблетка) медод. Одамони зудбовару соддаи мо ба ин зан ҳам зуд одат карданд, барои доругузаронӣ назди Ӯ мерафтанд, кӯдаконашонро, бо вучуди он ки бибиам ва дигар кампиракони мушкилкушо эм кардаву дуо меҳонданд, ҳатман ба Машахола нишон медоданд. «Вай хондагӣ аст, бисёр мефаҳмад»- мегуфтанд ҳамдехагони соддаи ман. Акнун онҳо як қисми ғизоҳои беҳтаринero, ки барои кампири Қимат омода месоҳтанд ба Машахола мебурданд. Бибиам ҳамаи инро медид, хис мекард, vale бахилӣ надошт, чизе намегуфт. Танҳо баъзан ба мо наздиконаш мегуфт, ки «Азизонам, мо мардуми мусулмонем бояд ҳама корамон тоза бошад, ба ягон ифлосӣ олуда нашавед, шифо дар дasti Парвардигор аст. Худованд барои тамоми дардҳо даво ато кардааст, табиб бояд инро хуб фаҳмаду одамонро фиреб надиҳад, тамаъкор набошад. Инсон дар ҳар коре, ки набошад, дар чӣ шароите, ки набошад дар имтиҳони Худованд қарор дорад. Ин аст, ки ҳар фард бояд пеш аз ҳама худро бишносад, тафаккур кунад, андеша намояд».

Ҳангоми тавлиди тифл, дар лаҳзаҳои мушкилтарини модарон бибиам дар паҳлӯи онҳо буд. Ҳар модари зоянда,

агар кампири Қиматро дар он лаҳзаҳо дар паҳлӯяш медид, тарсу ҳаросро фаромӯш мекард ва дардашро сабук мегузаронд. Тифли навзодро ҳам чанд муддат пурра ба ў бовар мекарданд. Баъдан ҷои ўро Машаҳола ва садҳо Машаҳолаву Валяапа, Нинаойтиҳо гирифтанд. Имрӯз мо дар матбуот бисёр вақт бо суолҳое дучор меоем ки: Мо чӣ тавр аз асли худ дур шудем?...

Кампири Қимат дар мактаб нахонда буд, диплом надошт, аммо рафтораш боандеша, суханонаш босаводона ва хирадмандона буд. Махсусан афсонаҳои бибиамро ҳеч фаромӯш намекунам, қаҳрамонҳои паҳлавону ҳақиқатшиор, одамони нақӯкору нотарси ў ҳамеша бо мананд ва маро ба роҳи ҳақиқат, ростӣ, инсондӯстӣ, покӣ даъват мекунанд, дар мубориза бо «девҳо», «курбарзангиҳо», «аждаҳору шерҳои ваҳшӣ», «одамхӯрон» бароям роҳбару роҳнамоянд. Он солҳо пеш аз хоб мо аз забони бибиам афсонаҳои ҷолибро мешунидем ва аз интиҳои хуби он афсонаҳо, ки рӯшаний бар торикий, ростӣ ба качӣ, некӣ ба бадӣ ғолиб меояд, хотирамон ҷамъу осуда, бо рӯҳи болида ба хоб мерафтем. Имрӯз шабе нест, ки тариқи телевизион пеш аз хоб филмҳои даҳшатовар, зӯrozмой ва фаҳшро пешкаши мо нақунанд. Ҳамаи инро ба ҷогаҳи хоб даромада тамошо мекунем ва бо садои танку тӯп, бомба, дидани фаввораи хуни одамӣ, амалиётҳои занҳову мардони «ошиқ»-у фосиқ моро ғанаб мебараҷд ва саҳар бо сари варамида, хотири мушавваш, чун девона асабӣ бармехезем ва тамоми рӯз чун ваҳшиву бангӣ мегардем. Ҳамаи инро дида, ман бибиам ва садҳо кампирону мӯйсафедони «бесавод»-амонро ба ёд меоварам, ки воқеан роҳнамову роҳбалади зиндагӣ ва балогардон, тарбиятгару шифокори ҷомеа, дурандешу оқил буданд. Имрӯз мо чунон «пеш» рафтем, ки дигар пасу пешамонро намедонем, роҳгум задаем. Фосиқиву дурӯғгуӣ, беодобӣ, зинокориву арақнӯшӣ ба меъёри ҳатмии зиндагии бисёриҳо табдил ёфтааст. Барои занону духтарони бероҳаю сабукпо тамоми шароитҳо муҳайёст. Онҳо метавонанд озодона, бемалол дар дискотекаву маҳфилҳои

сабук шаб то рўз майшат кунанд, аммо бонувони ботамизу баиффатро зери таънаю маломат қарор медиҳанд.

Бибиам-кампири Қимат телевизорро умуман тамошо намекард, парҳез дошт аз тамошои он, мабодо чашмаш ба тасвирҳо меафтид сад бор тавба ва аз нав таҳорат мекард ва ба намоз мепардохт. Мо ин ҳолатҳоро дида меҳандидем ва баъзан шўҳӣ карда, рӯ ба руяш телевизор монда, якбора дармегирондем ва меҳостем ба вай фаҳмонем, ки охир ин намоишҳо ва фильмҳо низ тарбиявию ахлоқианд, ба афсонаҳои нақл мекардааш мувофиқанд (он солҳо дар ҳақиқат тавассути телевизион барномаҳои тарбиявӣ, ахлоқӣ намоиш медоданд, ба фильмҳои фаҳшу зўрзмой умуман роҳ дода намешуд). Ў хафа мешуд, моро сарзаниш мекард ва баъзан таъкид мекард: «Оқибати ин корҳо хуб нест!».

Ана имрӯз мо дида истодаем, ки телевизор моро чӣ тавр тарбия кард ва мекунад. Албатта, ин айби телевизор нест. Ин натиҷаи муборизаҳои абарқудратонест, ки аз чунин воситай зарурии зиндагӣ истифода карда, тавассути он ба хонаҳои мо фаҳш оварданд, ҷангӯ зўрзмоиро талқин намуда, «мазза»-и онро ба мо ҷашонданд. Агарҷӣ тамъи он «мазза» то ба ҳол аз даҳонамон дур нарафтааст, душманони маърифати волои мо бароямон ҳаррӯз ҳӯрокҳои наву «лазистар» пешниҳод менамоянд. Ҳӯроки ҳамсоя (ин ё он ҷо дурусттараш бегона) ширин гуфта, ҳар рӯз интизори расидани «физо»-ҳои нав ба навем. Парвардигоро, моро мададгор шав!

Бибиам қариб як аср умр дид ва боре ҳам ба духтур муроҷиат накард, аз саломатиаш боре ҳам шикоят надошт. Соатҳои зиёд пиёда мегашт. Миёни пуштакӯҳҳо, аз Деҳбаланд то Симиғанҷ, тавассути Роҳатӣ масофаи таҳминан 60-70 км-ро тай карда, ба хонаи мо ба деҳаи Тезгар, ки ба шаҳр наздик аст, пойи пиёда меомад. Барои корҳои таъчилий баъзан ўро маҷбуран бо мошин ба ин ё он ҷо мебурданд. Ҳангоми тӯю маъракаҳои хурсандӣ, зимни таваллуди тифл, маросимҳои азою мотам бибиам қуввати диламон буд, моро таскин


мебахшид, роҳбариву роҳнамой мекард. Ҳамаи ин корҳояшро бетамаъ анҷом медод.

Аз реҳлати кампири Қимат солҳо гузашта бошанд ҳам, ёди ӯ, амалҳои неки ӯ аз ёди мо нарафтааст. Имрӯз ёру дӯстон, хешу ақрабои дуру наздик дар тӯю маросимҳо гирди ҳам меоянд, хешу таборӣ, дӯстиро фаромӯш намекунанд, зоро инро кампири Қимат ва падару модар, ҳамчунин амаку тагоҳое, ки аз ӯ сабакӯ зиндагӣ гирифта, имрӯз дар қатори вай дар олами рӯҳ қарор доранд, талқун мекарданд. Агар мо ин хешу таборӣ, дӯстию бародариро пушти по занем, арвоҳи онҳо меранҷад. Бо вуҷуди он ки чунин шахсони ба дилу дида наздик имрӯз дар байни мо нестанд, аммо меҳру муҳаббати онҳо, қадру қимати онҳо ҳамеша бо мост. Имрӯз ҳам ҳушдори онҳо, таъкиду насиҳатҳои онҳо дар гӯши мо садо медиҳанд.

Рӯҳу равонатон шод бод, бибичонам Қимат ва садҳо бибиҳои амсоли ӯ.



СОЛЕХОВ НЕЪМАТУЛЛО ҲИКМАТУЛЛОЕВИЧ



Соли 1957 дар деҳаи Озодии занони ноҳияи Ленин (ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ) таваллуд шудааст. Соли 1982 факултаи филологияи Институти давлатии педагогики шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ)-ро хатм намудааст. Солҳои 1982-1989 муаллим, 1989-1995 директори мактаби миёнаи рақами 60-и ноҳияи Ленин шуда кор кардааст. Баъд ба кори рӯзнома гузашт ва чанд муддат ба сифати котиби масъул, муовини сармуҳаррири рӯзномаи «Нидои ранҷбар» (1995-1998), ҳабарнигор, мудири шӯъбаи ҳуқуқ, парламент ва ҳокимияти давлатии рӯзномаи «Садои мардум» - нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (1998-2003) фаъолият намуд. Аз соли 2003 инҷониб вазифаи муовини аввали сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум»-ро ба зимма дорад.

ХАЙРАТ

Фасли гул рафту дигар,
Чатри гул болои сар нест.
Боз шаб дунболи рӯз аст,
Балки он шому сахар нест.

Оби дарё ях бубаста,
Балки маҷрое дигар нест.
Ранги сабзи рӯи дафтар,
Сабзаи хушбӯи тар нест.

Ошиқон дилсарду ғамгин,
Мехри фарзанду падар нест.
Дар бисоти одамизод,
Чуз ба оҳу ҷашми тар нест.

Гӯй дар ин мулк ҳоло,
Гайри гунгу кӯру кар нест.
Мурдоро гӯру кафсан не,
Зинда бе биму хатар нест.

Ё расид рӯзи ҷазою
Бандагонро з-ӯ хабар нест?
Баъди ин андар биҳиштем?
Чуз фараҳ кори дигар нест?

Соли 1991

ТИФЛИ ШЕЪР

Ин тифли шеъри ман,
Кай роҳрав шавад?
Бе ёрию мадад,
Худ чойрав шавад.

Бар гирди ин чаҳон,
Хоҳам сафар кунад.
Бо нек ҳамнишин,
Аз бад ҳазар кунад.

Бар дасти марди кӯр,
Хоҳам асо шавад.
Бар ҷашми муштзӯр,
Мушти бало шавад.

Гар бар алайҳи ин,
Ў кор мекунад,
Номусу нангӯ ор,
Ў хор мекунад.

Аз саҳфа номи ў,
Ман кӯр мекунам.
Ин борро зи дӯш,
Ман дур мекунам.

ҒАЗАЛ

Киштаи мо дар ҳавои гарм аз ҳосил бимонд,
Киштии мо дар фироқи бод дар соҳил бимонд.
Нокасе аз мо гузашту бар муроди дил расид,
Як қадам роҳе маро то бар дари манзил бимонд.
Ҳар қадар мӯи сафедам беш гашту бештар,
Дарк кардам, ҷоҳил андар зиндагӣ ҷоҳил бимонд.

Меваи мо норасида дар дарахти орзу,
Аз сари шохи баланде бар замин моил бимонд.
Дер гардид, то күшодем синаи асрори қуфл,
Обу боду оташ аз мо рафту танҳо гил бимонд.

ДУБАЙТИХО

Лабрез шуд аз ғами ту паймонаи дил,
Безорам аз ин хонаи ғамхонаи дил.
Кай гуфта будам биё ту бар хонаи ман,
Ту хонаи ман наё, биё хонаи дил.

Ёрон шаби васли мо набудастӣ дароз,
Ҳарчанд ба он ниёз дорему ниёз.
Дасти дигарон банд ба зулфи чонон,
Мо монда ба кунчи хона бе ҳамдаму роз.

ДОНИ УМЕД

Зи нӯги хомаи шоир,
Ба рӯи мазраи дафтар,
Чу тухмӣ ҳарф мөафтад,
Маҳин ҳамчун пари кафтар.

Аз он дарде даво ёбад,
Диле аз он сафо ёбад.
Аз он гумкарда роҳи ишқ,
Раҳи меҳру вафо ёбад.

Гаҳе чун бод мегардад,
Гаҳе монандай тӯфон.
Гаҳе он ҷон мебахшад,
Гаҳе он меситонад ҷон.

Якеро мекунад шоду,
Дигарро эй басо ғамгин.

Суханро низ чоне ҳаст,
Суханро вазну ҳам тамкин.

Аз он сад хона обод аст,
Аз он сад манзиле вайрон.
Аз он як оламе хандон,
Аз он як оламе гирён.

Зи дил афтода ҳар доне,
Худоё, ҳосиле бахшад
Сафою нуру ободй,
Ба ҳар як манзиле бахшад.



НУРАЛИЕВ МИРЗО РУСТАМОВИЧ (МИРЗО РУСТАМЗОДА)



15 майи соли 1959 дар ноҳияи Фарҳори вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар оилаи серфарзанди ронанда ба дунё омадааст.

Соли 1975 мактаби миёнаи №10-и ноҳияи Фарҳорро хатм намудааст. Солҳои 1977-1979 хизмати Ватан-Модарро дар ҳайати Кӯшунҳои Шӯравӣ дар хориҷи мамлакат адо кардааст. Соли 1985 баҳши журналистикаи фақултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленинро ба итном расонидааст. Дар соҳаҳои гуногун, аз

чумла фарҳанг, матбуот ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ фаъолият намудааст.

Аз 15 сентябри соли 2008 инҷониб ба ҳайси хабарнигор дар нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон -рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дорад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

ТОЧИКИСТОН

Ман муқаддас бишмарам ҳар як ваҷаб хоки туро,
Ҷонамозе менамоям домани поки туро.
Мекунам шукронай хору хасу гарди раҳат,
Дӯст дорам қуллаҳои сар ба афлокази туро.

Тоҷикистон, эй диёри нозпарварди Ҳудо,
Ошиқам ман, ошиқат, як ошиқи обу адo!

Ончунонат дӯст дорам, дӯст дорам ончунон,
Дурри яктой маро ту дар ҳама рӯи ҷаҳон.
Нӯшдорӯе ба тан бошад ҳавои дилкашат,
Даштҳои мурда бо оби ту пайдо карда ҷон.

Тоҷикистон, эй диёри нозпарварди Ҳудо,
Ошиқам ман, ошиқат, як ошиқи обу адo!

Эй Ватан, бар мардумони чеҳрагармат ошиқам,
Бар Бадаҳшону Зарафшон, Оби Гармат ошиқам.
Бар Бухорову Самарқанди гарibaфтодаат,
Бар Ҳисору Ванҷу Ҳатлону ба Ғармат ошиқам.

Тоҷикистон, эй диёри нозпарварди Ҳудо,
Ошиқам ман, ошиқат, як ошиқи обу адo!

Шукр бо он мекунам, ки олами афсонай,
Бо ҳама озор диданҳо басо фарзонай.
Оламе ҷӯёи пайвандиву дидори ту ҳаст,
Даҳр меҳмони ту мебошад, ту соҳибхонай.

Тоҷикистон, эй диёри нозпарварди Ҳудо,
Ошиқам ман, ошиқат, як ошиқи обу адo!

Душманонат бо ҳасудӣ ҳарза мебофанду бас,
Чун заифе ғайбататро мекунанд аз пешу пас.
Гам чаро бояд бихӯрдан, зиндагӣ бошад чунин,
Ҳар кучое шаҳд бошад, ҷамъ мегардад магас.

Тоҷикистон, эй диёри нозпарварди Ҳудо,
Ошиқам ман, ошиқат як ошиқи обу адо!

Модари ҷонам, Иллоҳо, шоду ҳандон бинамат,
Механи Боми Ҷаҳонам, тоҷи даврон бинамат.
Бар чӣ нисбат бидҳамат, то ки дилам ёбад қарор,
Чун як инсон дар радифи ҳастиву ҷон бинамат.

Тоҷикистон, эй диёри нозпарварди Ҳудо,
Ошиқам ман, ошиқат, як ошиқи обу адо!

ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Гуфтугӯ созед, азизон, бо забони тоҷикӣ,
Бо забони содаву поку равони тоҷикӣ.
Бо забони аз ғализиҷу бадиҳо рӯзадор,
Бо забони кӯдаки ширинзабони тоҷикӣ.
Бо забоне нарм созад оҳану фӯлоду санг,
Ҳамчу меҳри модарони меҳрубони тоҷикӣ.
Бо забони сӯзу созу бо забони розу ноз,
Нозанину дилрабо чун дилбарони тоҷикӣ.
Бо забони карда мағлуб душманони ҷони хеш,
Ҳамчуноне бо ҳалуке паҳлавони тоҷикӣ.
Бо забоне, душманонаш даст боло кардаанд,
Бар бузургии забони саҳтҷони тоҷикӣ.
Бо забони панди пири тоҷики равшанзамир,
Кони панду ҳикмату таъбирдони тоҷикӣ.
Бо забони ҷаннату чун булбули дар ишқ маст,
Бо забони ҳастиву рӯҳу равони тоҷикӣ.

Бо сафои зиндагиву хайру эҳсону адаб,
Бо саломи «Сулҳ бар ҳар хонадон!» - и точикий.
Бо забони ишқу шеъру бо ғазалҳои ачаб,
Бо забони ҳамчунон рангинкамони точикий.
Баҳри ҳар як миллате бошад забони ўазиз,
Лаззате дорад дигар тарзи баёни точикий.
Аз барои ин забон бисёриҳо ҷон додаанд,
Арҷ бигзораш агар дорӣ нишони точикий.
Одамиро аз ҳалолиҳо ҳамин лафз асту бас,
Дӯст доред ин забонро ҳамчу нони точикий.
Асли ҳуд бояд ки бошем, ҳамзабон, ҳамватан,
Точикий пӯшу сухан гӯ, ёри ҷони точикий.
Чеҳра бояд точикона, сирати мо точикий,
Рустамона дасту бозуву миёни точикий.
Дар замоне, ки ҳама олам ҷаҳонӣ мешавад,
Вориди олам бигардед бо ҷаҳони точикий.
Бо забони точикиву Тоҷикистон зиндаем,
Ханда бодо ҷовидона дар лабони точикий!

РУБОИЁТ

Аз ҷумлаи ворисони Хайём манам,
Ошиқ ба лаби ёру лаби ҷом манам.
Дар ғайбати ман ҳолӣ дили ҳеш кунед,
Тандодаи пастакони айём манам!

Мо мегузарему қуҳнадунё монда,
Хуршеду Маҳи ба нури воло монда.
Хайём бирафту Лоиқ аз дунболаш,
Май монда, нагуфтаҳову Мирзо монда.

Хушбахт касе, ошиқи моҳе бошад,
Мақбули дили оҳунигоҳе бошад.

Гар ишқ гунаҳ бувад савоб аз дигарон,
Хар лаҳза маро Худо гуноҳе бошад.

Шаб мераваду тоза саҳар меояд,
Хуршеди паси парда бадар меояд.
Рӯзе, сияҳ гузашт, дилтанг машав,
Рӯзи дигарат ранги дигар меояд.

Борони муҳаббати ту тасхирам кард,
Гесӯи чу занчири ту занчирам кард.
Рӯзе, ки туро дидаму гаштам ошиқ,
Бо шеър Худо тоза ҷаҳонгирам кард.

Воҳӯрда турому ошиқи зор шудам,
Бар нозу карашмаат гирифтор шудам.
Бар қошу қавоқи ту, азизам, ҷонам,
Ошиқ шудаму ачаб гунаҳкор шудам?

Борони муҳаббати вафо меборад,
Бар хонаи дил сулҳу сафо меорад.
Як умри Худо ба ман нисораш бинамо,
Борони муҳаббатат маро мефорад.

ДУБАЙТИҲО

Намемонам, ки ҷашмат нам бигирад,
Дили софат ғубори ғам бигирад.
Зи шавқе бӯсаборонат намоям,
Лаби лаълат намонам дам бигирад.

Барои гардане гар тавқ бояд,
Барои шеър гуфтан завқ бояд.
Барои дилбареро бӯса кардан,
Даруни сина шӯру шавқ бояд.

Туро ман дидаму парвона гаштам,
Чу Мачнун ошиқи девона гаштам.
Туфайли ишқи ту ман дар Душанбе,
Тамоман шӯҳраю афсона гаштам.

Маро бо ҳусни дарёят бикуштӣ,
Маро бо ҷашми шаҳлоят бикуштӣ.
Аё Ҷевони қулли шеъри Мирзо,
Ба ҳар як байти Мирзоят бикуштӣ.

Туро дар байнӣ гулҳо дида будам,
Гулеро дар гуле ҷо дида будам.
Ту медонӣ барои чӣ, азизам?
Туро бо ҷашми Мирзо дида будам.

АЗ ҒАЗАЛИЁТ

Ҳаси зери қадамҳо бӯи райҳонро чӣ медонад,
Тани бе ҳиссиёте дарду дармонро чӣ медонад?
Каси аз кӯчаи одамгарӣ нагашта ҳам боре
Ғанимат будани дунёву инсонро чӣ медонад?
Ба қадри зар расад заргар, ба қадри одамӣ одам,
Чу дехқон нест фарде, қадри боронро чӣ медонад?
Тамоми умр нони муфтҳӯрда аз сари мастӣ
Арақҳои ҷабини марди дехқонро чӣ медонад?
Барои нағс муллогаштаро бехуда мепурсӣ,
Худову мақсаду маънии Қуръонро чӣ медонад?

Ба бегүрй, ки доро гашта як چулхундии пешин,
Муруват, раҳму шафқат, хайру эҳсонро чӣ медонад?
Чӣ бадбаҳт аст, оне медиҳад худро намоишҳо,
Каримиҳову қудратҳои Яздонро чӣ медонад?
Машав ғамдор, Мирзо, аз баҳилиҳо, ки номарде,
Қиёму шӯру шавқу азми мардонро чӣ медонад?

Азизон, ваҳдату сулҳу салоҳе дӯст бояд дошт,
Дураҳши Ахтару Хуршеду Моҳе дӯст бояд дошт.
Саҳар аз хоб хестан пас, Худоро шукр бояд гуфт,
Салому воалайки ҳар пагоҳе дӯст бояд дошт.
Шабу рӯзон ҳама дунболи кори рӯзгор астем,
Нишастанҳои бо ҳам гоҳ-гоҳе дӯст бояд дошт.
Хиёнат, гӯрсӯзӣ, шӯрдозиро бақое нест,
Табассумҳои тифли бегуноҳе дӯст бояд дошт.
Худо бар ҳар касе ҳам дӯстдориро намебахшад,
Худованди бузургу хайрҳоҳе дӯст бояд дошт.
Ҳама аз хок бар хокем, Мирзо, аз раҳи инсоф
Агарчи нест осон, хоки роҳе дӯст бояд дошт.

Шукри Яздонам, дили дарё бароям додааст,
Гарму соғу бегашу дардошноям додааст.
То бипаймоям раҳи дилҳову роҳу зиндагӣ,
Чашми бино, ҷуфти дасту ҷуфти поям додааст.
По ба роҳи қаҷ агар бинҳам қабули авғ нест,
Ҳамчӯ инсон ҳолате ақли расоям додааст.
Зиндагӣ сангин агарчандест, хуш бодавлатам,
Кишвари доимбаҳору дилрабоям додааст.
Пеши ҳар ноасл асло даст пеши бар наям,
Баҳри ҳар дарде Ҳудои ман давоям додааст.
Аз баҳилиҳои номардон надорам ҳеч бок,
Холики арзу само арзу самоям додааст.
Даврае омад, ки аҳли фаҳм нодаркор шуд,

В-арна фазлу дониши бисёр боям додааст.
Бебарориҳо баҳори кору эҷоди мананд,
Ҳар кучое дардидилдоре дуоям додааст.
Нотавонбинӣ макун Мирзои Рустамзодаро,
Дар даруни сина кайҳо халқ ҷоям додааст.

Субҳ барвақт хостанҳо аз падар бошад маро,
Шукри беҳад бар Ҳудо шому саҳар бошад маро.
Тири душман бурд аз мо додару сонӣ падар,
Доги қотил чун падар андар ҷигар бошад маро.
Макри душман кушт Сӯҳробу фано Рустам намуд,
Нафрате бар ҳар палиду бадгуҳар бошад маро.
Гардани шайтон шикастан ҷидду ҷаҳди мо бувад,
Кори некӯе ҳамеша дар назар бошад маро.
Бӯса созам ҳоки poi ҷумла мардони Ҳудо,
Ҳақ набошад шоҳ агар аз ӯ ҳазар бошад маро.
Эҳтиёҷе нест моро бар тамаллуқкорҳо,
Ризқу рӯзӣ, дасту бозуву ҳунар бошад маро.
Рост рафтсан дар замони қачравиҳо саҳл нест,
Рӯҳи поки рафтагон ҳамчун сипар бошад маро.
Нола карданро набошад суд, мебояд ки зист,
Ҳар чӣ бинам, аз қазову аз қадар бошад маро.



ДАВЛАТ СУЛТОНОВ



Давлат Султонов 7 июли соли 1953 таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёна соли 1970 ба бахши журналистикаи факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 1975 онро бомуваффақият хатм намуд. Бо роҳҳати донишгоҳ ба шаҳри Қўргонтеппа рафта, соли 1975 дар рӯзномаи шаҳрии «Коммунисти Қўргонтеппа» ба фаъолияти эҷодӣ оғоз кард. То соли 1978 дар ин рӯзнома ба сифати

ҳабарнигор, мудири шӯъба, котиби масъул кору фаъолият намуд. Баъдан дар заминай ин рӯзнома газетаи вилоятии «Ҳақиқати Қўргонтеппа» таъсис ёфт ва Давлат Султоновро дар он ба кор қабул намуданд. Дар ин рӯзнома мухбир, мухбiri калон, мудири шӯъба ва ҷонишини сармуҳаррир шуда кору фаъолият намудааст. Аз моҳи июни соли 2000-ум то ба имрӯз ба ҳайси мухбiri маҳсуси рӯзномаи «Садоц мардум» дар вилояти Ҳатлон кор мекунад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Китобаш бо номи «Падидай айёми бозсозӣ» (соли 1989) чоп шуда, шеърҳояш дар китобҳои дастаҷамъии «Гулҳои баҳор» (соли 1990), «Гард дар миҷғон» (соли 1991) ва рӯзномаҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ пешкаши хонандагон гардидаанд. Инак, ҷондех аз ҷакидаҳои қалами ӯ.

САРБОЗИ ҒАЛАБА

Пеши назарат набарди чанги Гирмон,
Пеши назарат баҳори умри гузарон.
Бигзашта баҳори шасту панҷ аз Ғалаба,
Бигзашта зи саф ҳазорҳо ҳамсафарон.

Имрӯз ба саф сари асо истода,
Бар ҷои ҳазорҳо яке аз нафарон.
Ёде зи гузашти умри худ мекунад ў,
Ёде зи далерии бузургон-падарон.

Ёде зи набарди чангӣ зидди Гирмон,
Ёде зи шуҷрати сипоҳони Ватан.
Ёде зи рафиқӣ дар набард ҷон дода,
Аммо қадаме надода аз хоки Ватан.

Эй марди шуҷои кишвари ҷоноҷон,
Эй аскари нимзиндаи нимбӯхта ҷон.
Дар пеши ту саф қашидаем бо таъзим,
Мо насли ҷавони зи ҳатар монда амон.

Эй, ки ба баҳори шасту панҷ омадай,
Сад бор ташаккур, ки Зафар овардӣ.
Бо қиммати ҷон, қиммати тан, қиммати нанг,
Озодие бар насли башар овардӣ.

МАҲИ МАН

Маҳи ман хирмани хуршед ҷамолат бошад,
Асали тозаи кӯҳӣ лаби норат бошад.
Хуш ҳаловат бубарад он ки ба васлат бирасад.
Фараҳафзо ҳами абруи ҳилолат бошад.
Ин паричехра кӣ бошад ба чунин зебой?
Рӯзии мост магар ин санами ҳалвой?

Аз ҳама бигзару аз домани ў саҳт бигир,
То ба васлаш бирасӣ гар ту варо меҳоҳӣ.

СОЛИ НАВ

Соли нав соли нақӯ, соли шараф,
Соли нав соли Зафар, соли барор.
Соли нав соли ҳазорон пешрафт,
Баҳри миллат дар набарди рӯзгор.

Соли илму соли фанҳои дақиқ,
Соли қашфи ганҷ аз зери замин.
Соли нақбу соли бо ҳам омадан,
Соли васли роҳҳои сарзамин.

Соли нангӯ соли ному соли кор,
Соли будан дар миёни корзор.
Соли бастан пеши Вахши пурғуур,
Соли аз зулмат сафар ҷониби нур.

Соли бунёди Чарогистони хеш,
Соли саҳми худ дар бигзоштан,
Соли Рӯғунро ба по хезондан
Шӯҳрати ин сарзамин бардоштан.

Соли ишқӯ соли бахту соли роз,
Соли қонеъ гаштани садҳо ниёз.
Соли тӯю соли хурсандию сур,
Соли баргаштан зи кишварҳои дур.

Соли нав соли диёри тоҷикон,
Соли ваҳдат, соли нусрат, соли нур.
Соли пайдо кардани мавқеи хеш,
Дар миёни ҷумла кишварҳои зӯр.

Соли нав соли барори кори мо,
Соли сарсабзии истиқоли мо.
Соли фатҳи қуллаҳои нав ба нав,
Соли шаъну шӯҳрату иқболи мо.

ЧАРОГИ РОҲИ ФАРДОӢ, МУАЛЛИМ

Чаҳонро ҳуснафзой, муаллим,
Шарафманде ба дунёй, муаллим.
Ба тифлон дода умри хештанро,
Чи худфарсо, худогоҳӣ, муаллим.
Намуда умри худ сарфи дигарҳо,
Зи худ бигзашта, яктоӣ, муаллим.
Давоми умри ту шогирдҳоят,
Ту Саъдиву ту Синой, муаллим.
Бузургият ба пеши ман аён аст,
Ту олимӣ, ту доноӣ, муаллим.
Зи нури донишат олам мунаvvар,
Чароги роҳи фардой, муаллим.
Яман дурре ба мисли ту надида,
Ту арзанда ба дунёй, муаллим.
Ба зулматроҳи шаб чун моҳтобӣ,
Чу нури ҷашми биной, муаллим.
Ба дониш ҳамчу Айнӣ беназирӣ,
Ба маҳбубӣ чу Мавлоӣ, муаллим.
Арасту донишаш аз ту гирифта,
Табибе ҳамчу Синой, муаллим.
Чароги маърифат гӯям Шуморо,
Ту маҳбубе ба дилҳоӣ, муаллим.
Зи ту шогирд донишро бигирад,
Чаҳони бемуаммой, муаллим.
Ба илми худ ту қашшофи чаҳонӣ,
Ба дониш беҳ зи муллой, муаллим.
Зи «Донишнома» донишшам бидодӣ,

Чу Аҳмад донишафзой, муаллим.
Бузургият ба олам бемисол аст,
Бузургонро ту мавлой, муаллим.
Ҳар он чи гуфта Давлат васфи ту кам,
Аз ин ҳам беху болой, муаллим.

ЗИ ДАВРОНИ КУРУШУ АҲДИ ИСМОИЛИ СОМОНИЙ

Китоби бахти мо сарчашмаи авҷу барори мо,
Китоби бахти мо серии хони рӯзгори мо.
Китоби бахти мо сардафтари қонуни кори мо,
Китоби бахти мо дар рӯи олам ифтихори мо.

Ману ту зери ин қонун равони роҳи фардоем,
Ману ту зери ин қонун ба мулки хеш маъвоем.
Чу Сарқонун ҳифозатгар бувад дар зиндагӣ моро,
Ману ту дар набарди зиндагӣ ғолиби дунем.

Зи даврони Курушу* аҳди Исмоили Сомонӣ,
Зи Фурӯни Муҳаммад- посдори амри Яздонӣ.
Ба қонунҳо фарогир аст кору рӯзгори мо,
Зи қонун мешавад оғоз ҳар авҷу барори мо.

Биё, мисли Ватан қадраш бидонем, эй азизи ман,
Биё, ҳар сатри ўро боз хонем, эй азизи ман.
Ба амри Ҳақтаъоло гар мароми мо ватандорист,
Биё Сарқонунашро пос дорем, эй азизи ман.

*Нахуст эъломияни ҳукуқи башар, ки аз ҷониби Куруши Кабир пешниҳод шудааст, дар назар аст.

ИСМОИЛОВА НИГИНА САЙМУҲИТДИНОВНА



Исмоилова Нигина Саймуҳитдиновна 27 феврали соли 1979 дар ноҳияи Фарҳори вилояти Ҳатлон дар оилаи зиёй таваллуд шудааст. Солҳои 1986 - 1996 дар мактаби миёнаи №16-и ноҳияи мазкур таҳсил намудааст.

Соли 2005 ба Коллеҷи молиявӣ-иқтисодии шаҳри Душанбе дохил шуда, онро соли 2008 хатм намудааст. Худи ҳамон сол ба шӯъбаи гоибонаи факултаи иқтисод ва менеҷмент бо ихтисоси муҳосиб ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2012 бомуваффақият хатм намуд.

Аз 2 октябри соли 2008 ба нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати саҳифабанди рӯзнома ба кор омадааст.

АЗ ҒАЗАЛИЁТ

Ман ба ёди дўстдорон зиндаам,
Дар шикасти рўзгорон зиндаам.
Ман ба ёди ту бимирам ҳар замон,
Баъд аз ин бо ҷамъи ёрон зиндаам.
Баҳри шеърам меҳурӯшам худ ба худ,
Мисли абре дар баҳорон зиндаам.
Донаи хурде биафтад дар замин,
Ман ҳамон дони ба борон зиндаам.
Дар таманной гули рухсори ту,
Бо фироку дарди ҳичрон зиндаам.

Дар миёни кўҳсорон санги сардам зодаанд,
Дар миёни гулрухон бо ранги зардам зодаанд.
Дар қатори абрҳо бо дидаи чору ҳазин,
Дар миёни барфу борон оҳу дардам зодаанд.
Гарчи аз чинси латифам лаҳзаи номусу нанг,
Марди майдонам, ҷаро ки шермардам зодаанд.
Гоҳ дар шодӣ бубину гоҳ дар ҳасрат, Нигин,
Дар талоши рўзгорон, гард-гардам зодаанд.

Дарёй дилам бошӣ, мачрои туро хоҳам,
Дунёй дилам бошӣ, пайдои туро хоҳам.
Мачрои каму бешам, дар тобу таби хешам,
Дунёй пурандешам, паҳнои туро хоҳам.
Фардо, ки ба худ орӣ, имрӯз ба сад хорӣ,
Дар сина чӣ ғам дорӣ, яктои туро хоҳам.
Мағрур шавам ҳар дам, бо дил ҳама ҷо сардам,
Аз сидқ намегардам, эҳёи туро хоҳам.
Монанди маҳе тобам, чун моҳӣ бари обам,

Махмури майи нобам, дунёи туро хоҳам.
Дунё ба сарам ояд, фардо нигарам бояд,
Фарҳод барам ояд, фардои туро хоҳам.
Ошӯб макун, эй дил, бар хеш машав қотил,
Эй ҷоҳу ҷаҳу манзил, савдои туро хоҳам.

Шеъру оҳангею савту соз меҳоҳад дилам,
Ҳамчу мурғони ҳаво парвоз меҳоҳад дилам.
Дар миёни кӯҳҳову даштҳои беканор,
Сайру гаште бо каси ҳамроҳ меҳоҳад дилам.
Чун ба ин дунё ба сад умеду армон омадам,
Тифлаке чун барраи ширбоз меҳоҳад дилам.
Худнамоиро надорам дӯст, аммо аз ҳавас,
То бигӯям зиндаам, парвоз меҳоҳад дилам.
Ҳар қадар умрам ба поён меравад, он гуна боз,
Аз сари нав зиндагиро боз меҳоҳад дилам.

СУБҲ

Субҳ меорад ба худ боди сабо,
Чаҳ-чаҳи мурғону аз ҳар сӯ наво

Субҳ меорад ба худ рӯзи дигар,
Дарди ишқи тозаву сӯзи дигар.

Субҳ меорад ба худ нуру шаар,
Мекушояд ҷашми моро аз дигар.

Субҳ мекӯбад дари мо ҳар пагоҳ
Шодӣ бахшида ба тифли бегуноҳ,

Субҳ меорад ба худ сидқу сафо,
Бар дилу бар хонаҳо нури Худо.

Субҳи мо субҳи умеду ҳанда бод,
Ҳамраҳи хуршеди мо рахшанда бод!

ШОҲҚОСИМОВ ШОҲТОЛИБ

Фаъолияти журналистии Шоҳтолиб Шоҳқосимов аз соли 1975 оғоз ёфтааст. Солҳои 1975-1985 тарҷумон, мухбiri шӯбай маориф ва маданияти рӯзнома, 1987-1992 мудири шӯбай соҳтмону маданият, 1992-1997 мудири шӯбай мақомоти ҳокимиюти маҳаллӣ ва маънавиёти рӯзномаи «Бадаҳшон», солҳои 1997-2005 мухарририи ҳамин шӯборо ба ўҳда дошт.

Ш. Шоҳқосимов аз соли 2002 инҷониб мухбiri маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар ВМКБ мебошад. Мавсуф соли 1994 бо унвони фахрии Журналисти шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр гардидааст.

Ш.Шоҳқосимов аз соли 1981 узви Иттифоқи журналистони СССР ва узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, соли 1994 узви Конфедератсияи байналмилалии Иттиҳодияҳои журналистони ИДМ буда, аз соли 2009 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст.



ХОФИЗИ ВАҲДАТСАРО

Водии Язгуломи ноҳияи Ванҷ яке аз хушманзаратарин водиҳои Бадаҳшон ба шумор рафта, бо кӯҳҳои сарбафалаккашида, паҳлавонони часур, ҳофизони мумтозу олимони варзида аз қадим вирди забони мардум аст.

Хушбахтии мардуми ин водӣ аз он аст, ки онҳо забони ба худ хос доранд. Чизи дигари муҳим ин меҳмоннавозӣ ва ҷеҳраи ҳандони мардуми Язгулом мебошад. Ҷун меҳмони онҳо шавӣ, гумон мебарӣ, ки солҳо боз бо шумо ошнӣ доранд. Ҳуллас, ин мардум дорои фарҳангӣ баланди қадима мебошад. Мардуми маҳфилороянд ва кас намехоҳад ба зудӣ ин диёри пурфайзро тарқ кунад.

То кунун ҳам мардуми Бадаҳшон номи ҳофизони хушадои язгуломӣ Азорабек, Қашам, Файзуллобек, Шайхун, Шаҳдор, Сӯҳбат, Заҳробек Саққолов, Бангӣ Ҳусейнов, Ҳудоёрхону Исмоилхонро, ки дар ҳунарварӣ ҳамто надоштанд, аз ёдҳо фаромӯш намекунанд. Дар боби истеъоди нотакрорашон ҳикоятҳои аҷоиб мекунанд. Мегӯянд, ки бо овози латифи худ ҳамеша гули сари сабади маъракаҳо буданд.

Исботи ин фикрҳо давомдиҳандагони қасбашон ҳофизони писандидай мардуми тоҷик Шукрихудо Ҳӯҷаназаров, Ҷумъа Исаев, Давлатхудо Амрихудо, Имматхудо ва Исломбек мебошанд, ки зодай водии Язгулом буда, асрори ҳунармандиро дар ҳамин ҷо омӯхтаанд.

Яке аз ҷунин ҳунарварони водии Язгулом ҳофизи шинохтаи мардуми Бадаҳшон Исломбек Доштов мебошад. Вай дар оилаи санъаткор ё худ ҳунарвари мардумӣ ба дунё омадааст. Модараш Зӯҳробегим ҳунари нотакрори навозандагӣ ва ҳофизӣ дошт. Дар водии Язгулом ў барин фалаксаро ва мадҳияҳон набуд. Ҷинсҳои латифро дар маҳфилаш ҷамъ оварда, ба онҳо навохтану фалакхониро ёд медод. Ҷунин маҳфил дар кулли Бадаҳшон якто буд ва он ҳам хизмати модараш Зӯҳробегим буд.

Исломбеки күчак чун худро шинохт, ба сурудхонӣ дил баст. Ба торҳои дутору сетор захма мезад. Модараш меҳост, ки Исломбек ҳам мутрибу ҳам ҳофиз бошад. Бинобар ин, кӯшиш мекард дар дилаш меҳри санъатро пайдо кунад. Пас аз чанд муддат овозаи ҳофизии Исломбек дар деҳаи Будун паҳн гашт. Мактабхон гашт ҳамроҳи ҳоҳарааш Равшан. Чун садои форами пурҷозиба дошт, аъзои дастаи ҳаваскорони санъати мактаб гашт. Дар ин маҳфил марди ҳунар, ҳофизи нотақорор Давлатхудо Амирихудоев дар дили пурмехри санъати Исломбек боз шӯълаи дигареро зам кард. Дар маҳфили ҳаваскорон бидуни дутору сетор ва рубоб ўро навохтани тори қафқозӣ ёд доданд, ки то ба имрӯз ба он дилbastagии зиёде дорад ва маҳфилҳоро бо он гарм месозад.

Ба ёд меорад, ки дар синфи ҳафтум меҳонду дар озмуни вилоятӣ баробари дигарон иштирок варзида ва бори аввал дар саҳнаи театри вилоятӣ бо шеъри «Ватан».

Бо номи тӯ сар карда шеъру
газали худро,
Нав - нав зафарат ҳар дам
иљом дижад бар мо

баромад карда, сазовори ҷойи аввал гардид. Минбаъд Исломбеки ташни санъат дар озмунҳои ноҳиявию вилоятӣ ширкат варзида, аз истеъодди баланди сарояндагиву мутрибии худ дарақ медод. Инро Ҳофизи ҳалқии Тоҷикистон Наврӯзшо Қурбонасейнов пай бурда, Исломбекро ба наздаш хонда, маслиҳат дод, ки чанд вақт ҳамроҳи ў машқ кунад. Исломбек сирру асрори навозандагӣ ва оҳангэҷодкуниро дар ин ҷо аз худ намуда, барои баромадан ба шоҳроҳи санъат ва баҳри такомули санъати ҳалқӣ аз устодаш фотеҳа гирифт. Чанд маротиба ҳамроҳи Наврӯзшо Қурбонасейнов ва ҳофизи мардумӣ Муродбек Рамазонов дар консертҳо баромад карда, пайваста касбашро такмил дод. Дар баробари ин, ҳофизи ҷавон муҳлисони зиёдеро пайдо кард, ки ба ў илҳоми нави эҷодӣ овард.

Гарчанде Исломбек аллакай дар ҷодаи санъат қадамҳои



устувор гузошта бошад ҳам, ин ўро қаноат карда наметавонист. Аз ин хотир, лозим донист ба Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода доҳил гардида, маҳорати санъатвариашро сайқал диҳад.

Пас аз хатми донишгоҳ, соли 1974, аввал ҳамчун роҳбари бадей ва баъдан мудири клуби деҳаи Андарбак пурмаҳсул кор мекард. Ин ҳунарманди ботачриба дар баробари ба майдони санъат ворид сохтани ҷавонони соҳибистеъод дар эҷод кардани оҳанг ҳам муваффақ гаштааст. Имрӯз оҳангҳои зиёди ўро чӣ ҳофизони номдори ҳалқӣ ва эстрадии тоҷик хонда истодаанд.

Яке аз оҳангҳои беҳтарин ва маъруфтарини Исломбек Доштов ин «Саломе сад саломе нури дид» мебошад, ки овозхони шинохтаи гурӯҳи «Шамс» Нобовар Чиноров онро бо истеъодди ба ҳуд хоси ҳунарварӣ месарояд.

Ҳофизи мумтоз Исломбек ғолibi озмунҳои ҷумҳуриявии «Бӯston» 1, 2 ва 3 мебошад. Овози ширадори ўдар Бадаҳшони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон низ мақбули тамошобинон гашта, дар вулусволиҳои Нусай, Баҳрпанҷа, Файзобод, Султон, Ишкошим мухлисоне зиёд дорад.

Вай ҳама вақт пай эчоди оҳанг аст. Оҳангҳои эчодкардаи ӯ «Бечора ғарип», «Ҳоли дил бо ту гуфтанам ҳавас аст» аз ҷониби санъатшиноси эронӣ Сурури Касрой беҳтарин дониста шуда, аз ҷониби ширкати Садои Ҷопон сабт гардидаанд. Ҳофизи мумтоз зиёда аз чил оҳанг эҷод кардааст, ки яке аз дигаре беҳтар аст ва муҳлисони сершумор доранд. Бештар дар оҳангсозӣ ва интихоби шеър бо мутриб ва оҳангсози мумтози ванҷӣ Бурҷон Сулаймонов ҳамкорӣ дорад.

Гарчанде солҳои навадум бар асари нофаҳмииҳо муддате Исломбек натавонист рози дилашро бо суруду оҳангӣ навэҷод ба мардум расонад, вале шабҳо ба танҳоӣ, вақте ки ҳама масти хоб буданд, заҳма ба торҳо мезад, мулоим менавоҳт ва шеърҳои Шамси Табрезӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомиро замзама мекард. Бидуни ин боз рисолаи мусикии Абдураҳмони Ҷомиро мутоила мекард.

Соли 1998 дар зиндагӣ ва фатъолияти эҷодии ин ҳунарманд навгоние ба вучӯд омад. Ҳангоми ба истифода додани НБО-и «Андарбак»-и водии Язгулом, ки шахсан Ҷаноби Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи он ширкат дошт, Исломбек Доштов бо тори хеш ба истиқболи Сарвари давлат баромад ва бо садои ширадораш шеъри «Тоҷикистон марзу буими оли Сомони ман аст»-ро замзама кард.

Сарвари давлат ба истеъдоду овози худододи ӯ таҳсину офарин ҳонда, шахсан Исломбекро ба тантанаи ифтитоҳи Шоҳроҳи бузурги абрешим Қӯлоб - Дарваз - Хоруғ - Мурғоб - Кулма тақлиф намуд ва ба ин базм шуқӯҳи тоза бахшид.

- Ин воқеаи фараҳбахшро ҳеч гоҳ фаромӯш наҳоҳам кард, - мегӯяд Исломбек Доштов, - баъд аз ин ман гӯё бо пару боли нав дар фазои ҳунар паррафшонӣ мекунам. Дар тантанаи роҳи Кулма ҳам суруд ҳондаму дар ҷашни 1100 -солагии Давлати Сомониён ҳам. Аммо аз ҳама беш иди Ваҳдат барои ман муқаддастар мебошад, зоро агар Ваҳдату яқдигарфаҳмӣ намебуд, пойдории истиқполият ба гумон буд. Ин ду чиз бо ҳам тавъаманд ва яке бо дигаре зич алоқаманд мебошад.

Зиндагӣ ба маҷрои хеш ворид гашт. Аз хурд то бузург аз

Ваҳдат васф мекунанд, суруд меҳонанд, ба меъмори Ваҳдат оғарин меҳонанд. Хуллас, меваи шаҳдбори Ваҳдат имрӯз кошонаи моро равшан гардонидааст. Мо дар ҳақиқат аз ин меболему фахр дорем, ки дар ватани ваҳдатобод зиндагию кор мекунем. Он моро ба ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу яқдилӣ овард, вагарна ҳеч бовар надоштам, ки рӯзе мерасад ман торамро чӯр месозаму дар васфи Ватан суруд меҳонам.

Зиёда аз 13 сол боз ман дар мавзӯи сулҳу ваҳдат суруд эҷод мекунам. Шуқр мекунам, ки ман ҳофизам, суруд меҳонам, бо мусикӣ сарукор дорам, зеро мусикӣ ва ҳофизӣ мӯъчизаест, ки на ба ҳар кас ато карда мешавад. Бесабаб Сарвари мо Эмомалий РАҲМОН фарҳангро ҳастии миллат нагуфтааст.

Ман басо сарфарозам, ки ҳунарамро Сарвари давлат Эмомалий РАҲМОН ва раиси вилоят Қодирӣ Қосим қадр кардаанд. Соли гузашта маро дар қатори садҳо нафар аз ҳисоби Ҳукумат ройгон ба зиёрати хонаи Ҳудо фиристонданд. Аз ин ғамхории бузургеро дар ҳаётам дигар дучор наҳоҳам гашт ва арзу сипоси худамро ба Ҷаноби Олий Эмомалий РАҲМОН ва раиси вилоят Қодирӣ Қосим дар иди Рамазон бори дигар иброз мекунам, -гуфт И.Доштов.

Оре, Исломбек Доштов ҳофизи баркамол ва дӯстдоштаи мардум аст. Мутриби хушсалиқа, хизматгору гули сари сабади ҳар маърака мебошад. Ҳоксор, ботамкин ва донишманд аст. Аз ин хотир, ҳама ўро эҳтиром мекунанд, дӯст медоранд.

Ўғаҳр дорад, фаҳр аз он, ки сурудҳои навэҷоди ў тантанаҳои ҷашини Ваҳдатро дар шаҳру навоҳии Бадаҳшон боз ҳам зеботору ҷозибанок гардониданд.

Ҳоло ҳофизи писандида ба истиқболи 20- солагии Истиқполияти давлатии Тоҷикистон сурудҳои нав эҷод карда истодааст, ки саршор аз меҳру муҳаббат ба Ватан мебошанд.

Мо ба ҳофизи хушадо Исломбек Доштов дар фатҳи қуллаҳои баланд дар санъати тоҷик комгориҳо хоҳонем.


«Садои мардум», №94(2619) аз 21 августи соли 2010

«НАЙРУД»-РО МАСАЙН МАШХУРИ ҖАҲОН КАРД

Аз водиҳо нафаси гарми тобистон меояд. Аммо дар деҳаи кӯҳии Даҳти деҳоти Андароб (ҳоло ба номи Аскар Замир), ки байнин дараи Гармчашма ва кӯҳи афсонавии Лаъли ноҳияи Ишкошим воқеъ гардидааст, табиат ҳанӯз ҳам дар ҳукми баҳор-арӯси нозанини сол аст. Мо ба деҳа бегоҳ расидем. Деҳаи Даҳт орому сокит. Оромии деҳаро алвонҷхӯрии шоҳаҳои ар-арҳои қадбаланд ва садои дилпазири Панҷ, ки аз поёни деҳа мегузашт, ҳалалдор мекард. Чун ба хонаи Масайн расидем, ҳама масти хоб буданд. Танҳо дар як хонаи кӯчак ҷароғак фурӯзон буд ва мо дарро кӯфта, иҷозаи даромадан пурсидем. Масайн моро шинохту гуфт: -Ба хона меравем, ин устоҳона аст. Мо қабул накардем, ҳоҳиш намудем, ки мақсади асосии мо ин сӯҳбат дар устоҳона аст, ки ҳунари шуморо ба оламиён муарриғӣ кардааст.

-Ин тавр бошад, нури дида точи сар ба устоҳонаи бобой. Устоҳона хислати аҷибе дорад, аввал бобоям, баъдан падарам ва имрӯз маро маъруфи дунё кардааст. Вақте ки деҳа ба хоби ноз меравад, ман вориди ин устоҳона мегардаму ба тарошидани ин ё он асбоб сар мекунам. Имшаб боз тарҳи нави як асбоби мусиқиро рӯи коғаз овардам ва пайи амалий шудани ин нақшай кашидаам мебошам. Сари андеша будам, ки чӣ тарз онро бояд бисозам. Ин сози нави мусиқӣ, ки аз созҳои пештара ба куллӣ фарқ дошт, бояд замонавӣ бошад. Ниҳоят, тарҳи кашидаамро аз нав аз назар гузаронида, ҷо-ҷо тағиیر даровардам...

Соат ба нисфи шаб дакка меҳӯрд. Тарҳи сози нави мусиқии усто, ки ба 20-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бахшида шудааст, рӯи коғаз омад. Ҳуди ҳамон лаҳза шурӯъ кард ба кори амалий, яъне даст ба исказаю теша



бурда, ба тарошидан асбоби мусиқӣ саркард.

« Найруд » - и солҳои пеш сохта-гиашро ба ман доду: - Зам-зама кун, -туфт, аввалин шуда ту дар бораи ўништӣ ва боз саргарми тарошидан шуд.

...Соли 1982.

Якмоҳаи азназаргузаронии ҳаваскорони санъати чумхӯрӣ буд. Дар маркази вилоят - шаҳри Хоруғ баромади ҳунарпешагони ноҳияи Ишкошим баргузор гардид. Пас аз рақсу сурудҳои диловез барандаи барнома эълон намуд, ки ҳоло ду навои бадаҳшониро бо «Найруд» мудири Ҳонаи фарҳангӣ деҳаи Андароб Масайн Масайнов менавозад. Тамошобинон аз шунидани калимаи «Найруд» дар ҳайрат монданд. Най ваrud асбобҳои машҳури бадаҳшонӣ, аммо номи «Найруд»-ро бори аввал мешунаванд. Ҳамин замон Масайн дар саҳна пайдо шуд. Ӯ дар даст асбобе дошт, ки он аз асбобҳои муқаррарӣ фарқ мекард. Ҳамин ки ба навохтани оҳанг сар кард, овозҳои аккордеон, най ва рубоб бо ҳам ҷӯр шуданд. Ачабо, ин чӣ сехрест? Аз як асбоб якбора се овоз мебарояд? Ё ки навозандагон аккордеонро дар паси пардаи саҳна менавозанд? Бодикӯат гӯш доданд, маълум шуд, ки ҳамаи се овоз аз ҳамин як асбоб баромада, ҳангоми навохтани оҳанг ба ҳам ҷӯр мешаванд. Ҳама моту мафтун. Барои он ки дар дили тамошобинон шубҳа намонад, Масайн як оҳангро бо рубоб, оҳangi дигареро бо аккордеон, сеюмиро бо най навохт. Асбобро аз нав ҷӯр карда, оҳангҳои чорумро тавре навохт, ки овози се асбоби гуногун бо ҳам ҷӯр ва омехта шуданд. Тамошобинон ба маҳорати ҳунарпешаи боистеъдод ва ихтироъкор таҳсину оғарин хонда, ба ҳунарномоияш

дурудароз кафкүбй карданد.

Масайн Масайнов зодаи Кӯҳистони Бадахшон аст. Дар оилаи устои ҷӯбтарош ба дунё омадааст. Падара什 Раҳмонбек илова ба қасби рубобсозиаш ба хонасозӣ низ машгул будааст. Пас аз кори дехқонӣ вақти бештарашро дар устохонаи бобоӣ гузаронида, бо меҳру муҳаббати зиёде тору рубоб, сетору най месоҳт. Ачибаш ин буд, ки ў асбобҳои оғаридаашро савдо намекард, бозор намебурд, балки онҳоро ба ёру дӯстон, мутрибону навозандагон ройгон ҳадя мекард.

-Ана ҳамин рубобро гирифта, навозеду маро ҳамеша ёд кунед, - мегуфт амаки Раҳмонбек, ҳар боре ки асбоби мусикиашро ба дӯстони наздикаш ҳадя мекард.

Азбаски овони тифлии Масайн дар оғуши гарми падару модар ва манзараи зебои кӯҳистон гузашт, баъзан шабҳои дарозро ҳамроҳи падар дар корхона рӯз мекард, ба кори падараш зеҳн мемонд. Оҳиста-оҳиста дар анҷоми баъзе корҳо ба вай ёрӣ мерасонд. Баъдан мустақилона ба соҳтани рубоб машгул шуд. Гумони падар он буд, ки меҳри устои рубобсоз шудани ў танҳо ҳаваси кӯдакона асту бас. Бо мурури замон ҳавасаш ҳомӯш мегардад. Вале ҳамааш баръакс шуд.

Масайнни ташни ҳунар ҳам менавоҳт, ҳам месуруд ва ҳам рубоб месоҳт. Орзуи ширини кӯдакӣ фарзанди кӯҳистониро ба останаи Омӯзишгоҳи мусикии шаҳри Душанбе овард. Таҳсилу омӯзиш, шинос шудан бо эҷодиёти арбобони санъати мусикий ва таълими омӯзгорони мушфиқу саҳтигир меҳру муҳаббаташро нисбат ба пешаи интихобнамудааш боз ҳам зиёд кард. Баъди хатми омӯзишгоҳ соли 1962 Масайн дар Мактаби мусикии ба номи Қурбоншо Ноёбшоеви шаҳри Хоруғ ба таълиму тарбияи кӯдакон машгул шуд. Кӯшиш мекард, ки дар дили шогирдонаш меҳру муҳаббат ба санъати мусикий бедор кунад, онҳоро бо мӯъчизаҳои нотакорори олами зебоӣ шинос намояд. Ранчи омӯзгори ҷавон зоеъ нарафт. Бисёр шогирдонаш қасби устодашонро пеша карда, дар вилояту ҷумҳурий ном бароварданд. Аммо бо ин ҳама орзуи устои

рубобсоз шудан аз дили ӯ дур намерафт. Бо серкор буданаш вақти холии худро ба ҳидоят ва маслиҳати падараш бо устоҳои забардасти рубобсоз Муродалию Ниёзмамади хоруғӣ мегузаронд. Ҳар боре ки асбоби нави мусиқиро медид, авзои Масайн дигар мешуд. Соҳибашро чустучӯ мекард, хоҳ аз водии Бартанг буд, хоҳ аз Рӯшон, хоҳ аз Шӯғнон, хоҳ аз водии Шоҳдара.

Боре Масайн ҳатто ба деҳаи дурдасттарини қӯҳистон Ямги ноҳияи Ишкошим рафтааст. Дар деҳаи Ямг асбоби мусиқии нодир ба номи «Баландмақом» нигоҳ дошта шудааст. Ин асбоб таърихи қадимаи худро дорад. Онро қарип дусад сол зиёдтар олим ва шоир -Мубораки Вахонӣ оваридааст. Он вакт шоир бо ин рубоб оҳангҳои оваридаи худро навохта, шеърҳои эҷодкардаашро месароид, ки дар онҳо дарду алами мардуми ситамдидаи қӯҳистон, қаҳру ғазаби шоири равшанзамир нисбати беадолатии замона ифода мейeft. Замона дигар гашту оҳангӣ рубоби қадима ҳам дигар шуд. Ҳоло он аз зиндагии одамони хушбахти қӯҳистон нақл мекунад. Талоши усто Масайн буд, ки «Баландмақом»-и сохтааш имрӯз дар Бадаҳшон машҳур аст. Вагарна «Баландмақом» аз ёдҳо фаромӯш мешуду ба гӯшай фаромӯшӣ мерафт. Масайн ӯро аз нав сохта зинда кард.

Пас аз чанд сол дар деҳаи Андароб хонаи маданият сохтанд ва Масайн аз сардори идораи фарҳанги онвақтаи вилоят Хоркаш Мирзошоев хоҳиш кард, ки ӯро ба кор гиранд. Ба зодгоҳаш омад. Истеъдодҳои халқиро муттаҳид намуда, дар назди Хонаи маданият дастаи ҳаваскорони санъат ташкил кард. Хонаи маданиятро ба макони ҳақиқии истироҳати мардум табдил дод. Ана дар ҳамин ҷо орзуи деринааш ҷомаи амал пӯшид. Рӯзона дар Хонаи маданият кор мекарду шабона дар устоҳонаи падар. Барои ёфтани чӯби мувофиқ деҳа ба деҳа мегашту дилҳоҳашро ҷамъ мекард. Аввалан, мисли падар асбобҳои oddиу муқаррарӣ месоҳт. Сониян, дар дили ин ҳунарманд як ҳисси навҷӯй пайдо гашту дар наздаш вазифа

гузошт, ки асбобҳои офаридааш аз дигарҳо куллан фарқ кунанд. Бо ин нияти нек қалам ба даст гирифту нақшаҳои гуногуни асбобҳои мусиқӣ рӯи коғаз омаданд. Сониян, ин нақшҳо дар чӯби дарахти тут ва ҷорнали шакли қолаб мегирифтанд. Ва нахустин асбоби офаридаи Масайн «Торуд» буд. Ин асбоб ба сифати ҳам тор ва ҳам уд хизмат мекард. Бо вуҷуди ин мардум ба истеъдоду маҳорати навоварии Масайн дер боз қоил намешуданд. Рафта-рафта ҳунари Масайн айён гашт. Яку якбора шӯҳрати ўз аз вилоят берун рафт. Ҳонааш серодам гардида, аз тамоми гӯшаю канор ба тамошои созҳои ўмаданд.

Соли 1978 бо «Торуд»-аш дар Конфронс оид ба фолқлори ҳалқҳои СССР дар шаҳри Москва баромад карда, соҳиби диплом гардид. Аз он вақт асбобҳои беҳтаринаш зеби осорхонаи ҷумҳурӣ гардидаанд. Ин буд, ки ҳисси навҷӯй дар дили устоди моҳир ҳомӯш нагашт, баръакс шӯла пошид, дар наздаш вазифа гузошт, ки як асбоби сохтааш бояд хизмати якчанд асбоби мусиқиро ба ҷо оварад. Боз омӯзиш, ҷустуҷӯи нав лозим омад. Ҳамаи асбобҳои мавҷударо, баҳусус асбобҳои электронии мусиқиро, омӯхту ба офаридағонаш мукотиба низ дошт. Ҳуллас, баъди ду соли ҷустуҷӯ боз нақшай як асбоби нав рӯи коғаз омад. Ин дафъа аз деҳаи Поршинев ҷӯби аълосифати дарахти тутро оварду нақшай рубobi куллан нав дар он шаклу сурат гирифт. Дар даруни он баландгӯяки радио, дар беруни он бошад, батарея, ҳафт аداد регистр ва асбоби электронии «ФАЭМИ»-и ро ҳеле дигаргун карда гузошт. Аз асбобҳо ба садопардаҳои рубоб ноқилҳои зиёди электрикӣ пайваст карда шудаанд. Барои дар як рубоби на ҷандон қалон ҷой додани ҳамин қадар асбоб боз як соли расо заҳмат қашид. Баъзан шабро дар устохонааш рӯз кард. Диљи модари кампир ба ҳоли Масайн месӯҳт. Борҳо бевақтии шаб асозанон ба устохона даромада, рубоби нимтайёрро аз дасташ мегирифту ўро ба ҳонаи хобаш мебурд. Писари дилдодаи санъат аз раъяш нагашт. Бедорҳобиаш барабас нарафт. Як субҳи содик «Найруд» ҳам овоз баровард. Аввалин шуда, овози форами

«Найруд»-ро модараш шунид.

-Ин чӣ мӯъцизаест, писарам, ки офаридаӣ? Аз як асбоб якбора се овоз мебарояд, - бо тааҷҷуб пурсиid модар ва илова намуд: -Илоҳо барака ёбӣ, писарам, арвоҳи падаратро шод ва номашро зинда намудӣ.

-Оре, «Найруд»-и Масайн ўро машҳури дунё кард. Вақте ки моҳи августи соли 1987 дар Фестивали эҷодиёти ҳалқои СССР дар шаҳри Москва ва моҳи ноябрی ҳамон сол дар концерт баҳшида ба 100-солагии шоири ширинкалом Абулқосим Лоҳутӣ дар Москва иштирок ва бо «Найруд» баромад кард, ҳамаро бо ҳунараш мафтун соҳт. Еарои равнақи эҷодиёти ҳалқӣ, такмили маҳорату истеъододи санъаткориаш Масайн бо дипломи Вазорати фарҳангӣ собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ қадр гардид. Бо супориши вазири фарҳангӣ СССР дар музеи Глинка бо Масайн воҳӯйӣ ташкил карданд. Овози ў ҳамаро дар ҳайрат гузошт, ҳатто чанд оҳангӣ навохтаашро сабт ҳам карданд.

Худи ҳамон сол аз Институти таъриху санъати шаҳри Москва А.Эргашев ва Света Юсупова ба деҳаи Дашти ноҳияи Ишкошим омада, асбобҳои соҳтаи ўро таҳлил карда, ба қадом аср тааллуқ доштанашро пурсон шуданд. Вале бештар таваҷҷӯҳи онҳо ба созҳои навсоҳти Масайн, ки он вақт аллакай даҳто буданд, ба худ ҷалб намуд. Се намуди онҳо «Торуд», «Масруд» ва «Дилруд» дар Намоишгоҳи комёбихои ҳочагии ҳалқ (ВДНХ)-и СССР дар шаҳри Москва ҷойи хешро ёфта буданд. Соли 1988 бошад, ҳангоми дар ҳайати ансамбли тарона ва рақси «Лаъли Бадаҳшон» ба шаҳрҳои Бурко, Нафасо, Малии Африқа ба сафари ҳунарӣ рафта буд, мардуми ин ҷо дар баробари санъати волои ҳалқӣ ба рубобҳои соҳтаи Масайн, аз ҷумла «Торуд», «Масруд», «Найруд», «Гултор» ва «Дилруд» таваҷҷӯҳи хоса карданд.

Ин ба устои навовар Масайн илҳоми тоза баҳшид. Тамоми ҳастиашро ба ихтироъкорӣ ва такмили асбобҳои ҳалқӣ баҳшид. Ў маҳорати баланди ҳудододӣ дорад. Мисли меъмор аввал нақшай рубobi навсоҳташударо рӯи коғаз меорад, сонӣ

сураташро мекашаду баъди сохтанаш расми онро дар албоми худ ҷой медиҳад. Имрӯз шумораи асбобҳои сохтаи мутрибинавовар ва ҳофиз Масайн Масайнов аз 40 адад зиёдтаранд. «Тавлакрубоб», «Хушруд», «Торуд», «Масруд», «Дилруд», «Баландмақом», «Тараб», «Найруд», «Панҷтор», «Симруд», «Гултор», «Хушмақом», «Қумрии ваҳонӣ», «Даструд», «Зилбам», «Тақтақ», «Панҷруд», ки сирф моли усто Масайн мебошанд, имрӯз машҳури ҷаҳонанд. Ҳоло ин созҳо дар Олмон, Англия, Амрико, Фаронса, Канада, Итолиё ва Қазоқистону Москва маҳфузанд ва мақоми худро ёфтанд. Аммо тӯҳфаи аз ҳама азизтараш ба ҷаҳонни фарҳундаи Ваҳдати миллӣ, ки дар Бадаҳшон баргузор гардид, ин рубоби «Панҷруд»-и Масайн ба ҳисоб рафт. Дар ҳақиқат ҳам тӯҳфаи ҳубе буд барои ҷаҳонни ваҳдат. Ин рубоб ғайриоддӣ буда, аз торҳои он овози сеҳрангези сулҳу ваҳдат, зиндагии осудаи мардум танин меандозад. Барои Масайн шарафи бузурге афтод, ки «Панҷруд»-и худро ба Президенти мамлакат Эмомали РАҲМОН тӯҳфа намояд. Сарвари давлат супориш дод, ки асбобҳои мусиқии сохташудаи Масайн ҳатман дар осорхонаи пойтаҳт -шахри Душанбе маҳфуз бошанд, то ин ки таъриҳшиносону сайёҳони ҷаҳон онҳоро тамошо кунанд, омӯзанд ва ба дастони сеҳрофарини тоҷикон қоил гарданд, ки чӣ гуна фарҳанги пурғановат доранд.

Шодиу сурури Масайн ҳадду канор надорад. Вақте ки гурӯҳ-гурӯҳ ашҳоси шиносу ношинос вориди хонааш мегарданд, ҳоҳ-ноҳоҳ аз Масайн ҳоҳиш мекунанд, ки бо ин ё он асбоб суруде сарояд ё оҳангे навозад.

...Шаб ногаҳон саҳар мегардад. Пардаи торикии шаб дарида шуда, атрофро оҳиста-оҳиста сафедӣ фаро мегирад. Масайн заҳмаи рубобро ба исқанаю теша иваз карда, албомашро мекушояд ва нақшаҳои гуногуни рубобҳоро сӯяш гузошта, ба оғаридани асбоби нави мусиқӣ оғоз менамояд.

«Садои мардум», №103(2628) аз 14 сентябри соли 2010

ҲУСЕЙН НАЗРУЛЛОЕВ

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Иттифоқи журналистони вилояти Суғд ба номи Ҳочӣ Содик Ҳусейни Назрулло (Назруллоев) 20 майи соли 1954 дар шаҳри Ӯротеппа (ҳозира Истаравшан) таваллуд шудааст. Соли 1971 пас аз ҳатми мактаби миёнаи рақами 3-и шаҳр ба факултаи филологияи тоҷики Унверситети давлатии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ) дохил шуда, пас аз ҳатми бомуваффақияти он соли 1976 фаъолияти кориашро дар Институти забон ва адабиёти тоҷики ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакии Академияи илмҳои Тоҷикистон ба ҳайси ходими хурди илмии шӯъбаи мероси адабӣ сар карда, сипас аз соли 1982 то соли 1996 дар Кумитаи давлатии назди Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошуనавонӣ дар вазифаҳои муҳаррири хурд, муҳаррир, муҳаррири калон, мудири шӯъбаи идораи барномаҳо барои ҷавонон ва адабӣ кор карда, аз соли 1991 то соли 1996 сармуҳаррири идораи барномаи II (студияи «Фурӯғи Ориёно») -и Радиои Тоҷикистон буд.

Баъдан то соли 2000-ум дар ноҳияи Зафаробод дар вазифаи мудири шӯъбаи масъалаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия фаъолият карда, аз моҳи сентябри соли 2000-ум то моҳи октябрри соли 2003 котиби матбуотии раиси шаҳри Истаравшан ва сарвари студияи телевизиони маҷаллии «Курушкада» шуда кор кардааст. Аз оғози соли 2004 то имрӯз хабарнигории рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро ба уҳда дорад.



Солҳои 1978-1981, 1984-1986 дар Ҷумҳурии Афғонистон ба ҳайси тарҷумон хизмат кардааст. Ҷанговари байналмилал. Бо ифтихорномаҳои Президиуми Совети Олии СССР, КМ ВЛКСМ, Гостелерадиои СССР ва медалҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Афғонистон мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (с.2010), Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (с 1983), Конфедератсияи байналхалқии журналистони ИДМ (с. 1993), Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (с. 2002), барандай ҷоизаи Иттифоқи журналистони вилояти Суғд ба номи Ҳоҷӯз Содик (с.2006) мебошад.

Муаллифи китобҳои «Замини Акбар» (Хуҷанд, с.2000), «Юбилейный Исторавшан глазами Вароруда» (ба забонҳои русӣ ва англисӣ, Исторавшан, с.2002), «Роҳи муқаддас» (бо ҳаммуаллифии Ҷ. Маҳкам, Исторавшан, с.2002), «Исторавшан-2500» (бо ҳаммуаллифии Б.Воҳидпур ва Ҷ.Маҳкам, Душанбе, Нашриёти «Хумо», с.2004), «Накунинҳод» (Исторавшан, с.2006), «Баракати Истиқлол» (Исторавшан, с.2007) ва «Афғонистон: Оташ дар хонаи ҳамсоя» (Хуҷанд с. 2009) мебошад.

ШУКРОНА

ё худ достоне хурд аз рўзгори як раҳнаварди роҳи маърифат (Очерк)

Эй хушбахт мардуме, ки хуш хўрданду хуш
гуфтанду ба дигарон баҳра расонидаанд.
Саодати ду чаҳон насиби ин қавм аст, ки
қавми хирадманд бошад.

(Аз пайгоми Ҳазрати Алӣ)

Ин қисса, ки гуфтем хурд, дар асл дароз асту тўлонӣ,
қаҳрамонаш ҳам ҷавон не, марди солдидаю солхўрда. Ҳар
лаҳза, ҳар рӯзи зиндагии ў худ достони дигар, қиссаи дигар
асту монанди рўзгори қаҳрамонаш яксону якранг, якнавохту
якмаром нест. Он моломоли дарду розҳост, пайраҳаҳояш
шебу фароз, рўзгораш талху ширин, иборат аз нокомию
комгориҳо, шикасту пирузиҳо будааст. Вале ў шукргузор аст,
шукrona мекунад аз Парвардигор, аз сарнавишту қисмат, аз
пешомад, аз ҳама талхию шириниҳо.

Ў чун ҳастиву мавҷуди хешро шинохт, худро дар канори
 занҳои яккаву танҳо, vale мардсифат, қавииродаву матин ва
 дар навбати худ дилсўзу меҳрубон дарёфт.

-Бувачон, дадаи ман кани? Чаро ба суроғи мо намеояд? –
 маъюсу кунҷкобона мепурсид ў аз модараш.

Модараш Мұхаббатой, ки зани ҳалиму ситорагарме буд,
 сари кўчаки ўро сила мекарду оби дидай шашқатори худро бо
 нўғи рўймоли сар пок карда мегуфт:

-Дадаи ту, бачам, ватанро аз душман муҳофизат мекунам
 гуфта ба олами ҷовидон рафт. Туро ба ману очаҳоят гузошта
 рафт (Модар очаҳоят гуфта хушдоману модари худро дар
 назар дошт, ки баъди хати сиёҳ гирифтган дар як ҳавлии

падарии шавҳар дар гузари Чорсадаи шаҳри Ӯротеппа (ҳозира Истаравшан) якчоя истиқомат мекарданд).

-Падарат Мирфозил ном дошт, ҷавонмарде буд паҳлавон ва мувофиқи номаш фозилу бомаърифат. Одами ҳукумат буд, дар молия кор мекард. Соли 1941 ҷанг сар шуду ӯ аз аввалинҳо шуда ба муҳофизати Ватан барҳост. Аз майдони корзор тез-тез хат мекард: «Модарҷон, мо имрӯз ба тӯй даромада истодаем, албатта, ғалаба ҳоҳем кард. Аз ман ҳавотир нашавед, зиндаву саломат ҳатман бармегардам!»-менавишт ӯ. (Ӯ «тӯй» гуфта, ҷангро дар назар дошт чун дар кавалерия (армияи савора) хизмат мекард, мисли ҷовандозон ба майдони набард даромадани ҳудро дар назар дошт). Бачаяки яккаву ягонаам, соли 1943 дар оstonai ҷangi Сталинград шаҳид гардид, - мегуфт очаи Бонуой нусхай ягонаи писарашро ба оғӯш гирифта, аз сару рӯяш нарм-нарм мебусиду пасон дар фироқи писари ҷавонмаргаш зор-зор мегирист. Ҳалқаш қоқ мешуд, як қулт чойи ҳунук менӯшиду оҳи сарде аз дили пурдард бароварда, боз Миробиди ҳурдакакро ба оғӯш мегирифту мӯйҳои паҳмоқу ҷӯлидаашро силакунон мегуфт:

-Ту аз авлоди озодагонӣ. Бобоят Мирбадеъ ном доштанду муллои зӯр буданд, таҳсилкардаи мадрасаи Бухоро. Илоҳо, қалон шавӣ, мисли дадаат паҳлавон шавӣ, олим шавию номбардори падару бобоят бошӣ, - дуо мекард ӯ.

Ӯ ҳамин тавр танҳо дар иҳотаи ду модаркалон, модару ҳоҳараш ба воя расид. Ҳоҳараш Мунаввара баъди рафтани падар ба дунё омад. Онҳо рӯзҳои саҳтро ба сар карда, аз саҳарии солеҳон то нисфи шаб, гоҳо тавассути ҷароғи равғанӣ, гоҳо дар рӯшноии маҳтоб тӯппиу рӯймол медӯҳтанд. Ва модараш ба сар ҷомаи кӯҳнаи падарро мегирифту маҳсули меҳнаташонро ба бозор бурда мефурӯҳт. Захми сӯзани занҳо ҳамаро бо «қутти лоямут» таъмин мекард. Шиками сер надоштанд, онҳо. Танашон ҳам либоси навро намедид. Ҳамин тавр Миробид ҳафтсола шуду ба мактаб рафт.

-Бачаякам, - гӯён бо навозиш ӯро ба канор мекашид

модаркалони дигараш, ки Мукаррамой ном дошту модари модараш буд, зани таҳсилдида, шеърдону шеърхон, озодаву қобил буду худ ҳам шеър менавишт. Ва ў мегуфт: «Ту медонӣ, ки набераи кистиву бобоят чӣ гуна шахс буданд?», ба нигоҳи Миробиди 10-12 сола бо суол нигоҳ мекард ў ва боз худ ба суолаш посух мегардонд:

-Бобои модариат Мирзоқобилбой ном доштанду аз бойтарин мардони Ӯротеппа буданд. Шахси доною босавод, тақводору худочӯй буданд, хизматашон барои мардуми шаҳр калон буд. Аксари масҷидҳои Ӯротеппа, ҳатто масҷиди «Ҳазрати Шоҳ»-ро ҳам раҳматии бобоят соҳта буданд. Афсӯс, ки соли 1937 бобоятро «душмани ҳалқ» гуфта кулак карданд (ба Сибир бадарға карданд). Мо тасодуфан эмин мондем, акнун он кас дар кучоянд, зиндаанд ё не, танҳо Ҳудо медонаду ҳалос, - ҳасрат мекард пиразан.

Пешай ў омӯзгорист. Дирӯз ҳам ҳамин тавр буд, то зинда ҳастам, ҳамин тавр ҳоҳад монд, - мегӯяд қаҳрамони мо.

Миробид Бадиев 68 сол дорад. Вақте ки ба мактаб рафт, солҳои баъди ҷангӣ буд, мактабиён он солҳо мисли имрӯза ҷузвонҳои фасону зебо, сару либоси шинами мактабӣ надоштанд. Миробид дар тан куртаву шими кӯҳна, дар сар тӯпии ироқии нимдошт ва дар даст ҷузвони латтагию китобҳои фарсада дошт. Он вақт аксари бачаҳо ҳамин хел буданд, навиштанро бо ранги давоту ручкai перодор сар кардаанд.

Ёд дорад устоди аввалинашон Каримови Талиро. Дасти онҳоро ў рост кардааст. Устоде буд ҳалиму меҳрубон, аз тарафи дигар саҳтигу серталаб. Ба ҳусни хати бачаҳо ҳътибори калон медод. «Ҳусни хати зебо ними дониш аст» - мегуфт ў ва аз бачаҳо зебонависиро тақозо мекард. Аз ин рӯ, ў ҳозир ҳам ҳусни хати зебо дорад.

Дар ҳамсоягӣ ўро ҷавонмардони бисёре буданд. Чун

сағираву ятим буд, ҳама бо ўхуш сухан мегуфтанд, тасалло медоданд, «нағз хон, одам шав» гүён насиҳат мекарданд. Аз байни онҳо Мирзочон Содиқов бештар писандаш меомад, чунки гирумону тарзи рафтораш ашрофона буд. Дар ҳақиқат ин марди шодравон минбаъд корманди масъули ҳукумат, ҳизб ва роҳбари чандин корхонаҳои калон шуд ва яке аз шахсони бонуфузи Истаравшан буд.

Ана ҳамин орзую пайравиҳо ўро баъди хатми мактаб ба останаи Донишкадаи омӯзгории шаҳри Ленинобод (ҳозира Ҳуҷанд) бурданд.

Аслан, ўҳарчанд мактабро хуб тамом кард, рӯзона хондан намехост, зеро азобу машаққати модар, модаркалонҳою ҳоҳараш Мунаввараро медиду дар дил аҳд карда буд, ки рӯзона дар ягон чой кор мекунаду саробонии оиларо ба ўҳда мегирад ва ғоибона меҳонад.

Не, писарам, ман намемонам, ки ту яккаю ягона писарам моро гуфта бесавод монӣ, рӯзона меҳонӣ, ману ҳоҳарат як бало карда рӯзгорро мечалонем, ба ту ҳам ёрдам мекунем, - бо қатъият гуфт модар.

Шояд таъсири дарсгӯҳои устодон Зокиров ва Қодиров боис шуданд, ки ўриштаи физикаю риёзиётро интихоб кард. Имтиҳонҳои дохилшавиро бомуваффақият супориду донишҷӯ шуд ва соли 1962 дар даст диплом, бо сари баланд ба зодгоҳаш баргашт. Дар Ленинобод устодони донишкадагиаш меҳостанд, ки ўпас аз хатми донишкада дар ҳамон ҷо ба кор монад. Зеро он солҳо кадрҳо кам буданду эҳтиёҷ ба кадрҳои музофотӣ калон.

-Аз ту Миробид, олимни хуб мебарояд, чунки дониши нағз дорӣ, муҳиммаш ҳунари нишастану хондан ва пайгирана кор карданро соҳиб ҳастӣ, - талқин мекарданд онҳо.

-Не, ҳазор раҳмат барои илтифотатон, ман ду модаркалони пиру модару ҳоҳари танҳо дорам. Модарам ману ҳоҳарамро

гуфта умри худро қурбон кард, акнун бояд ман ба хидмати ў бирасам, - гуфт бо қатъият Миробид.

Мактаби миёнаи рақами 1-и шаҳри Истаравшан, ки номи нависандай маъруфи рус А.М.Горкийро дорад, аз кӯҳнатарин ва бонуфузтарин мактабҳои шаҳр маҳсуб меёбад. Дар даврони Шӯравӣ дастпарварони он аз ҳама бештар ба мактабҳои олии шаҳрҳои бузурги Россия ва дигар ҷамоҳири Шӯравӣ дохил мешуданд. Чунки дар ин ҷо беҳтарин устодони шаҳр, аз қабили Набиҷон Қодиров, Рассиюллоҳ Неъматуллоев, Рассиюллоҳ Абдулзода, Эҳсон Обидов, Эргаш Зокиров, А.С.Сарапп, Абдуворис Қаюмзода ва дигарон дарс мегуфтанд. Аз ин рӯ, то имрӯз аз ин мактаб бештар аз 60 нафар номзадҳои илм, 17 нафар докторони илм, 4 академики АИ Тоҷикистон ба воя расидаанд.

-Миробид Бадиев, ки аз шогирдони хуби ман аст, аввал як сол ба ҳайси омӯзгори физикаю математика дар дәҳаи Суркат кор кард. Баъд бо такопӯ ва пойфишории директори ҳамонвақта мактаби мо Собирова, ки зани ҷасуру ташкилотчӣ буд, Миробидро ҳамчун фарзандаш дӯст медошт, соли 1963 ба мактаби мо ба кор омад. Камтаҷриба буд, таҷриба омӯҳт, ҳамеша дар ҷустуҷӯю омӯзиш буд, аз болои худ кор мекард, дар натиҷа яке аз беҳтарин устодони ин мактаб гардиid, - мегӯяд бо ифтиҳор устоди 87-сола Набиҷон Қодиров, ки зиёда аз 70 сол боз ба бачаҳо аз фанни риёзиёт дарс мегӯяд, зиёда аз 60 сол боз дар як мактаб, яъне дар мактаби таҳсилоти умумии рақами як, кор мекунад.

Миробид Бадиев аввал устоди хуби физика ва баъд устоди хуби математика аст. Барои он аввал устоди физика мегӯям, ки ў ба ин фан иштиёқи калону бештаре дорад, қариб 45 сол боз ҳаста нашуда аз ин фан дарс мегӯяд. Як назар ба утоқи фанний ў андозед, тамоми асбобу анҷом ва таҷхизоти заруриро барои дарсҳои айёни аз ин фан то ҳол маҳфуз

доштаасту ҳоло ҳам коршояманд, - мегүяд устоди устодон ва ба суханонаш меафзояд:

-Ба назарам, чунин утоқи фаннӣ шояд дар ягон мактаби кишвар набошад!

-Устод Бадиев дар тӯли таҷрибаи наздик ба 50 -солаи корӣ ба дилу дидаи ҳазорон устодону шогирдон роҳ ёфтаанд. Шогирдонашон нақл мекунанд, ки тӯли ин умри бобаракат ягон зарра тағиیر наёфтаанд. Ширинсухан, дилсӯз, дар баробари ин бисёр ҷиддию серталаб буданд ва ҳамин тавр мондаанд. Аз ин рӯ, синҳонаи он кас ҳамеша ором, ҳама машгули донишандӯйӣ, - мегүяд сарвари имрӯзаи дабистон зани кордону ботаҷриба Муazzама Абдуваҳҳобова ва ба суханонаш чунин илова мекунад:

- Он кас шогирдони зиёд доранд, ки устодро бисёр эҳтиром мекунанд. Устодро имрӯз ҳама мекобанд, мейбанд ва аз сӯхбатҳояшон барҳӯрдор мегарданд.

Миробид Бадиев дар маҳаллаҳонаи ба номи Карл Маркс зиндагӣ мекунад. Ҳавлии Бадиев ҳамон ҳавлии падарӣ, воқеъ дар гузари Чорсада. Ин гузар аз гузарҳои қадимтарини шаҳр аст. Сокинонаш ҳама таҳҷоӣ. Онҳо шояд анъанаҳои ҳазорсолаи хешро давом дода истода бошанд. Дар ин ҷо ҷойхонаи машҳуре бо номи «Ҳавзи морон» ҷойгир шудааст. Ин ҷои тарабафзо низ қадимӣ аст ва мегүянд, ки он ҷои дӯстдоштаи мардони машҳури Истаравшан, мисли Шаҳдию Фано, Назмиву Ҷавҳарӣ, Абдуллозода, қадамҷои устод Турсунзода будааст.

Ӯ дар гузари Чорсада, дар ҳавлии бобоӣ, ки имрӯз тарҳу намуди зебо дорад, болоҳонае созондааст, ки барояш ҳам ҷои тоату ибодат, ҳам дафтари корӣ ва ҳам ҷои мөҳмонқабулкунӣ мебошад.

Дар рафҳо китобҳои зиёде ба тартиб чида шудаанд. Чашмам ба ҷилдҳои «Фарҳанги забони тоҷикӣ», асарҳои Б.Ғафуров, қомусҳои шӯравию тоҷикӣ, луғатҳои зиёд меафтад: «Бурҳони қотеъ», «Гиёс-ул-луғот», «Луғати фурс» ва ғайра.

Вақте ки ба наздаш баромадам, ўйнак дар ҷашм китоби қалони мунаққашу зебоero варақ мезад.

-Бинед, «Қуръони карим»-ро. 1479 саҳифа дорад, дар Покистон - Исломобод нашр шудааст, ба забони асл - арабию тарҷумай тоҷикӣ-кириллӣ. Фармуда будам, писарам Фозилҷон аз Душанбе фиристодааст.

-Ба луғатомӯйӣ ҳам шавқдоред, - пурсон мешавам аз ўз китобҳои бисёр ҷашм қанда натавониста.

-Ин меҳр аз устоди шодравонам Аброр Азизов боқӣ мондааст. Ҳудораҳматӣ марди донову донишманд буданд. Аз мо талаб мекарданд, ки забони модариамонро нағз донем ва тоза ҳарф занем. Ман ин нуктаро тамоми умр аз шогирдон ва аз фарзандонам талаб менамоям. Ҳудам то имрӯз омӯхтанро давом дода истодаам.

Дирӯз писари дуюмам Зоҳидҷон як рӯзномаero овард, ки «Фараж» ном доштааст ва аз ман маъни ин калимаро пурсид. Медонед, кофта аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ёфтам. Он гиёҳе будааст бисёр талху барои дарди шикам фоидаовар, - гуфт бо хурсандӣ устод ва ҷашмонаш аз шодӣ медураҳшид.

-Ман аз қаҳрамони худ дар бораи писаронаш пурсон шудам.

-Медонед, чӣ, ба сухан сар кард ў. Ман ҳарчанд аз аҷдоди мардуми босаводу бадавлат ба дунё омадаам, вале аз падар ҳурд ятим монда азобу машаққат, хориу зориҳои зиёдро дидам. Бачагиҳои мо бо бекасию бекӯиҳо гузашт. Азоб ҳам кашидем, қалон шудем, нағз аст ё бад аст, меҳнат кардем, ана ба рӯзҳои нек ҳам расидем. Дар қадом як китобе хонда будам, ки муаллифаш мегуфт: «Басо муҳим аст, ки мо дар ҷомеа дар муқобили худ одамро дига тавонем. Басо муҳим аст, ки дарду ғами ўро чун дарду ғами худ эҳсос кунем. Дар

ин сурат мо ҳақдорем, ки худро аз зумраи одамиён шуморем». Дар муқобили омӯзгор шогирд меистад. Шогирде, ки ҳоло бача, тифли ноболиг аст, вале ўҳам инсон аст. Ман, ки дар бачагиҳоям дарду ранчи ятимӣ, бекасӣ ва нодориҳоро қашида будам, ҳаракат кардам, ки шогирдонамро, аз ҷумла фарзандони худро ҳамчун инсон тарбият қунам, ҳамчун инсон ба воя расонам. Дар бобати тарбияти писарон ҳаракат кардам, ки ҳамаашонро ҳононам ва соҳибмаърифат қунам. Писари калониам Гуфронҷон Донишкадаи ҳочагии ҳалқи ба номи Плеханови шаҳри Москва, писари дуюмам Зоҳидҷон Академияи боғандагии ба номи Косигини шаҳри Москва, Субҳонҷон бошад, Донишкадаи технологи шаҳри Душанбе ва писари хурдиам Фозилҷон риштаи иқтисодии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро ҳатм кардаанд. Шукр, ки ҳамаашон соҳиби ҳонаву дар, қасбу кор. Танҳо аз писарон 12 набера дорам. Ҷамъ 14 набера. Худоро ҳазорон бор шукр мегӯям.

Чун сӯҳбатамон қўр мегирад, ман аз бобати рӯзгори имрӯза, таҳаввулоти чомеаамон пурсон мешавам.

-Агар гӯем, ки давлати Шӯравӣ давлати хуб набуд, ношукрӣ мешавад, - бо таҳаммул ба сухан сар мекунад ў. Ман мебинам, ки табассуму қаноатмандӣ аз ҷаҳрааш ба якборагӣ гум мешавад.

-Вале мо ба қадри чунин як давлати бечорапарвар, ятимпарвар, ки зиндагии ҳамаро баробар карда буд, нарасидем. Ноnро, ки неъмати бебаҳост, хор кардем. Охир ношукриҳо кори худро карданд.

Аҳмад Маҳдуми Дониш байти ачибе дорад:

*Агар теги олам бичунбад зи ҷой,
Набуррад раге, гар наҳоҳад Ҳудой.*

Давлати Шӯравӣ ба амри Парвардигор аз байн рафт, шояд бар асари он ношукриҳо. Ба сари Тоҷикистони мо рӯзҳои саҳт омад, мо қариб фанову маҳв шуда будем. Қариб буд давлатамон аз байн равад. Бинед, ки боз ҳам бо хости Ҳудо ва сарварони оқилу доно кишварамон тинҷ шуд. Бинед, ки

имрӯз дар Тоҷикистон чӣ корҳое шуда истодаанд. Корхонаҳои азим, нақбҳо, неругоҳҳои барқӣ ва шоҳроҳҳо бунёд шуда истодаанд, аз ҳама муҳиммаш дар Тоҷикистон сулҳ ҳукмфармост. Оянда кишварамон боз ҳам обод мешавад. Вале дар ҷомеа камбудию нуқсонҳо ҳам бисёранд. Одобу ахлоқ ҷандон хуб нест. Амалҳои ношоиста дар ҷомеа зиёд.

Ба ҷунин дараҷа футур рафтани ахлоқро дар байни мардум, ҳусусан ҷавонон, мо ҳатто дар солҳои қаҳтию Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ёд надорем. Мехру шафқат ва одаму одамгари кам шуда истодааст. Ҳол он ки зиндагиамон зиндагии бад нест. Файзи истиқлол баракати ҳудро давра ба давра нишон дода истодааст. Як китоби ачибе ҳаст, ки «Начҳ-ул-хидоя» ном дорад. Он аз суханони раҳнамои Паямбари Ислом Муҳаммад (с) иборат аст. Дар он гуфта мешавад: «Ононе, ки лаб ба сухан мекушоед, ҳақиқатро иброз доред, вафо ба аҳд кунед, дуздӣ нақунед, пок бошед, ҳавасҳои нопок дар сар напазиред, даст аз задан боздоред ва аз бардоштани он ҷизе, ки ҳаром аст ва нобоб, ҳазар кунед».

Вақте ки мо ба умқи ин гуфтаҳои бузургворона мерасем ва аз рӯи он амал мекунем, ба беҳбудиҳо ва одамият мерасем.

-Беҳтарин ҳостаҳои шумо аз рӯзгорон қадомхоянд? - ин аст охирин суоли ман ба ӯ.

-Ман ҳамдаме меҳрубонтар аз шукру ризо ва меросе саршортар аз илму ҳунар ва ҷамоле дилработар аз одоб намешиносам, - посух медиҳад ӯ.

Аз сӯҳбати ҷонбахши омӯзгор берун шудаму ба ҳулосае омадам, ки ҳақ бар ҷониби Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакист. Охир, ӯ беҳуда нагуфтааст:

**Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад аз беҳирад тира рӯзгор!**

«Садои мардум», №26 (2257) аз 4 марта соли 2008

ТЕМУРШОХИ ФАЙЗАЛӢ



15 декабря соли 1955 дар дехаи Хураҳаки дехоти Лохумии ноҳияи Ховалинг дар оилаи колхозчӣ ба дунё омадааст.

Соли 1972 мактаби миёнаи рақами 28-и ноҳияи Восеъро хаттм карда, то соли 1974 колхозчии колхози «Коммунизм»-и ноҳияи мазкур буд.

Солҳои 1974-1976 дар кишвари Ҳабаров дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи СССР хизмати ҳарбӣ кард.

Солҳои 1977-1982 дар факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон таҳсили илм намуда, сипас то соли 1983 дар Омӯзишгоҳи қасбӣ-техникии рақами 16-и ноҳияи Восеъ ба пешаи омӯзгорӣ, машгул гардиid.

Аз моҳи октябрри соли 1983 то моҳи майи соли 1993 дар рӯзномаи ноҳиявии «Мубориз» мухбир, мудири шӯба ва котиби масъул шуда кор кардааст.

Солҳои 1993-2000 муассис ва сарвари корхонаи ҳусусии табъу нашри «Баҳор»-и ноҳияи Восеъ буд. Аз моҳи марта соли 2000 то моҳи сентябрri соли 2007 ҳамчун муассис ва роҳбари гимназияи ҳусусии «Ориёно»-и ноҳияи мазкур фаъолият намуд.

Аз моҳи январи соли 2007 то моҳи августи соли 2009 дар минтақаи Қӯлоб ба сифати мухбiri ҳафтаномаи «Омӯзгор» иҷрои вазифа кардааст. Аз моҳи августи соли 2009 мухбiri маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар гурӯҳи навоҳии минтақаи Қӯлоб аст.

Темуршоҳи Файзали муаллифи як қатор мақолаҳои танқидию таҳлилӣ буда, дар охирин солҳои ҳаштод силсилаи зиёди мақолаҳоро дар мавзӯъҳои ҳудшиносии таъриҳӣ, баҳусус оид ба ҳаёту фаъолияти *Mir Сайид Алии Ҳамадонӣ*, рӯйи чоп овардааст. Ӯ муаллифи маҷмӯъаи «Аз додҳо то ёдҳо» (соли 2000) мебошад.

САРИ ХОСОР - ШВЕЙТСАРИЯИ ШАРҚ

ЧАҲОНГАШТА БОШУ ЧАҲОНХЎРДА НЕ

Шахсан мо, наврасону ҷавонони солҳои 60 ва 70-уми асри гузашта, ҳама ҳубу неки оламро, пеш аз ҳама тавассути ҷаҳонгардиҳои устод Турсунзода мединему мешинохтем. Он замон назару нигоҳи ў ба дунё бешак барои мо чун телевизионҳои имрӯзаи моҳворагӣ ва Интернет воситаи хуби ҷаҳоншиносӣ маҳсуб меёфт. Бари девори синфонаҳо ва даҳлезҳои мактабҳоямонро расмҳои устоду ҳаритай сафарҳои ў зебу зинат мебахшид. Дар он ҳангом қариб ҳама афкори умум бештар дар атрофи сафарҳои устод печида буд.

Соли 1985 дўсти дар кумитаи комсомолии ноҳия масъулбудаам иҷборан ба дастам роҳати «Ҳалқаи тиллои Рус»-ро дода, бо ҳоҳиши зиёд хостори истифодаи ҳатмии онро шуд. Бо таассуф ёдовар бояд шуд, ки он вақт бо иллати тангназариҳои марбут ба замон, садҳо ҷунин роҳатҳои туристии ройгон истифода нашуда, масъулони онҳо аз идораҳои болоӣ танбеху сарзанишҳо мешуниданд. «Ҳоҳиш»-и дўстамро ноҷор пазирафтаму дар тӯли 20 рӯз «Ҳалқаи тиллой»-ро ройгон тамошо намуда, якбора ҳама диду андешаҳоям дар радифи ҳамон як байти машҳури устод Турсунзода қарор гирифт.

*Рӯи олам гаштан одам дидан аст,
Неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст.*

Баъди ин сафари туристӣ рӯи хоктӯдаи қалъаи Шоҳҳони Ҳулбук баромада, ин ёдгории таърихии асрҳои 1X ва X1 миллиатамонро бо зеҳну нигоҳи дигар тамошо намудам. Манораҳои шикаста ва ба замин яксони онро бо манораҳои побарҷоӣ ва дар ҳимояи давлат қарордоштаи қалъаҳои шаҳрҳои қадимаи марбути «Ҳалқаи тиллои Рус» - Кострома, Владимир, Суздал, Ярослав ва Москва дар оинаи таърих ва

гузашти айём муқоиса карда, дар тааччуб мемондам. Ва дар ин лаҳза мебинам, ки бостоншиноси он вақт шинохта, марҳум Эркин Гуломова ва тарроҳ Владимир Бажутин ба гармию тафсонии ҳавои рӯз нигоҳ накарда, ба обу арақи шорида саргарми корҳои тадқиқотӣ ва ҷустуҷӯиянд. Баъди шиносой ва изҳори андеша Э.Гуломова бо як лаҳни хеле тунди киноямез гуфтанд:

-Ҳа, мебинам, ки шумо, кӯлобиҳо, акнун бедор мешавед. Рафта ин андешаҳо ва аҳамияти Ҳулбукро ба Раисбобоятон гӯед...

То ба он ҷое ки ба асрори воқеяни ин тундгуфториҳои бостоншинос оғаҳӣ доштам, аз ин муносибати ўзаррое наранҷидам. Ӯро тавассути пеш овардани ҳар гуна далелҳои воқеӣ ором карда, аз чунин муносибати дурушт барои хеш сабаки бедорназарию худшиносӣ омӯҳтам...

Аслан солҳои 80-ум солҳои рушд ва нумӯи соҳаи туризми шӯравӣ маҳсуб мейёфт. Сатҳи андешаҳои бисёриҳо баъди дидани ин ва ё он мамолик дар нисбати вазъи ҷаҳони охири асри XX батамом дигар мешуд. Зиндагии кишвари Шӯроҳоро ба мамолики Шарқу Farb муқоиса карда, хулосаҳои гуногун мебароварданд. Чунончӣ, ҳатто як ронандай оддии ҳамсояи мо, ки бисёр муҳлиси кинофильмҳои ҳиндӣ буд, баъди сафари Ҳиндустон таассуроти бардоштаашро ба дӯстони худ ба ин зайл баён менамуд: -ин Ҳиндустони афсонавӣ ҳам пур аз пойлучону гадоён аст. Зиндагии шоҳонаи аксари онҳо дар кинофильмҳояшон будааст...

Имрӯз бо боварӣ метавон гуфт, ки яке аз ҳамон омилҳои рӯи кор омадани сиёсати бозсозии горбачёвӣ низ маҳз ҳамон рушди ғайричашмдошти туризми шӯравӣ маҳсуб мейёфт. Ва агар дар ҳамин шакл аҳамияти ин мавзӯъро пайгири намоем, пас ба хулоса ва он нукта мерасем, ки маҳз ҳамин одаму оламдиданҳои аксар соҳибназарон афкори хештаншиносии мардумро такон дода, дар ниҳоят як омили ба истиқпол наздик шудани миллатҳо гардид. Имрӯз ин омили миллату

давлатсоз, таҳти раҳнамоии Сарвари давлат Эмомалӣ РАҲМОН ба тарзу нигоҳи тоза рушд намуда, тамоми сатҳи ҷомеаро фарогир гаштааст. Дар радифи ин андешаҳо ҳалқамон хуб як мақоле дорад: «Ҷаҳонгашта бошу ҷаҳонхӯрда не».

ТУРИЗМ ҲАМ ЯК НАВЪИ САНОАТ АСТ

Имрӯз соҳаи туризм як навъ воситаи муфиди ғанӣ намудани буҷети як қатор давлатҳо маҳсуб мейбад. Ҳушбахтона, Ҳукумати кишвар, бо назардошти имкониятҳои васеи табиию таърихии хеш, баҳри тараққӣ додани ин соҳаи камхарҷу манфиатовар, тадбиру ҷораҳои мушахҳас меандешад. Бунёди як қатор меҳмонхонаҳои замонавӣ дар пойтахту дигар шаҳрҳои кишвар ва эълон намудани ноҳияҳои хушманзараи Варзобу Балҷувон ва дараи Ромит ба сифати минтақаи туризми байналмиллӣ аз ҷумлаи он ҳама амалҳои неканд. Сарфи назар ба ин ҳама талошҳои Ҳукумат, мутаассифона, сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистони хушманзараи ба сармоя эҳтиёҷманди мо ниҳоят кам меоянд. Чаро чунин аст? Ва ё қадом омилҳо дар ворид гаштани сайёҳону истироҳаткунандагон ба кишварамон ҳалал мерасонанд? Ва тавре то ҷое оғаҳӣ дорем, коршиносон, баҳусус он андешаву эродҳои дар матбуот батабърасида ин мушкилотро ба як қатор омилҳое, аз қабили тарғибу ташвиқи нокифоя, ҳамкориҳои камарзиш ва ноӯҳдабароёна ба муассисаҳои туристии кишварҳои хориҷӣ, беҳавсалагии мутасаддиёни ширкатҳои сайёҳии давлатӣ ва шаҳсӣ, гаронии нархи меҳмонхонаҳо, душвориҳо дар кори бақайдигирии ҳӯҷҷатҳои гурӯҳҳои сайёҳӣ, набудани мағозаҳои фурӯши армуғонҳои миллӣ, воситаҳои маҳсусгардонидашудаи нақлиёт, сатҳи пасти фарҳанги пазироӣ ва боз ба ҳамин монанд ба як зумра омилҳои дигар мансуб медонанд. Ба андешаи мо, баробари он омилҳои ҳалаловари дар боло ёдгашта, омилҳои дигаре низ вуҷуд доранд, ки бе ҳалли он соҳаи саёҳату истироҳат

бөх нахоҳад шуд. Яъне, ин омил ба яккаторӣ ва ҳамоҳанг набудани ширкатҳои сайёҳиву истироҳатии кишварамон марбут аст.

Охири моҳи июли соли сипарӣ гурӯҳи калони хабарнигорон аз воситаҳои ахбори омма, дар як рӯзи фориф аз семинари омӯзиший ҳамроҳ бо чанд тан аз ҳамкасбони хориҷиамон дар яке аз муассисаҳои фароғатии соҳили рӯди Варзоб бо мақсади истироҳату дилхушӣ гирди дастархон нишастем. Баъди анҷоми нишаст ҷавони хушсими ои пешхизмат танҳо нарҳи машруботашро ба қимате ҳисобӣ намуд, ки ҳама дар як мижа задан ҳушёру ҳайратзада шуданд. Дар тааҷҷуб афтодани ҳамкасбонро дида, хабарнигорзани қазоқ, шояд барои тасаллияту дилбардорӣ бошад, ки бо оҳангӣ маънидорона гуфтанд:

-Ин нағмаҳо дар муассисаҳои истироҳатии дигар кишварҳо низ ба ҷашм мерасад...

Магар бо чунин фарҳанги пазирой соҳа рушд мекунад?

Хушбахтона, бо дамидані субҳи осоишу оромӣ таваҷҷӯҳ ва имкони молии баъзе қисмати мардум нисbat ба осоишгоҳҳо дар ҳоли болоравист. Мебинем, ки осоишгоҳҳо соҳилҳои баҳри Тоҷик ҳамарӯза моломоли истироҳаткунандагонанд. Дар ҳама минтақаҳои диёрамон вобаста ба обу хок ва табиати дилрабою гиёҳҳои шифобаҳшаш, муассисаҳои табобатию истироҳатӣ бунёд меёбанд. Дар атрофи як осоишгоҳи Хона Оби Гарм даҳҳо нуқтаҳои истироҳатии хусусӣ бунёд шудаанд, ки ин худ як шаҳодати равшани афзудани рағбати мардум нисbat ба сайру истироҳат аст.

-Худи ҳамин макон чойи таваллуди ман аст, ана дар назди ҳамин дарёча хонаи падариам қарор дошт,- рӯи як гилемчай нимдошт бо умеди қабули истироҳаткунандагони чандсоате интизорӣ қашида, - мегӯяд кампири Идимоҳ.

Кампир худро соҳибмулки аслӣ ва воқеии мавзеи Ҳоча Оби Гарм маҳсуб дониста, қотеъона арз намуд, ки дар сурати пайдо кардани катчае нияти кушодани як нуқтаи оддияки

истироҳатиро барои ду-се нафар ҳатман фароҳам месозад.

Манзури мо аз пеши назар овардани ин мушоҳида зикри он нукта аст, ки ҳатто акнун як зани солхӯрдаи камбизоати кӯҳистонӣ ҳам то андозае аз сайру саёҳат манфиат бардоштанро дарк карда, аз пушти амалий намудани ниятҳои хеш қадри имкон талош меқунад. Ва мо тӯли 10 рӯзи охири моҳи июли соли гузашта, дар осоишгоҳи бо усули замонавӣ фаъолиятдоштаи «Сароб»-и Ҳоча Оби Гарм, ҳамагӣ як зану шавҳарро аз Россия ба сифати хориҷиён мушоҳида карда тавонистему халос. Барояшон буғи гарми радону оби сарди Варзоб ниҳоят писанд афтода буд. Онҳо дар сӯҳбат арз намуданд, ки сифат ва унвони осоишгоҳи мазкурро барояшон нафаре аз мардикорони диёрамон қисса карда будааст.

ДАР БАЛЧУВОН ҚАРОРИ 276 ЧӢ ГУНА АМАЛИЙ МЕГАРДАД?

Аз 3 июли соли 2002 таҳти рақами 276 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи маҷмӯӣ рушди ноҳияи Балчувон ба сифати минтақаи туризми байналмилалӣ дар давраи солҳои 2002-2012» ба тасвиб расида буд. Аз қабули ин барнома 8 сол сипарӣ мешавад. Мо бо мақсади дар қадом сатҳ қарор доштани барномаи мазкур озими Балчувон шуда, бо як қатор масъулони ноҳия ҳамсӯҳбат гардидем. Ҳамсӯҳбатон аз рафти иҷрои ин барнома изҳори таассуфу нигаронӣ намуда, барои тақвияти андешаҳои хеш дар ихтиёрамон маълумотномаи рафти иҷрои чорабинҳои Қарори рақами 276-ро voguzor намуданд. Дар сутуни эзоҳ ва ё худ дар қисмати охири маълумотномаи сатрҳои зайлро меконем: «Ҷаласаҳои сайёри ҷонишинони Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон З. Вазиров, А. Гуломов, Ҳ. Юсуфӣ, раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Неъматов ва муовини ў. Л. Файзуллоев оид ба иҷрои Барнома дар ноҳия гузаронида шуд». Тибқи мактуби муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Р. Қурбонова, аз

6 априли соли 2009 барои татбиқи амалии чорабиниҳои барномаи мазкур ба мақомоти дахлдор дастур дода шудааст. 19 сентябри соли 2009 дар Иҷтисияи 20-уми Мачълиси вакилони халқи вилояти Ҳатлон ҷараёни ичрои барномаи мазкур баррасӣ гардид. Ҷамъи ичрои чорабиниҳои ин барнома 6,43 фоизро ташкил медиҳад. Сутуни эзоҳи маълумотномаро на ичрои корҳои мушаҳҳас, балки аслан силсилаи мактубҳои раиси ноҳия унвонии вазорату кумитаҳои дахлдор ишғол кардаанд. Аз ин маълумотнома ба осонӣ ба хулосае расидан мумкин аст, ки умуман дар тӯли 8 сол масъулон қисмати зиёди мӯҳлати ин барномаро на барои ичрои корҳои мушаҳҳасу амалӣ, балки бештар барои масъалаю чорабиниҳои ҳарактери тавсиявидошта зоеъ намудаанд.

- Ҳатто ҳамин сокинони мавзеи худи Сарихосор, ки асрҳо боз аз набудани роҳ азобу шиканча мекашанд, бо андешаи он ки баъди ба минтақаи сайёҳӣ табдил ёфтани мавзеъ гӯё муҳити атроф ва зиндагиашон осеб мебинад, дар соҳтани роҳ чандон хоҳиш надоранд,- бо таассуф мегӯяд яке аз масъулони ноҳияи Балҷувон.

-Беҳтарин солҳои умр ва ҳаёти босамари меҳнатии худро дар роҳи ободӣ ва барқарорсозии дуюмбора ва ё ба қавле тақрории мавзеи Сарихосор ба ҳарҷ додаам,- мегӯяд сарвари ҳоҷагии деҳқонии деҳоти Меҳнатободи ноҳияи Восеъ Қувваталий Саидов. -Ба тозагӣ тавассути квотаи президентӣ аз сафари Ҳаҷ баргаштам. Бидуни ҳама он меҳру муҳаббати ватандорӣ ва тавсифу муболига гуфтаниам, ки мавзеи Сарихосор ин Швейтсарияи Шарқ аст. Ин мавзеъ бо табииати дилфиреби худ метавонад ҷои писандидан сайёҳони табиатдӯсти кулли кишварҳои дунё гардад. Барои расидан ба ин мақсадҳои наҷибу манфиатовар дар навбати аввал бунёди роҳи мошингард зарур аст. Аз як нукта бисёр таассуф меҳӯрам,- мегӯяд Ҳочӣ Қувваталий дар идомаи андешаҳои худ,- ки дар тӯли 70 сол се маротиба қӯшишҳои давлат барои соҳтани роҳи мошингарди Сарихосор бо сабабҳои гуногун

барабас меравад. Чунончай, шурӯи соҳтмони роҳдар соли 1940 бо сабаби оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва навбати дуюми он дар соли 1991 бо иллати пошхӯрии шӯравӣ ва оғози муноқишаҳои дохилӣ қатъ мегардад. Мутаассифона, акнун дар навбати сеюм он бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ пеш омад ва тавре мебинем, ичрои ҷорабинихои Барномаи Қарори Ҳукумати қишвар ҳатто 10 фоизро ташкил намекунад. Шояд миёни мардуми ба азобу ранчи бeroxӣ xӯgiriftai az ҳama olamu odam behabar jaк va ё du naflare pайдо shawand, ki az soxhani rox izxori nigaroni намоянд, vale sarosari sokinoni mawzeъ, ki dar sharoiti obodӣ ba kamol rasidaанд, purra ҷonibdori bunёdi roxанд,-dar xulosai andeshaҳoi hud meѓyad Ҳочӣ Қувваталӣ.

-Солҳои зиёд сарварии ҳочагии ҷангали мавзеи Сарихосорро ба ўҳда доштам. Ба наздикӣ az saфари Ҳаҷ баргаштам ва акнун қимати хоку об ва табиати рангини ин мавзеъ бароям азизу муқаддастар гаштааст,- bo қanoatmandii бепоён арз меқунад мудири шӯъбаи молияи ноҳияи Балҷувон Зариф Саъдиев.

Ҳангоми боздид az Балҷувон ва сӯҳбат бо мардуми касбу кори гуногун як xulosha бардоштем: -яъне, бо шиддат гирифтани бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва шурӯи муташаккилонаи bunёdi Неругоҳи барқи обии «Рофун» ҷорабинихои Барномаи Қарори 276 ичро нашуда мемонанд. Аммо, xushbaxtona, ба наздикӣ Sarvari давлат Эмомалий РАҲМОН бар xiloфи ин гуна xulosabaroriҳo, dar voxhuriash bo roxbaroni bonkҳo va vazoratu idoraҳoi соҳai iktisod қoteъона дастур дод, ki bunёdi tamomni inshooti ixtimoio iktisodӣ va farxanгӣ dar ҳamaи gӯshaҳoi мамлakat mutobiқi naқshaҳoi mawchuda bemonea idoma doda shawand.

Тавре ишора намудем, bunёdi mintakaҳoi bайнalmilalii туристӣ az лиҳози бардоштани manfiatiҳoi iktisodӣ az bunёdi digar soҳaҳoi muҳими ҳochagii xalқ ҳеч гуна камӣ va mondание надорад. Manfiatiҳo boшад, dar ҳama шакл mudom

таъминкунандай зиндагии хубу бомаром аст. Аз ин хотир, вазорату муассисаҳои масъули чумхурӣ ва баҳусус Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлонро зарур аст, ки аз натиҷаи иҷрои Барномаи Қарори 276 ҳулоса бароварда, ташкили корро дар мӯҳлати боқимонда оқилона ва хеле самаровар ба роҳ монад. Дар ин амали бисёр хайру бузурги оғознамудаи Ҳукумати кишвар метавонад худи Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлон, ки дар қаламраваш 25 шаҳру ноҳия аст, бештар саҳмгузор бошад. Оё барои ин миқдор шаҳру ноҳия ва муассисаҳои гуногуни вилоятиву минтақавии он танҳо барои ба истироҳат ҷалб намудани худи сокинону коргаронашон соҳтани ҳадди ақал як муассисаи фароғатӣ магар ҷойи мушкилию бадӣ дорад? Дар натиҷа ҳам як гӯшай Ватан обод мешавад ва ҳам умеди воридшавии сармояи хориҷӣ аз ҳисоби сайёҳӣ меафзояд.

Мебинем, ки таи чанд соли охир зиёратгоҳи мазори Ҳазрати Султон, ки соҳиби табииати дилкашу рӯҳафзо ҳасту ба мавзеи Сарихосор ҳамشاфат, бо ташабbus ва дастирии Сарвари давлат, инчунин ашҳоси хайрҳоҳ ба як макони диданибоб табдил гаштааст. Ҳамарӯза даҳҳо зиёраткунандагону истироҳаткунандагон аз тамоми гӯшаву канори чумхурӣ ва берун аз он ба ин макон омада, аз обу ҳавои ҷонбахшаш баҳра мебардоранд.

Дар ҳулосаи андешаҳо як нуктаро бе муҳобот зикр карданием, ки айни замон аз мавзеи Сарихосор дода, дигар дар ҳеч гӯшаву канори кишварамон чунин як мавзеи муносибу арзанда ва қуллайтаре дар боби рушди соҳаи сайёҳӣ вуҷуд надорад.

«Садоу мардум», №6(2541) аз 6 феврали соли 2010

АБДУЛЛОЕВ МУХТОР

18 январи соли 1967 дар ноҳияи Исфара таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Маълумоташ олӣ. Соли 1991 Донишгоҳи давлатии Санкт-Петербурги Федератсияи Россияро бо ихтиноси журналист хатм намудааст. Солҳои 1985-1987 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ хизмат кардааст. Солҳои 1991-1999 мухбир, мудири шӯбаси рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» (ҳоло «Ҳақиқати Суғд») буд. Ҳамчунин дар шӯбаси рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба донишҷӯён сабақ додааст. Аз соли 1999 инҷониб ҳамчун мухбери маҳсуси нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - «Садои мардум» дар вилоят фаъолият дорад.

Ду маҷмӯааш бо номҳои «Атияи умр» (соли 1999) ва «Лолаи хуршед» (соли 2000) ба табъ расидааст.

Аълоҳии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



ОЁ МО МИЛЛАТПАРАСТЕМ?

Шеваи чархи ситамгар доимо очизкушист,
Алҳазар, эй дўстон, аз душмани номарди мо.
Сайидо

1. Миллатпастӣ маъни миллатчӣ будан надорад!

Рости гап, дар ин бора амиқ ҳарф задан барои зиёйёни тоҷик бегона гаштааст. Умумигӯй, жоҷҳоиҳо, бо номи миллат тафоҳур карданҳо лак-лаканд. Ҳар нафаре, ки ба минбаре раҳ мейёбад, ҳатман аз «гузаштai пурифтиҳори миллат», «Рӯдакиву Сино», «худогоҳӣ», «худшиносӣ», «механпастӣ» ва ҳоказо ҳарф мезанад. Ин раванди норавою беҳосил афсӯс, ки чун заҳрпечак ҷомеааро фаро гирифтаву қайҳост ба дарди ҷомеа нофорам гашта. Ин «олимон» ба қавле беамаланд ва боястӣ ин мағҳумҳои мӯқаддас чун Хуршеду Маҳ, Обу Ҳаво нақши муҳиме дар ҳар нафаси мо дошта бошанд. Агар аз Хуршед гармӣ ва оташ наояд, дунё сарду зулмат мегардад. Мисли ҳамин бояд, ки вожаи миллат дар ҳар қатраи хун, набзи ҷони ҳар фарди соҳиби миллату забон мудом ҷӯш бизанд! Ман фикр мекунам, ки миллатпастӣ ҳаргиз маъни миллатчӣ будан надорад. Ба назари ман, душманони миллии мо ин вожа, яъне «миллатчӣ»-ро ончунон ба манфиати миллӣ ва ғаразҳои маънавӣ, моддии ҳуд хуб ба кор бурдаанд ва бо тегӯ яроқ ончунон моро тарсонида, дар зеҳну шуурамон ҷой додаанд, ки дигар дар тинатамон эҳсоси миллӣ тавлид нагардад. Албатта, ин таъсири садсолаҳост ва камоли беақлӣ аст, агар насли имрӯзро гунаҳкор донем. Вале ҷаро мо дарси ибрат намегирим ва аз таъриҳи сабақ намеомӯзем?

Альён, ки дар дунёи мусир майли миллатгароии бисёр давлатҳо боло рафтааст, сари ин масъала мояд биандешем!

2. Миллатпаратай ва ё худпаратии давлатҳои абарқудрат

Тафохури миллӣ аз кучо боло мегирад? Давлатҳо ва миллатҳои абарқудрати ҷаҳон ва ё ба истилоҳ ҳокиму олиитабор бо рафттору кирдорашон ба ин савол посух додаанд ва имрӯз дода истодаанд. Ин давлатҳо дар Замини муқаддас ба корҳои ношиста, ҷангҳои ноадолатона, хиёнаткориҳое даст мезананд ва аз ин фаҳр мекунанд, ки эшон бузурганду касе пишаки онҳоро пишт гуфта наметавонад. Чаро ИМА бо сиёсати ҳориҷии имрӯзааш нуқтаи назар ва ё манфиати касе, давлатеро ба эътибор намегирад? Бигирем ҷангӣ Ироқро. Ин қазия то ҳол ҳарчанд барои ИМА бебарона идома дорад ва миллиардҳо доллар масраф мегардад, вале Қасри Сафед аз ин ҷанг даст қашиданӣ нест. Америкоён, ки дар ИМА зиндагӣ доранд, аксаран тарафдори ин ҷанганд, зеро дар сари онҳо як фикр аст: кишварашон душманони миллиро мекӯбад, террористонро дар Ироқу Афғонистон маҳв месозад. Ин афкори ҷомеаи миллии американист ва онҳо аз ин фаҳр мекунанд, ки кишварашон бузург асту иқтидори бо душман мубориза бурдан ва ҳимояи осоишу оромиши шаҳрвандони худро дорад. Ин тафаккур барои ҷомеаи ИМА зарур аст ва онро, яъне он давлату миллатро муттаҳиду мутафохур месозад. Ба наздиқӣ Истроил дар Фаластин куштори зиёди бегуноҳонро ба фарҷом расонид. Он қадар тазохуроту митингҳо, афкори ҷомеа алайҳи ин одамкушӣ баён гашта бошад ҳам, Истроил то он даме ба ҳадафаш нарасид, аз он даст накашид. Ин барои миллати яхудӣ зарур буд ва ин миллат аз ин иқдомаш дар ақсои ҷаҳон сарашро болотар кард, на паст. Ин ҷо низ манфиати миллати худро андеша карданд. Онҳоро кӣ миллатҷӣ гуфта метавонад? Гуфта тавонад ҳам, аз дасташ ҷизе намеояд ва ба ин гуфтаҳо яхудиҳо парвое ҳам намекунанд.

Солҳои охир боиси таассуф аст, ки эҳсосоти ғарозноки миллӣ, миллатгарӣ (албатта, аз назари мо- М.А.) дар Федератсияи Россия ғолиб омадааст ва ин миллату ин давлат

низ дар саҳнаи ҷаҳон бузургманишӣ дорад. Албатта, чуноне гуфтем, ин ба манфиати миллати рус аст, на ба манфиати давлатҳо ва ё миллатҳои дигар. Биёед, як назаре кунем. Русҳо дар ҷангҳо алайҳи ҷеченҳо, гурҷиҳо ғолибият ба даст оварданд, ки агар аввалий ба мустаҳкам гаштани якпорчагии Россия мусоидат карда бошад, дуввумй миллати русро муттаҳид ва сарбаланд намуд. Россия дар «ҷанг»-и иқтисодиаш бо Украина нишон дод, ки дар Аврупо дигарон аз вай дастнигарии бештар, ниёзмандӣ доранд ва Россия бояд мақоми шоистаэро дар ин минтақа молик бошад. Аз ин кирдорҳои Ҳукумати Россия русҳо оё розианд? Албатта ва ҳатто фарҳ ҳам мекунанд!

Кишвари ҳамсояи мо Ӯзбекистон низ аз ин кирдор истисно нест: дар Ӯзбекистон ҳаммиллатҳои моро таҳқир мекунанд, фишору тазийиҳо ба сари ҳар фарди тоҷик чун борон мерехт ва ҳоло низ ҳол ҷунин аст. Чаро? Ин ҳам як навъи боло бардоштани ғурури миллиашон! Имрӯз онҳо роҳҳоро бастаанд, барқу газро бо ҳар баҳона намедиҳанд, ҳатто худнамоӣ карда, ба интиқоли барқе, ки аз Туркманистон тавассути марзашон бояд интиқол гардад, монеъ мешаванд. Аз ин ҳар фарди ӯзбек меболад: мо бузургем ва мо метавонем дигарҳоро ба ду зону шинонем ва ҳоказо.

Неруи миллиро бояд тақвият дод. Дар ин ҷода талошҳои пайгиранаи Президенти мамлакат Эмомалӣ РАҲМОН бояд аз тарафи роҳбарони дигар, баҳусус вазоратҳо, вилоятҳо ва шаҳру навоҳӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ёбад.

3. Президент: «Хуни тоҷикӣ дорӣ», «Садқаи миллат шавӣ!»

Ин суханони Президентамон аст, ки мо борҳо дар ҷаласаҳои Ҳукумат шунидаем. Беҳуда Президенти мамлакат хуни дил ҳӯрда, ин суханонро намегӯянд. Ба фикрам, имрӯз проблемаи миллату давлатро аз Президент дида, касе хубтар намедонад ва чун Президентамон ҷонсӯзтар барои миллату

давлат ва ояндаи он касе нест. Вагарна роҳбарони иддае аз вазоратҳо, вилояту шаҳру навоҳӣ Президентро, давлату миллати худро фиреб намедоданд.

Ғами кисай худро ҳӯрдан, аз тақдири миллат бепарво будан, муқаддасоти миллиро пос надоштан дар ботини бархе роҳбарони сатҳи боло реша давонидааст. Дуздии моликият, қонунвайронкуниҳо, беадолатиҳоро асосан ашҳоси мансабдор содир мекунанд ва ё сабабгори ин падидаҳои номатлубанд. Як бечора даҳ бор сари як масъала ба идора ва ё ташкилоте меояд, аммо касе аз масъулин ба додаш намерасад. Оё ин ҳама аз назари мардум пинҳон мемонад, оё мардум ин мавзӯро мавриди таҳлил ва гуфтугӯ қарор намедиҳад? Раиси вилояти Суғд Қоҳир Расулзода ҳам дар ҳар ҷаласаи васеи вилоятӣ рӯйрост аз бенангӣ, номуси миллӣ надоштани баъзе масъулон ҳарф зада, масъулонро ба рафтори нек, доштани дасту дили пок, меҳанпарастӣ даъват мекунад. Вале бо ин сарзанишҳо он тафаккуре, ки солҳои сол дар ақли мардум, баҳусус роҳбарони мо ташаккул ёфтааст, метавон барҳам зад?

4. Ҷанги шаҳрвандӣ-фочиаи миллат

Дар даврони тозаистиқлолӣ, яъне солҳои нахусти мустақилии кишвар, Тоҷикистони дар дуроҷа монда, ба ҷанги бародаркуш қашида шуд. Метавон ин ҷанги бемаъниро фочиаи миллат ном бурд, зеро аз рӯи нифоқу хусумат, завқу шуур тоҷик тоҷикро күшт, хонаи ҳаммиллати худро ба коми оташ зад, ҳатто ба ҳастии миллат ва давлат ҳатаре таҳдид кард. Ҳайрият ақли солим голиб омаду ҷанги бародаркуш хотима ёфт. Сари ин мавзӯъ дигар чизе намегӯем, вале танҳо гуфтанием, ки ҷанги шаҳрвандӣ моро, миллати тоҷикро рӯҳафтода кард, дигарон ба мо бо ҷашми бад менигаристагӣ шуданд, душманони миллат ин фочиаи миллиамонро, ки ҳатто худашон аланга дода буданд, ба маנוфеи миллӣ ва сиёсии худ маккорона истифода карданд. Ва маҳз таҳқиркуниҳои

точиконро дар Ўзбекистону Россия чанги шаҳрвандӣ мӯчиб гардида. Ҷӣ илоҷ, ҳақиқат талҳ аст, аз он гурехтан нашояд! Дар солҳои мавҷудияти СССР рӯирост ба таҳқири миллатҳо роҳ дода намешуд. Агар касе, ҳатто намояндагони бузургмиллатҳо ба таҳқир ва ё танқиди миллӣ даст мезаданд, аз ҷониби ҷомеа саҳт муҳокима ва маҳкум мегаштанд. Ба ёдатон солҳои 90-умии асри XX, яъне даврони суқути СССР-ро биёред. Он солҳо падари миллатгароёни рус А.Солженицин дар рӯзномаи «Литературная газета» мақолае дарҷ намуда, ҳалқои Осиёи Миёна, аз ҷумла точиконро ба «шикамбаи зиёдатӣ» ташбеҳ дода буд. Он замон бисёр олимону рӯзноманигорон зидди ин андеша мақолаҳо дарҷ намуда буданд. Баъдтар ҷӣ шуд ва ҳоло вазъ ҷӣ гуна аст? Аз телевизионҳои Россия рӯирост миллатҳои дигарро таҳқири масхара меқунанд, аз ҷумла точиконро. Вале касе садо намебарорад ва баробари русҳо қоҳ-қоҳ зада меҳандад. Чунончӣ, шоми 23 январи соли 2009 ҳаҷвнигори рус Регина Дубовитская тариқи телевизиони «Россия» бо як суханаш ҳамаро «мафтун» кард: «Дар Москва як хонаро фурӯҳта, аз Тоҷикистон як шаҳр ҳаридан мумкин». Ё Михайл Задорнов аз ҳадд гузаронда буд. Ба қарибӣ ӯ дар баромадаш ба ин маънӣ изҳор дошт: «Оилаи тоҷик -иборат аз 10 нафар, ҳучра ба ичора мегирад».

Ин бадбахтии миллат нест магар, ки ҳама зуҳуроти номатлубро ба он миллат нисбат медиҳанд.

5. Бунёди НБО-и «Роғун» миллатро неру мебахшад

Оре, миллатро бояд неру бахшид, ончунон ки гул бе об меҳушкад, инсон бе гизои маънавӣ ва моддӣ маҳв мегардад, бе хуршед рӯз нест.

Тоҷикистон иқтидорҳои фаровон дорад, мо ҳам метавонем дар доҳили кишварамон мусоғирони бурунмарзӣ ё миллатҳои ғайрро тазиيқу таҳқир кунем. Аммо чуноне як нафар рӯзноманигор бамаврид таъқид дошт, дар дунё аз милисаҳои

Тоҷикистон дид, қобилтару меҳмонпараст милисае шояд набошад.

Боре ҳам надидаем, ки миллатҳои ғайр аз тарафи шаҳрвандони тоҷик таҳқир дид, бошанд! Офарин ва ҳам оғарин!

Бунёди НБО-и «Роғун» низ миллатро пару бол ҳоҳад бахшид, неру, қуввату тавоной ҳоҳад дод. Инро мо бояд ҳамагон дарк кунем ва то метавонем сарчамъона дар бунёди ин НБО саҳм гузорем, зоро роҳи начоти миллат алҳол ҳамин аст. Ҳатто месазад, ки ба рағми он «барқудуздон», ки Президенти мамлакат саҳт танқидашон кард, ҳамагон ба қадри ҳол аз музди меҳнатамон ба фонди ин соҳтмон гузаронем.

Ин маъниро ҳамваташони бурунмарзии мо, ононе, ки бештар мавриди тазийиқҳо ва таҳқирҳо қарор мегиранд, хуб дарк кардаанд. Чунончӣ, дар шумораи 24 январи соли 2009 рӯзномаи «Садои мардум» номаи гурӯҳи тоҷикистониён ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, ки онҳо хостори саҳми амиқи молиявӣ гузоштан дар бунёди НБО-и «Роғун» кардаанд. Ҷой иқдоми начибу шоистаи пайравӣ кардан.

Боқӣ андеша кун ва ҳиммат аз туст, эй ҳаммиллат.



ХУДОЙНАЗАРОВ МУҲАММАДЗОКИР МАМАДРОЗИҚОВИЧ (МУҲАММАД ЗОКИР)



29 августи соли 1962 дар ноҳияи Рӯдакӣ (собиқ Ленин) таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1989 факултати филологияи русӣ Донишкадаи забонҳои Тоҷикистонро хаттим намудааст.

Фаъолияти меҳнатиаш соли 1989 ба сифати омӯзгори фанни забон ва адабиёти рус дар Омӯзишгоҳи маданий-маърифатии Вазорати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон (воеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ) оғоз ёфтааст. Солҳои 1983-1985 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат кардааст.

Солҳои 1990-1991 котиби озоди Кумитаи комсомолии ноҳияи Рӯдакӣ (собиқ Ленин), 1991-1994 омӯзгор, минбаъд муовини директор оид ба корҳои тарбиявии мактаби миёнаи рақами 14-и ноҳияи Ҳисор шуда кор кардааст.

МОҲИ АВГУСТИ СОЛИ 1995 БА ИДОРАИ НАВТАҲСИСИ МАЧАЛЛАИ «ИСТИҚБОЛ» БА КОР Даъват шуда, аввал ҳамчун хабарнигори маҳсус, минбаъд муовини сардабир оид ба корҳои тиҷоратӣ кор кардааст.

МОҲИ ФЕВРАЛИ СОЛИ 2004 БА ИДОРАИ РӯZNOMAI «САДОИ МАРДУМ» БА КОР Даъват шуд ва ҳамчун хабарнигори маҳсуси рӯZNOMA дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба кор шурӯй карда, то моҳи декабри соли 2011 дар ин вазифа фаъолият намуд. Аз моҳи декабри соли 2011 муовин ва аз моҳи июни соли 2012 вазифаи котиби масъулро ба зимма дорад.

Узви Иттиҳофоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

БИРŪЯД РŪЙИ МАРҚАД БУТТАИ ГУЛ...

23-юми январи соли 2000 аз заминларзаи Шарора 20 сол сипарӣ гардид. Вале имрӯз мазори шаҳидон ба подачаро табдил ёфтааст.

Шарора он рӯз тӯй дошт. Тӯйи арӯсӣ. Шарораи хотираҳо Шарорае аз ёдҳо. Нишоне аз даҳшату мусибатҳо. Ҳама шодӣ дошт дар тӯйи ў. Дугонаҳояш ўро ҳалқавор печонда, зери садои мусикии дилангез, рақсу бозӣ аз ҳуҷра берун оварданд. Янгааш Розия, ки имрӯз модари ўст, аз тори сараш бӯсид. Амакаш Ҳабибулло, ки имрӯз падари ўст, даст ба дуо бардошт. Барояш баҳти сафед орзу кард.

Паҳлуи домоди ҷавон, дар иҳотаи дугонаҳо Шарора ба кӯча баромад. Ҳама шодӣ дошт. Ўниз. Вале дилаш каме хичил, озурда буд. Агар дар тӯяш падару модар, бародаронаш имрӯз ҳузур медоштанд, олам дар назараи ранги дигар мегирифт. Вале эшон дар паҳлуюш нестанд. На чандон дур, дар болои шаҳрак ба хоби абадӣ рафтаанд...

Фочиае, ки бист сол пеш ба сари сокинони шаҳраки Шарораи ноҳияи Ҳисор омад, на танҳо тоҷикистониён, балки мардуми аксар кишварҳои сайёра аз он огоҳӣ ёфтанд. Ва худро ғамшарики мардуми тоҷик донистанд.

Ба ҷои ҳодиса комиссияи ҳукуматӣ ташриф овард. Дар ибтидо хостанд аз таги хок ҷасадҳои ҳалокшудагонро қашида бароранд. Лек ҳини кофтани имкони пурра баровардани ҷасадҳо набуд. Бештар узвҳои ҷудогонай бадани инсониро пайдо мекарданд ҷӯяндагон. Пас бо таклифи қозии вақти мусулмонони Тоҷикистон ҳоҷӣ Ақбар Тӯраҷонзода қарор шуд ҷасадҳо зери хок тавре мондаанд, ба хоби абадӣ раванд. Ҳамин тавр ҳам шуд. Дар муддати кӯтоҳ гирди мазори шаҳидон, як қисм ҳонаҳои барҷомонда, фермаи ҷорводории бо ғовдӯшону ҷорвояш зери хок монда, бо плитахои бетонӣ девор гирифта шуд.

Мазори шаҳидон осорхона эълон гардид. Осорхонаи кушода дар рӯйи замин. Паҳлуи мазор бошад, лавҳаи хотира соҳтанд. Лавҳаи оҳанин. Дар як канори он санги хоро гузашта, ба хотири шаҳидон чанд сатр навиштанд. Дар атроф дараҳтҳои сӯзанбарг шинонда, курсихо гузаштанд. Роҳравҳо бунёд намуданд, то ин ки зиёраткунандагон омада, зери сояи дараҳтон рӯи курсихо дам гиранд. Ба хотири шаҳидон дуо хонанд, онҳоро ба ёд оранд.

Барои оилаҳои зиндамонда, дар ҷои дигар манзил соҳта, онҳоро аз доҳили мазори шаҳидон кӯчонданд. Ин гуна амал низ баҳри сокинони деҳаи Оқкули боло, ки чун шаҳраки Шарора зарар дида буд, ба сомон расонида шуд.

Вазъи имрӯзai оромгоҳи шаҳидони заминларзai Шарора ба ҷой ҳол аст? Бо мақсади оғоҳӣ ёфтани озими шаҳраки Шарора шудем. Аз марказ ба қисмати болоии шаҳрак, ки мазор он ҷо воқеъ аст, пои пиёда равон гаштем. Аз паҳлуи девори бетонии мазор гузашта, ба роҳи калон баромадем. Чанд ҷойи девор сӯроҳ буд. Як нафар аз ҳамроҳонамон гуфт, ки мардум сӯроҳҳоро махсус кардаанд, то ҷорвояшонро даруни мазор ронда, ҷаронанд.

Ба роҳи калони мошингарди Ҳисор-Душанбе баромада, ҷониби даромадгоҳи мазор роҳ гирифтем. Назди даромадгоҳи мазор ҷавонеро дидем, ки нияти даруни мазор даромадан дошт. Ҳамроҳамон ӯро дида, хушҳол гашт:

-Ана, роҳбалади мо ба пои худаш омад, - гуфт вай. - Корамон осон мешавад. Ин кас Ҳолмурод, тағои Шарора.

Якҷоя вориди мазор гаштем. Бо мурури вақт даруни мазор дараҳтон рӯида калон шудаанд. Асосан дараҳтони сояфкани сиёҳбед. Чанд адад дараҳтро буридаанд. Ҳамроҳи Ҳолмурод мазорро аз назар мегузаронем. Сараввал ӯ моро ба назди санги ёдгорие меорад. Санг болои теппай хоҳ, ки поёнаш нишебист, устувор шудааст. Танаи санг номи чанд нафар сабт ёфтааст.

-Ин ҷо хонаи волидони Шарора вуҷуд дошт, - сӯи санг ишоракунон мегӯяд Ҳолмурод Баротов. - Акнун ҳамаашон зери хоҳ хобанд. Ғайри Шарора. Вақте ки сафедии рӯз фаро расид,

ҳама барои дарёфти наздикуни пайвандони хеш шитофтанд. Лекин ҳама чоро хок пӯшонда буд. Дар ҷои хонаи ободи апаам теппай хокро диданд. Ана ҳамин теппае, ки ҳоло наздаш истодаем. Ҳама чӣ кор карданро намедонистем. Дар поёни теппай хоки дар ҷои хонаи апаам пайдошууда, ҳайрон ашк аз ҷашмонам мерехт. Ногоҳ аз зери хок овози гиряни тифл ба ғуши ҳама расид. Гӯё ҷараёни барқ ба ҷисмам таъсир кард. Ба ҳудомада, қаландро ба даст гирифтам. Ҳамроҳи дигарон ба қандани хок даромадам. Ҳоки лойолуд мулоим, қанданаш осон буд. Пас аз фурсате як плитai бетонӣ пайдо шуд, ки овоз аз пушти он мебаромад. Болои плита боз як плитai дигар меҳобид. Дарҳол аз ду тарафи плитai якум хокро дур кардем. Миёни плитаҳо тарқише пайдо гашт. Тарқишро аз ҳоки лойолуд тоза ва гаҳвораро пайдо намудем. Дарунаш тифли шашрӯзai апаам гиря дошт.

Холмурод аз нақӣ бозистод. Гиря гулӯгираш карду оҳи бадард қашид. Таклиф намуд аз вазъи мазори шаҳидон ҳамроҳаш дидан намоем. Бо пайроҳае, миёни теппачаҳо ба поён роҳ гирифтем. Ҳар ҷо - ҳар ҷо қабрҳо ба назар мерасид.

-Инҳо қабр нестанд, - фаҳмонд Холмурод.- Ҳешону пайвандони нафарони таги хокмонда сохтаанд. То дигарон бидонанд, ки ин ҷо одамон хобанду аз болояшон гаштугузор накунанд.

Ба поёни мазор расида, назди девори бетонӣ қарор гирифтем. Пушти девор одамон истиқомат доранд. Аз девори мазор истифода бурда, пушти он ҳар гуна иморат сохтаанд. Чанд ҷои девор сӯроҳ, ҷониби мазор даричаҳо ба назар мерасид. Даруни мазор бошад, барои бунёди манзил қитъаҳои заминро тахту ҳамвор ва ниҳол шинондаанд.

Аз назди даричаҳо болои теппаҳои мазор пайроҳа сохтаанд, сокинони гирду атроф. Роҳбаладамон ҷонибē ишора кард. Манзараи ҳузнангезе ба назар расид. Ахлоту хокистари зиёде ба ҷашм намуд.

-Ба хаёлам ин мардум умуман дил надоранд, - бо таассуф гуфт Холмурод Баротов.

Пас чониби яке аз ҳавлиҳои даричадор овоз дод. Ҷавоне рӯйи ҳавлӣ пайдо гашт. Ҳолмурод ба ҷавон фаҳмонд, ки майли дидани соҳибони ҳонаро дорем. Ҷавон аз нав дохили бинои истиқоматӣ шуд. Мӯйсафеде асо ба даст рӯйи ҳавлӣ баромад. Аз дарича берун шуда, бо азобе болои теппаҳо, назди мо роҳ гирифт. Маълум шуд, ки ў Шариф Миров ном дошта, ҷор сол пеш ба ин ҷо кӯчида омадааст. Ҳонаро аз кӣ ҳаридааст, дар ёдаш нест. Чун дар бораи дарича қушодану ба партовгоҳ табдил додани як гӯшаи мазори шаҳидон ҳарф задем, худро тавре вонамуд кард, ки аз ин корҳо умуман ҳабар надорад. Дар ҳоле ки нафаре умрдида, зоҳирان тақвадор мисли бобои Шариф чунин амалҳои ношоям, бехурматиро нисбати шаҳидон раво бинад, пас аз дигарон ҷои гила?

Бо дили озурда, хотири парешон аз пеш мӯйсафеди Шариф дур мешавем. Роҳравон Ҳолмурод ба пастие ишора мекунад, ки он ҷо оҳани зиёд ҳобидааст.

-Ин трактори пуритидоре буд, - нақл мекунад ў. - Дар болои теппаҳо меистод. Ҳамроҳи хок лағжида ба ин ҷо омад. Он вакт имкон буд тракторро бардошта гиранд. Аммо ин корро накарданд. Ба хотири арвоҳи шаҳидони ин ҷо хуфта. Трактор наппа-нав буд. Акнун чиро мебинед? Ҷанд оҳанпора. Мурдаҳоро зери по карда, мисли лошахӯрон тамоми қисмҳояшро қанда бурданд. Дигарон не, мардуми гирду атроф.

Вай ҳамчунин нақл кард, ки соли ҷанг шаҳрвандӣ силоҳбадастон ба ҷои корҳое, ки даст назаданд. Қатлу ғорат, таҷовуз, қашида гирифтани молу ҷиҳози мардум, ҳароб намудани иншооти гуногун қатрае аз баҳри сиёҳкориҳои эшон буд. Вале нафаре аз онҳо ба мазори шаҳидони Шарора наздик нашуд. Ҳол он ки ҷизи бурдан ҳисоб надошт. Шифер, таҳта, дару тирезаҳои ҳонаҳои осебидид. Ба хотири шаҳидони мазор ҳатто ҳасеро бечо накарданд. Ҳама кор баъд сурат гирифт.

Бо пайроҳаи барфолуд боз ба ҷои аввали бармагардем. Яъне, назди сангӣ ёдгорӣ ба хотири волидони Шарора. Аз ин ҷо мазор хеле хуб мушоҳида мегардад. Мо 28 ҳонаро ҳисоб карда баромадем. Ҳонаҳое, ки замоне соҳибонашон кӯчондаю

соҳиби манзили дигар шуданд. Истиқомат ин чо мамнӯй эълон шуда буд. Вале имрӯз дар ин биноҳо одамон истиқомат доранд. Бо иҷозати кӣ?

Ба хонаи канора, ки атрофаш панҷара гирифта шудааст, наздик мешавем. Соҳибони манзилро овоз медиҳем. Марде ҷониби мо ба баландӣ раҳсипор мешавад. Пасаз саломуалейк ва ҳолпурсӣ ному наocabашро пурсон мешавем. Вай Мирзомурод Каримов ном дошта, ҷанд сол пеш аз мавзеи Обигарм ба ин чо омадааст.

Тамоми ҳуҷҷатҳои лозимаро дорад. Сертификати замин, шиносномаи техникии манзил ва ғайра. Бо мӯҳру имзо. Ҳуҷҷатҳоро аз назар гузаронда ҳайрон мондем. Тамоми шахсони ба ҳуҷҷатҳои М.Каримов имзою мӯҳргузошта хуб медонанд, ки дар ин мавзъе бунёди манзили истиқоматӣ манъ аст. Вале ин корро раво диданд. Бо қадом сабаб ва дар қадом асос? Бигузор муаммои ин масъаларо идораҳои танобкаш ошкор созанд.

Аз Мирзомурод Каримов пурсон мешавем, ки даруни мазор чӣ тавр истиқомат дорад? Ҳангоми хоб худро нороҳат ҳис намекунад?

-Э, дар ҷойи мо як ғуристони кӯҳна буд, кофтанд, устухонҳо баромад. Лекин хона соҳтанд. Ҳеч гап нашуд, - ҷунин ҷавоб шунидем аз ў.

Дар паҳлуи М.Каримов инчунин мулло ва ҳочие хона соҳтаанд. Яқинан ҳар се худро мусулмони комил мөхисобанд. Лек нороҳат намудани рӯҳи гузаштагон, беҳурматӣ нисбати эшон магар далолат аз мусулмонист?

Аз доҳили мазори шаҳидон берун мешавем. Роҳбаладамон Ҳолмурод ба паҳлуи девори мазор ишоракунон мегӯяд:

-Ин чо айвони болопӯшидаи дарозе вучуд дошт. Барои зиёраткунандагон. Батамом қанда бурданд. Ҳарчанд кобед, ягон нишоне аз он намеёбед. Аз он тарафи роҳ дарахтонро мебинед, ки ҳангоми обод намудани мазор шинонда буданд. Понздаҳтояшро буриданд. Ҳамааш ниҳоли сабз. Аз сардори

шұйбаи ҳифзи мұхити зисти ноҳия Насрулло Маҳмадалиев сабаб пурсон шудам. Гуфт, ки ин кор бо ичозати ман сурат гирифтааст.

Канори роҳи мошингард қадамзанон девори мазорро пас гузашта, ба назди лавҳаи хотираи шаҳидон расидем. Җойи хеле зебо, аммо ба гүшай фаромӯшӣ афтода. Атроф ифлос, аз нишастигоҳҳо нишоне нест. Дараҳтон бе нигоҳубин. Маълум, ки мансабдорони Ҷамоати шаҳрак ва ноҳия аз ин мавзеъ хеле кам хабар мегиранд.

Лавҳаи хотира паҳлуи девори мазор бунёд ёфтааст. Даруни девор бошад, фермаи говҳои дӯшо вучуд дошт. Ҷанд адад плитахои бетонии деворро канда бурдаанд. Ва мо ба дарун назар меафканем. Замини таҳту ҳамвор ба назар мерасаду ҳалос. Бисту се нафар говдӯшзанону духтарон ҳамроҳи чорво дар он субҳи козиб, ин ҷо зери хок монданд.

Боз каме роҳ гашта, ба қисмати поёни мазор мерасем. Ин ҷо деворҳои бетониро аз ҷойи пешина гирифта, хеле ба дарун гузаштаанд. Ду оила дар ин замин манзили истиқоматӣ бунёд кардаанд. Тавре роҳбаладамон Ҳолмурод Баротов нақл кард, ин ҷо як айвони бологӯшидаи ферма беосеб вучуд доштааст. Ҳамаашро канда, бурдаанд. Танҳо таҳқурсии бетонӣ ба назар мерасиду ҳалос.

Аз дидиу мушоҳидаҳо маълум гардид, ки дар шаҳраки Шарора манзилсозӣ босуръат идома дорад. Кучое, ки ҳоҳанд, месозанд. Масалан, паҳлуи мазори шаҳидон, дар замини обӣ ҷанд хонаи навсоҳтре дидем, ки ба бунёди онҳо ҳатто як сол нашудааст. Ва боз соҳтмони манзили бешумор идома дорад дар ин ҷо.

Пас аз дидани вазъи ҳузнангези мазор озими маркази шаҳрак шудем. Дар Ҷамоати шаҳрак раиси онро пайдо карда натавонистем. Ба гуфти муовин Малика Маҳмадова раис дар беморхона бистарӣ будааст. Пас сабаби ба гүшай фаромӯшӣ афтидани мазор ва дар он ҷо манзил соҳтани мардумро аз вай пурсон шудем. Вай бошад, гуноҳро ба гарданӣ кормандони Қумитаи заминсозии ноҳия ва муҳандиси заминсози Ҷамоати

шахрак Холбай Юсуфова бор намуд. Гүё маҳз онҳо масъалаи бунёди манзилро ҳал ва шиносномаи техникии манзилро медиҳанд. Вале М. Маҳмадова икрор нашуд, ки шиносномаи техникии манзил, баъди бо сертификати ҳуқуқи истифодай замин таъмин шудани шаҳрванд дода мешавад. Сертификати ҳуқуқи истифодай заминро пас аз баровардани қарори Ҷамоати шаҳрак ба ниёзмандон медиҳанд. Дар зери қарор бошад, имзои раис ё муовини ўҳатман гузашта мешавад. Пас ин чо кий гунахгор аст?

Дар ҷаласаи Ҷамоати шаҳраки Шарора имом-хатиби масҷиди ҷомеи шаҳрак ҳочӣ Сайвалӣ масъалаи қайд намудани бистсолагии фочиаи Шарора ва обод намудани мазори шаҳидонро меҳоҳад ба миён гузорад. Вале роҳбари дастгоҳи Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатии ноҳияи Ҳисор Бобосафар Шарифов ба ўҳатто имкони сухан гуфтан намедиҳад. Мабодо дар мазори шаҳидон қатори дигарон хешону наздикон, пайвандони роҳбарони ноҳияи Ҳисор ва шаҳраки Шарора хуфта бошанд, пас ҷунин бепарвой, сангдилиро нисбати эшон раво мединда бошанд?

Боре як дӯстамон аз хотироташ бобати зиёрати дехаи Ҳатини кишвари Белорус ҳикоят кард. Дехаро замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ фашистон батамом валангур сохта, сокинонашро зинда оташ заданд. Деха имрӯз осорхона аст. Дар ҳавои кушод. Тавре дӯстамон нақл кард, Ҳатин ҷунон тозаю озода аст, ки ҳаваси кас меояд. Ҳама ҷо гулпӯш. Дар мо-чӣ? Мазори шаҳидони Шарора имрӯз ба подачаро табдил ёфтааст. Ва андак саҳлангории дигар, мардум тайёранд болои хуфтағони мазор манзил бисозанд. Ин аст қадрдонии мо.

... Шарораро таклифи ба мошин нишастан намуданд. Вай лаҳзае ба болои шаҳрак, ҷониби мазори шаҳидон дид дӯхт. Ҳаёлан бо волидони он ҷо хуфтааш дар гуфтугӯ шуд. Аз эшон фотиҳа хост ва хайрухуш намуд. Пасон ба мошин нишастан.

БЕРДИЕВА ГУЛРҮ БОЕВНА

Бердиева Гулрӯ Боевна 10 сентябри соли 1963 дар дехоти Роҳатии ноҳияи Рӯдакӣ (собиқ ноҳияи Ленин) таваллуд ёфта, соли 1980 баъд аз хатми мактаби миёнаи рақами 88-и ба номи Аҳмади Дониш дар Комбинати абрешиими шаҳри Душанбе ба сифати ресанда ба кор шурӯй менамояд. Солҳои 1997 - 1998 дар кӯдакистони №79-и шаҳри Душанбе мураббӣ шуда кор меқунад. Тӯли солҳои 1998 - 1999 дар Радиои Тоҷикистон, 1999 - 2005 дар рӯзномаи «Ҷумҳурият», аз соли 2005 то ҳол дар нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - рӯзномаи «Садои мардум» ифои вазифа менамояд.

У соли 1999 Коллеҷи омӯзгории шаҳри Душанбе ва соли 2005 факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



*Ҳар як точику тоҷикистонӣ бояд ба
қадри давлатдории имрӯзаи худ расад.*

Э. РАҲМОНОВ

КОШОНАИ МЕХР

Гузориш аз хонаи бачагони рақами 2-и шаҳри Душанбе

*Ватани ман ҷони ман,
Ҳам нури ҷашмони ман,
Оғӯши дилрабоят,
Қуввату дармони ман...*

Вақте ки ин мисраъҳоро аз забони қӯдаки маъсум Фирӯз Забирови хурдакак мешунавӣ, аз саргузашти талхи ин тифлак ва ҳоҳараку додаракаш оғаҳ мешавӣ, пеши назар беихтиёر ҷанг бемаъни шаҳрвандӣ бо ҳама ваҳшонияташ ҷилвагар мешавад. Агар ин ҷанг намебуд, шояд Фирӯзу ҳоҳарҷаву додаракаш ятим намемонданд. Дар ин ҷанг, ки ба сари мардуми мо чӣ балоҳое наовард, чӣ қадар модарон бе фарзанд, занҳо бе шавҳар, чӣ қадар тифлакони ятим монданд.

Бале, тифлакони ятиммонда, бесаробон, вале ба чунин гуфтан забони қас намегардад, зеро ин тифлакони имрӯз ҷашм ба роҳи падару модар чор ояндаи ҷомеаи мо мебошанд. Мо бояд ба ҳар душворӣ ҳам бошад, имрӯз аз ақли солим кор бигирем, дар ҳар ҳолат ба ин тифлакони маъсум ғамхору мададгор бошем. Дар Эъломияи ҷаҳонии ҳуқуқи башар ҳам омадааст: «**Модарон ва қӯдакон ба васояту қӯмак ҳақ доранд. Ҳамаи қӯдаконе, ки дар ақди никоҳ ва ё берун аз он таваллуд шудаанд, бояд аз ҳимояти иҷтимоӣ яксон бархӯрдор бошанд.**»

Гарчанде дар ҷумҳуриямон вазъи иқтисодӣ ҷандон хуб набошад ҳам, ҳастанд инсонҳои наҷибе, ки ба тифлакони бесарпаноҳу ятим дасти меҳру шафқат дароз намуда, ба онҳо

хиссу ёди модариашонро адо мекунанд. Ҳангоми ба хонаи бачагони рақами 2 ворид шудан ва шиносой бо аҳволи 47 нафар кӯдакони аз навзод то ҷаҳорсола ман бо духтарону занони аёлманду солоре воҳӯрдам, ки кору заҳмату пешаи онҳо лоиқи аҳсан мебошад. Маро ҳамшираи қалони шафқати хонаи ятимон Мукаррама Мирзоева ҳуш пазирӣ намуда, бо вазъи буду боши тифлакон шинос намуд. Доҳили ҳӯҷраҳои ҳам ҷои хоб ва сайругашти кӯдакон тозаву озода буд. Апаи Мукаррама 13 соли умри бобаракаташро сарфи навозишу табобати чунин тифлакон кардааст. Ин зан худ модар аст, бар замми он модари модарон аст. Ҳамроҳи сардуҳтури хонаи бачагон Муборак Сафаралиевна Абдураҳмонова ба 12 нафар занону духтарони ҷавон, ки аз пай нигоҳубин, табобати тифлаконанд, сарварӣ мекунад. Ба парастории кӯдакон, инчунин ҳафт нафар ҳоҳарони шафқат низ машғуланд, ки ҳамаашон соҳиби маълумоти олий ё миёнаи қасбианд.

-Шароити кӯдакон хуб аст, ҷойҳои хоби бароҳат, се вақт ҳӯроки серғизо ва мувоғиқ ба синну солашон ҳама гуна бозичаҳо мерасанд. Аз дорувор танқисӣ намекашанд. Ташкилоту созмонҳои ҳайрҳоҳ ба онҳо доруро сари вақт медиҳанд. Аз доруҳонаи рақами 404-и шаҳри Душанбе бо дарҳост доруҳо расонда мешаванд. Вале ҳамон тавр, ки апаи Мукаррама изҳор кард, ўз аз як ҷиз ризо нест.

-Мебинем, ки бисёр занҳо бо тифлакони ширҳораву ҳурдсоли парпеч сари кӯчаҳо ба талбидан дasti тамаъ дароз мекунанд, - мегӯяд апаи Мукаррама. - Вале аз ҷӣ бошад кӯдаконашонро ба мо намедиҳанд, ки тарбия, табобат ва қалон карда, бозпас ба ҳудашон диҳем. Чунки дар хонаи бачагони мо ҳамаи шароитҳо ҳаст. Ояндаи ҷомеа ба насли солими он зич вобаста аст. Мо дар симои ин тифлакон, ки имрӯз дар паноҳи давлати тозаистиклоламон қалон мешаванд, ояндаи ҳудро тасаввур мекунем...

Вақте вориди гурӯҳи аз ҳама ҳурдсоли он даргоҳ шудам, маро ҷавонзани зебо бо лабони пуртабассуми моил ба

шафқати модари мураббӣ Раҷабгул Боронова хурсанд намуд. Дар дasti ў Нодирабону Бангиеваи шашмоҳа бо ҷашмакони ялақосӣ сӯям менигарист, меҳр мечуст. Бояд гуфт, ки Нодирабону тифли навзоди волидайни нобинои ҳисорӣ буда, пеш аз ў низ фарзандони он оила ин ҷо парвариш ёфтанд. Дунёро бинед, ҳам волидайни нобино ва давоми насли онҳо ҳама дар паноҳи давлатанд ва мо, бояд шукргузори он бошем, ки чунин давлату давлатдорӣ дорем, ба қадри некиҳои он бираsem. Аз ҳама муҳимаш шафқату ғамхории модаронаи мураббӣ дар паноҳи давлат ҳаст. Онҳо барои рӯҳияи солим ба воя расидани ин наврасон тамоми тадбирҳои зарурро меандешанд.

Вақте ки Елена Максимоваи хурдақак бо лафзи ширини кӯдакона ба забони тоҷикӣ:

Меҳмонакон ассалом,

Хурду қалон ассалом, - мегӯяд, ҳоҳ-ноҳоҳ таваҷҷуҳи ҳар бинанда ва шунавандаро ба ҳуд ҷалб ҳоҳад кард. Пас маълум мешавад, ки мураббии онҳо Наргис Мӯйинова барои тарбияи интернатсионалии тифлакони гурӯҳаш саъӣ кардааст ва муваффақ ҳам шудааст.

Ман, ки лаҳзае ҷанд дар муҳити ятимакон будам, он қадр ба андеша рафтам, ки роҳи бурунрафт аз он кошонаи меҳрро қарib фаромӯш кунам. Ба онҳое, ки дили бузурги пурмехри модарӣ доранд, ҳазор аҳсан. Дар ҳақиқат кор дар ин даргоҳ бо вучуди душвору тоқатфарсо будан, басо пурифтиҳору сутуданист. Ба онҳо барори кор меҳоҳам.



ҲАБИБУЛЛОЕВА ФИРӮЗА ҲАКИМЧОНОВНА



Ҳабибуллоева Фирӯза Ҳакимчоновна 20 майи соли 1985 дар ноҳияи Ваҳш таваллуд шудааст. Таҳсилоти миёнаро дар мактаби миёнаи № 89-и ноҳияи Синон шаҳри Душанбе гирифтааст. Маълумоташ олий. Соли 2008 факултаи журналистика ва тарҷумонии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ)-ро хатм кардааст.

Аз соли 2008 инҷониб дар нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - рӯзномаи «Садои мардум» ба ҳайси хабарнигори шӯбаи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо ҷомеа фаъолият дорад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон мебошад.

БАСО ДУХТАР, КИ СОҲИБТОЧ ГАРДАД...



Замоне, ки Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд мегардид, дили Мавзуна ба тапиш даромад. Вучудашро як ҳиссиёти гуворое фаро гирифт. Симои ҳамватанонаш, ки ба ифтихораш рост истода, қарсак мезаданд, пеши чашмонаш хира-хира менамуд...

Мавзуна Чориева - дастпарвари Муассисаи давлатии «Мактаб-интернати ҷумҳурияйин» таҳсилоти умумии тамоюли варзишии

ба номи Иброҳим Ҳасанов» дар Мусобиқаи VII қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс миёни занон, ки дар шаҳри Хуан Дауи Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой баргузор шуд, бо гирифтани ҷойи сеюм сазовори медали биринҷӣ гардида, қатори дигар варзишгардухтарони беҳтарини қитъаи Осиё ба Бозиҳои XXX тобистонаи олимпии Лондон-2012 роҳҳат гирифт. Ин шарафи бузург буд ҳам барои ў ва ҳам барои ҳамватанонаш. Аммо худи ў аз ин бурд ҷандон қаноатманд набуд.

- Агар қами дигар кӯшиш мекардам, шояд ҷойи аввал ё ҷойи дуввум насибам мешуд, - аз дил мегузаронд ў.

- Ҳеч гап не, - тасаллӣ медоданд ўро ҳамсафаронаш, санчиши ҷиддӣ дар пеш аст. Рӯҳафтодагиро як тараф мону ба Бозиҳои XXX тобистонаи олимпии Лондон-2012 омода шав. Ту бояд шукр кунӣ, ки чунин шараф насибат шудааст...

Ба варзиш машғул шудани Мавзунаро ҳидояту роҳнамоии падараш Ғоибназар (рӯҳаш шод бод), ки худ дар ҷавонӣ паҳлавони номдор буд, сабаб шудааст. Ҳанӯз панҷсола буд,

ки дар тӯю маъракаҳои деҳ бо ҳидояти падараш ба майдон баромада, бо писарчаҳои ҳамсинну солаш гӯштӣ мегирифт ва аксар вақт ғолиб мешуд. Дар чунин мавридҳо писарчаҳои мағлубшуда ба пичингу кинояни калонсолон тоб наоварда, инони ихтиёر аз даст медоданд ва ҳунгосзанон гиря мекарданд. Ба назари онҳо аз дasti духтарчае шикаст ҳурдан шармандагӣ буд.

Дертар Мавзуна ба бокс майлу рағбат пайдо кард. Ҳарчанд ба ин намуди варзиш машғул шудани духтар, хусусан духтар тоҷик, ба назар ғайриоддӣ намояд ҳам, падараш монеъ нашуд. Балки падараш устоди аввалинаш буд.

Мураббии дигараш дар шаҳри Кӯлоб Носир Азимов ҳанӯз аз рӯзҳои аввал дар симои ин варзишгардуҳтар қаҳрамони ояндаро мединд. Барои ў маҳз риштаи боксро интихоб кардани Мавзуна худ қаҳрамонӣ буд. Аз ин рӯ, бо ў аз рӯзҳои аввали ба тамрингоҳ омаданаш ҷиддӣ машғул шуд. Ҷаҳду талош, азми қавии худи Мавзуна ва хизмати мураббии аввалинаш буд, ки оҳиста-оҳиста ва зина ба зина маҳораташ сайқал ёфта, дар мусобиқаҳои сатҳҳои гуногуни ҷумҳурӣ ширкат меварзидагӣ шуд.

- Падари бузургворам, рӯҳаш шод бод, дар аксар мусобиқаҳо ҳамроҳам буданд. Гоҳи шикаст маро дилбардорӣ ва рӯҳбаланд сохта, гоҳи ғолиб омаданам баробарам хурсандӣ менамуданд, - мегӯяд Мавзуна ва чанд лаҳза сукут меварзад. Дар чехрааш нишонаи ҳузн намоён мешавад. Албатта, аз даст додани падар кори осон нест. Хоса барои духтар. Бале, ҳарчанд ки Мавзуна иродai қавии мардонаро соҳиб гашта бошад ҳам, қалби ҳассосу нозуки духтаронаашро тағиیر дода наметавонад.

- Соли 2010, - идома медиҳад ў, - барои ширкат намудан дар як мусобиқаи бонуфуз омодагӣ мегирифтам. Мисли ҳамешагӣ падарам маро ҳамроҳӣ мекард. Ўхеле хушҳол буд, орзу дошт, ки ғолибияти духтарашро дар ин мусобиқа бо ҷашмони хеш бубинад. Вале, афсӯс, сад афсӯс, ки ба орзуяш нарасид, риштаи умраш дар Россия канда шуд. Ман ўро худам ба зодгоҳ овардам. Мавзуна оҳи бадарде кашид ва нигоҳашро

аз ман гурезонд. Баъди чанде аз чой ҷаҳида хест ва панҷ-шаш мушти пайдарҳаме ба ҳалтаи ҷармини овезон зада, аз назди ман дур шуд. Шояд наҳост, ки ашки ҷашмонашро бубинам...

Соли 2011, вақте ки Мавзуна Чориеваро бо сабаби ба бемории эхиноккок гирифтор шуданаш ҷарроҳӣ карданд, ҳеч кас гумон надошт, ки ўз нав ба майдон мебарояд. Вале иродай мустаҳкам ва азми қавии ўзимон доданд, ки баъди шифо ёфтани боз майдондорӣ кунад. Акнун Мавзуна ифтихори миллат, Устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, узви тими мунтаҳаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс аст.

Дастовардҳои варзиши зиёде дорад. Барои тамоми дастовардҳои ўро дар мусобиқаҳои доҳилиҷумҳуриявӣ ва ҳориҷ аз он номбар кардан саҳифаҳои зиёдеро пур бояд кард. Бо вучуди ин, чанде аз дастовардҳои сатҳҳои гуногуни ҷаҳониашро меҳоҳам ёдовар шавам. Аз ҷумла ўз соли 2010 дар шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё иштирок намуда, ҷои якум ва медали тилло, соли 2012 дар шаҳри Улан-Батори Муғулистон зимни ширкат дар мусобиқаи қаҳрамонии дигари Осиё ҷои дуввум ва медали нуқрато соҳиб гардидааст.

Мусобиқаи VII қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс миёни занон соли 2012 дар Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой бошад, шӯҳрати ин дуҳтари тоҷикро боз ҳам болотар бурд. Тавре ёдовар шуда будем, ин тоҷикдуҳтари қаҳрамон дар мусобиқаи мазкур миёни варзишгарони 90 мамлакати дунё ба гирифтани ҷои сеюм ва медали биринҷӣ сазовор дониста шуд.

Мавзуна Чориева, ки ҳамагӣ 19 сол дорад, алҳол донишҷӯйӣ курси дуввуми Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Сайдидмуъмин Раҳимов мебошад ва таҳти роҳбарии Мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиев Мирзо Каримович ба Бозиҳои XXX тобистонаи олимпии Лондон-2012 омодагӣ мебинад. Ўз миёни варзишгардуҳтарони тоҷик нахустин нафарест, ки дар риштаи бокс Тоҷикистонро дар бозиҳои олимпии мазкур муаррифӣ менамояд. Мо ба ўз барору комёбӣ меҳоҳем.

«Садоу мардум», №74-75(2901-2902) аз 16 июни соли 2012

АБДУЛВОҲИДОВА ШАРОФАТ БОБОЧОНОВНА



18 ноябри соли 1988 дар шаҳри Кӯлоб дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Солҳои 2005-2010 дар шӯъбаи рӯзноманигории факултати филологияи Донишгоҳи (славянни) Тоҷикистону Россия таҳсил кардааст.

Солҳои 2009-2011 ба сифати муҳаррири идораи барномаҳои фарҳангии фароргатӣ дар «Симои мустақили Тоҷикистон» (СМТ) ифои вазифа намуда, солҳои 2011-2012 дар КВД Комплекси табъу нашри «Шарқи озод» ҳамчун мусаххех фаъолият кард.

Айни замон хабарнигори шӯъбаи соҳтори давлатӣ, қонунгузорӣ ва тартиботи ҳуқуқии рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.

ПАРВИЗ ҲАТМАН БО МЕДАЛ БАРМЕГАРДАД



Моҳи феврали соли 1882 аввалин шуда, дар Япония Дзигоро Кано бо якчанд шогирдони худ мактаби хусусӣ кушод ва онро дзю-до номгузорӣ кард. Маънни дзюнарм, маҳин ва до бошад, тарзи дурусти худро ба даст гирифтанд аст.

Ин намуди гӯштӣ ҳоло дар саросари дунё маълуму машҳур гаштааст. Дар Тоҷикистон низ паҳлавонони зиёде ба ин намуди варзиш машғуланд. Яке аз ин паҳлавонон Парвиз Собиров аст.

Парвиз Собиров соли 1980 дар ноҳияи Темурмалики вилояти Ҳатлон таваллуд шудааст. Дар ин ноҳия шахсиятҳои шинохтаи зиёде ба воя расидаанд, ки онҳо номбардор ва ифтиҳори миллати худ ҳастанд. Ҷаҳонпаҳлавон Сайдмӯъмин Раҳимов, ки раиси Федератсияи дзю-дои Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, низ дар ҳамин ноҳия ба дунё омадааст. Маҳз дар пайравии Сайдмӯъмин Раҳимов на танҳо дар ноҳияи Темурмалик (собиқ ноҳияи Совет), балки дар собиқ вилояти Қӯлобу шаҳри Душанбе даҳҳо ҷавонону наврасон ба машқ ва омӯзиши гӯштии самбову дзю-до пардохтанд.

Парвиз Собиров бо шавқи беандоза аз синни 15-солагӣ ба дзю-до машғул шудааст. Устоди аввалини ў дар ин чода Сабзаалӣ Сабзаев ба шумор меравад. Аз соли 1997 инҷониб таҳти роҳбарии паҳлавон ва мураббии машҳур Носир Бозоров машқ меқунад. Суханони падарашро, ки пеш аз вафот ба

устоди Парвиз гуфта буд, ҳең аз хотир бароварда наметавонад: - «Ман фарзандамро аввал ба Худо ва баъдан ба ту месупорам».

Тибқи гуфтаҳои Носир Бозоров, Парвиз дар байни ҳамсолони худ аз ҷиҳати сабурӣ ва пуртоқатӣ ва аз ҷиҳати рӯҳи чисмонӣ фарқ карда меистод.

- Аз ин сабаб ман ба тарбияи ў ҷиддӣ машғул шудам, - мегӯяд мураббии Парвиз.

Чун устодаш ба ў эътиимоду боварии қавӣ дошт, дар ҳамаи мусобиқаҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ ҳамроҳияш мекард ва аз муваффақиятҳои ў меболид.

Ҳанӯз соли 2000-ум буд, ки Парвиз Собиров меъёри Устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистонро ичро кард. Тайи фаъолияти варзишиаш зиёда аз даҳ маротиба қаҳрамони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштии тарзи самбо ва дзю-до гардидааст.

Соли 2005 бошад, барои Парвиз фаромӯшношудаӣ буд, зеро ў дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё оид ба дзю-до дар шаҳри Тошканд иштирок намуда, сазовори ҷойи сеюм ва медали биринҷӣ гардид. Мутаассифона, бо сабаби лат ҳӯрдани поящ муддати ду сол ў натавонист дар мусобиқаҳо иштирок кунад. Бо вучуди ин мушкилот, вай машқҳои варзиширо идома медод.

Баъзан ҳолатҳое ҳам буданд, ки Парвиз аз соҳаи интихобнамудааш пушаймон мешуд, vale ҳар гоҳ ки баъди ғалабаи навбатиаш Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои ҳамсоя ба шарафи ў баланд мешуд, рӯҳбаланд гардида, қувваи тоза мегирифт ва бо ҷаҳду талош аз нав ба машқ мепардоҳт.

Аз соли 2008 сар карда, Парвиз Собиров барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ тайёрӣ мебинад. Соли 2009 дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё дар Таиланд ширкат варзида, ҷойи дуввумро ишғол намуд ва соҳиби медали нуқра гардид.

Соли 2011 дар Рио-де-Жанейро ҷойи панҷум ва дар мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар Австралия барпо шуд, ҷойи дуюмро ба даст овард. Соли равон дар мусобиқаи қаҳрамонии

Осиё, ки дар шаҳри Тошканд баргузор шуд, Парвиз боз чойи дуюмро ишғол намуда, соҳиби медали нуқра гардид.


Натиҷаҳои варзиши бадастовардааш ва пирӯзӣ дар ин мусобиқаи бонуфуз ба паҳлавони тоҷик имконият фароҳам овард, ки ба Бозиҳои XXX тобистонаи олимпии Лондон-2012 роҳҳат гирад.

Айни замон Парвиз Собиров серкор аст. Ҳамроҳи устодаш - Мураббии шоистаи Тоҷикистон Носир Бозоров то бевақтии шаб ба машқи бадан ва омӯзиши усулҳои нав ба нави гӯштии дзю-до банд мебошад. Боварӣ дорем, ки Устоди варзиши дараҷаи байналмилалий, қаҳрамони ҷандинкаратаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ғолиби мусобиқаҳои осиёӣ ва дигар мусобиқаҳои байналмилалий Парвиз Собиров ин навбат низ муҳlisонашро шод гардонида, аз Лондон бо сари баланд бармегардад.

«Садои мардум», №82-84(2909-2911) аз 29 июни соли 2012



ИСОЕВ АҲЛИДДИН ҚУДРАТУЛЛОЕВИЧ



Зиёли соли 1951 дар ноҳияи Ленин (ҳоло ноҳияи Рӯдакӣ) таваллуд шудааст. Пас аз ҳатми Омӯзишгоҳи қасбӣ-техникии рақами 49 соли 1970 ба идораи рӯзномаи «Ҳақиқат» ба кор омада, дар вазифаи муҳбира суратгир то соли 1973 кор кард.

Солҳои 1973-1975 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Советӣ хизмат кардааст. Баъди хизмат солҳои 1975-1977 ҳамчун суратгир дар стансияи Маркази натуралистони ҷавони шаҳри Душанбе кор кардааст.

Солҳои 1977-1988 муҳбира суратгири рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон». Солҳои 1988-2007 ба сифати муҳбира суратгири рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ҳоло «Ҷумҳурият» кор кардааст. Аз соли 2001 муҳбира суратгири рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.

Аъзои Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ.

Хизматҳояш соли 1998 бо Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр шудааст.

Давлатшо СУРХАКОВ: БАРОИ НОЗИРИ РОҲ ДИЛХОҲ КАСИ СОҲИБМАРТАБАИ ПАСИ РУЛИ АВТОМОБИЛ БА ҲУКМИ РОНАНДА АСТ

Ин чо ҳама рӯз серодам аст, тафовуташон бисёр дар синну сол, ҷинс, миллат, маҳалли истиқомат. Имтиҳонсупорандаҳо низ вобаста ба гурӯҳҳои таълимгирифтаашон, ашхоси алоҳидай дафъаи дуюм ё сеюм аз қоидай ҳаракати роҳ ва маҳорати рондани автомобил имтиҳонсупоранда ба Шӯъбаи бақайдигириву имтиҳонотии Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурий меоянд.

Дар ин чо байди гузаштани курсҳои иловагӣ ҳоҳишмандон категорияҳои гуногуни ҳуқуқи ронандагӣ мегиранд, ба воситаҳои нақшиёти давлатӣ, ҳусусӣ ва шахсӣ рақами давлатӣ медиҳанд, дар иртибот ва ивазшавии ному насаб ва шаҷараи ҳонаводагӣ корафтодаҳо барои иваз намудани шаҳодатномаи ронандагӣ муроҷиат мекунанд. Дар маҷмӯӯ, шӯъбаи номбурда, дар баробари риояи дигар қонунҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ», «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баязе намудҳои фаъолият» ва «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо»-ро дар амал татбиқ менамояд.

Тавре сардори Шӯъбаи бақайдигириву имтиҳонотии Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии ВҚД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники милиса Давлатшо Сурхаков мегӯяд, танҳо дар шаҳри Душанбе 24 муассисаи давлатӣ, ба монанди Ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи автомобилчиёни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуд ва омӯзишгоҳҳои касбҳои техникий курсҳои ронандатайёркунӣ доранд.



ДАР СУРАТ: лаҳзаи фаъолияти ҳаррӯзаи кормандони Шӯъбаи бақайдгириву имтиҳонотии Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бар илова, дар чормоҳаи соли 2007 ариза ва дархостҳо аз 7 муассиса ва ташкилот ҷиҳати күшодани курсҳо барои омодасозии ронандагони касбӣ ворид шудаанд. Аз тарафи кормандони мо базаи моддӣ-техникии онҳо санҷида, танҳо ба 2-тои он, яъне ба Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии рақами 30 ва Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Аминҷон-ронанда» барои пешбуруди фаъолият иҷозат дода шуд. Бинобар ин, супоридани имтиҳонҳо дар шӯъбаи мо ба чунин гурӯҳҳо вобаста аст. Танҳо дар як рӯз ба ҳисоби миёна дар имтиҳони қоидаҳои ҳаракати роҳ 100-120 нафар ва аз малакаи ронандагӣ 80-100 нафар қувва меозмоянд.

Дар чормоҳаи соли 2007 аз тарафи кормандони шӯъба 159 гурӯҳ тибқи дарҳости муассисаҳо ба қайд гирифта шудааст. Аз шумораи умумии пешниҳодшудагон барои имтиҳоноти назариявӣ ва амалӣ бори аввал сӣ фоизашон гузаштанд.

Бахши имтиҳонотй нисбати муассисаҳои таълимии ронандатайёркунӣ, ки сатҳи тайёр намудани қасбомӯзон дар онҳо хеле паст аст, ҷораҳои мушаҳҳас андешида, ба миқдори 87 адад нисбати омӯзгорони таълими назариявӣ ва роҳбарони муассисаҳои пешниҳодот ё амрномаҳо фиристода, пас аз сипарӣ шудани муҳлати муқарраргардида оиди ҷораҳои дидашуда аз суроғаҳои даҳлдор протоколҳо расиданд. Кормандони бахши мазкур зиёда аз 120 маротиба ҳолати дарсҳои назариявӣ, амалӣ ва иштироқи шунавандаҳоро дар машгулиятҳо мавриди санчиш қарор дода, дар асоси маълумотномаҳо нисбати фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ба ҳулосаи ҷиддӣ омаданд, аз ҷумла фаъолияти гурӯҳҳои муайянни кумитаи ноҳиявии Ташкилоти мададгори мудофиаи ноҳияи И.Сомонӣ, кумитаи шаҳрӣ, Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдути «Газель», «ЗТА», «ОКТ-52» боздошта шуд.

Дар ин муддат тибқи ҷадвали муайяншуда 9 маротиба базаи моддӣ-техникии муассисаҳои омодасозии ронандагони қасбӣ мавриди санчиш қарор гирифт.

Қобили зикр аст, ки дар ҳар як гурӯҳи муассисаҳои таълимӣ то 20-30 фоиз занону духтарон қасби ронандагӣ меомӯзанд. Онҳо низ баъд аз ҳатми курсҳои кӯтоҳмуддат ва супоридани имтиҳонҳо соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ мешаванд.

Бо ташаббуси роҳбарияти Раёсати БДА барои пешрафти кор системai нави компьютерӣ ҷорӣ шуд. Толори имтиҳонотй дорои 20 компьютери ҳозиразамон мебошад. Мо муассисаҳои ронандатайёркуниро вазифадор намудем, ки бо системаи нави компьютерӣ шинос шуда, қасбомӯзонро бо усули нави супоридани имтиҳонҳо ошно намоянд. Барои гирифтани ҳуҷҷатҳои ронандагӣ бахши ШБИ бо тамоми лавозимоти ҳозиразамони компьютерӣ мӯчаҳҳаз мебошад.

Бинобар маълумоти Давлатшо Сурхаков, ҳар рӯз тақрибан ба 100-120 нафар соҳибони воситаҳои нақлиёт рақами давлатӣ дода мешавад. Ғайр аз ин, зершӯъбаи бақайдгирии воситаҳои

нақлиёт дигар амалиёти мухталиф, аз қабили аз қайд баровардан, иваз намудани рақами воситаҳои нақлиётӣ, додани рақами давлатӣ ба автомашинаҳои муассисаву корхонаҳо, расонидани хизмат оиди бақайдгирии воситаҳои нақлиёти намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва консулгариҳоро анҷом медиҳад.

Ҳамчунин иваз кардани шаҳодатномаҳои ронандагӣ тибқи дастуркамалҳо, дар асоси ариза ва дарҳости шаҳрвандон бо ному насаби нав, бо пешниҳоди санадҳои лозима бемамоният сурат мегирад.

«Садои мардум», №60(2147) аз 28 майи соли 2007



МУНДАРИЧА

МУРОДОВ АБДУЛМАЧИД МИРЗОШАРИПОВИЧ.....	4
ЧАШН МУБОРАК, ҲАМВАТАН!.....	5
МҰСОЕВ АЪЗАМ САИДРАҲМОНОВИЧ.....	11
ВОДИИ ГУЛПҮШ ДАР ҶОДАИ АБРЕШИМ (Очерк).....	12
НЕКҚАДАМОВ ТИЛЛО АМОНУЛЛОЕВИЧ	20
ЧУН ҲУНАР ДОИМ ҖАВОНӢ (Очерк).....	22
МЕРГАНОВ ДАЛЕР АБДУЛЛОЕВИЧ.....	39
БАҲРИ РУШДИ МИНБАҶДАИ БОНК КӮШИШ ХОҲЕМ КАРД.....	40
КАРИМОВ БУРҲОНИДДИН ИСМАТОВИЧ.....	49
БИБИЯМ ИНСОНИ ҖИМАТ БУД ё чӣ тавр мо аз асли худ дур шудем.....	50
СОЛЕҲОВ НЕҶМАТУЛЛО ҲИКМАТУЛЛОЕВИЧ.....	55
ҲАЙРАТ.....	56
ТИФЛИ ШЕҶР.....	57
ҒАЗАЛ.....	57
ДУБАЙТИҲО.....	58
ДОНИ УМЕД.....	58
НУРАЛИЕВ МИРЗО РУСТАМОВИЧ	60
ТОЧИКИСТОН.....	61
ЗАБОНИ ТОЧИКӢ.....	62
РУБОИЁТ.....	63
ДУБАЙТИҲО.....	64
АЗ ҒАЗАЛИЁТ.....	65

СУЛТОНОВ ДАВЛАТ	68
САРБОЗИ ГАЛАБА	69
МАҲИ МАН	69
СОЛИ НАВ	70
ЧАРОГИ РОҲИ ФАРДОЙ, МУАЛЛИМ	71
ЗИ ДАВРОНИ КУРУШУ АҲДИ ИСМОИЛИ СОМОНӢ	72
ИСМОИЛОВА НИГИНА САЙМУҲИДИНОВНА	73
АЗ ФАЗАЛИЁТ	74
СУБҲ	75
ШОҲҶОСИМОВ ШОҲТОЛИБ	76
ҲОФИЗИ ВАҲДАТСАРО	77
«НАЙРУД»-РО МАСАЙН МАШҲУРИ ЧАҲОН КАРД	82
НАЗРУЛЛОЕВ ҲУСЕЙН	89
ШУКРОНА ё худ достоне хурд аз рӯзгори як раҳнаварди роҳи маърифат (Очерк)	91
ТЕМУРШОҲИ ФАЙЗАЛӢ	100
САРИ ХОСОР - ШВЕЙТСАРИЯИ ШАРҚ	101
АБДУЛЛОЕВ МУХТОР	109
ОЁ МО МИЛЛАТПАРАСТЕМ?	110
ХУДОЙНАЗАРОВ	
МУҲАММАДЗОКИР МАМАДРОЗИҚОВИЧ	116
БИРӮЯД РӮЙИ МАРҚАД БУТТАИ ГУЛ	117
БЕРДИЕВА ГУЛРӮ БОЕВНА	124
КОШОНАИ МЕХР	125

ҲАБИБУЛЛОЕВА ФИРҖЗА ҲАКИМЧОНОВНА.....	128
БАСО ДУХТАР, КИ СОҲИБТО҆ ГАРДАД.....	129
АБДУЛВОҲИДОВА ШАРОФАТ БОБОЧОНОВНА.....	132
ПАРВИЗ ҲАТМАН БО МЕДАЛ БАРМЕГАРДАД.....	133
ИСОЕВ АХЛИДДИН ҚУДРАТУЛЛОЕВИЧ.....	136
<i>Давлатшо СУРҲАКОВ:</i>	
БАРОИ НОЗИРИ РОҲ ДИЛХОҲ КАСИ СОҲИБМАРТАБАИ ПАСИ РУЛИ АВТОМОБИЛ БА ҲУКМИ РОНАНДА АСТ.....	137

*Идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба Вазорати
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи
ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва ҶСК
«Тоҷик Эйр» барои дастгирии молиявӣ дар нашири
китоби мазкур изҳори сипос менамояд.*

СУХАНИ МЕҲРУ ВАФО

**Мураттиб ва муҳаррир
Хуруфчинҳо**

Ч. Наботов
Т. Асалбекова
З. Раҳимова
Н. Сафдарова
И. Самохин
М. Алиева
Б. Набиева
А. Исоев
Ш. Ҷабборов

**Саҳифабанд
Мусаххехон**

**Суратгир
Муҳаррири техники**

Ба чоп 2 ноябри соли 2012 имзо шуд. Коғази оғсетӣ 60x84
 $\frac{1}{16}$. Хуруфи адабӣ. Чопи оғсетӣ. 9 ҷузъи чопӣ.
Адади нашр 1000. Супориши №96. Нарҳаш шартномавӣ.



Китоб дар нашриёти
«Русская литература» ба табъ расид.